

## ФАСЛИ 1. ТОЧИКИСТОН – ВАТАНИ МО ВАТАНАМ – ИФТИХОРАМ

*Ту зинда бош, Ватан—хонаи умеди халқ,  
Ки бе ту нест дилу ҷони шодмон ҳаргиз.  
Даме, ки мешумурам пурбаҳо суханҳоро,  
Баландтар зи Ватан нест дар забон ҳаргиз.  
«Ҷӣ медиҳӣ ба Ватан?»*

*Ҳар касе, ки пурсидам,*

*Ҷавоб дод:*

*«Надорам дарег ҷон ҳаргиз».*

*(Мирзо Турсынзода)*

Ватан азистарин ва ноёбтарин неъмат, сарвати бебаҳост, ки онро ба ҳеч чиз наметавон иваз кард. Ватан ифтихор, шаъну шараф, нангӯ номус ва обрӯю эътибори мост. Ватанро интихоб ва ё ҳариду фурӯш намекунанд. Ватан сарнавишту қисмати ҳар фарзанд аст, ки аз ибтидо ба бошандагонаш ба мерос гузошта мешавад.

Ватан кишвару сарзамиnest, ки бо масоҳату табиату сарватҳои табий, аҳли бош, соҳти иҷтимоӣ, маҳсусияти забону тамаддун, тарзи тафаккуру рӯҳу равон ва авзӯй, психология, майшат ва маънавиёту ахлоқаш таъриҳан ба ин ё он ҳалқ мутааллиқ аст.

Дар лугатҳо Ватанро чун ҷойи бош ва ҷойи истиқомат, ҷойе, ки шаҳс таваллуд шуда, нашъунамо ёфтааст ва мақому маскан дорад, маънидод кардаанд. Ҳамзабонони мо гоҳо ба ҷойи калимаи «Ватан» «Механ»-ро низ истифода мебаранд.

Агар модари аслӣ моро тавлид кардаю бо ширӣ сафед парварда, нахустин ҳарфу ҳичои забонро ёд додаю роҳрав карда бошад, пас, Ватан ба сарамон дasti тавонони навозишкорашро гузошта, моро аз ҷамеи оғатҳо, аз ҳама гуна ҳамлаю таҷовузи аҷнабӣ эмин дошта, дар зери болҳои азимаш паноҳонида, тарбия мекунад.

Ватандӯсти ҳақиқӣ будан на дар суханҳои зебою мутантан, ваъдаҳои ҳушку ҳолӣ, балки дар кору фаъолияти ҳамарӯзai амалӣ, дар гуфттору кирдор ва ваъдаю иҷроӣ бечунучарои он, дар меҳнати соғдилона, дар интизоми намунавию ахлоқи ҳамида ва хониши аъло, дар кӯшиши

чадалҳои пайваста баҳри манфиатҳои Ватан, ҳалқу давлат зохир мегардад.

Ҳар яки мо бояд Ватани азизи хешро дӯст дорем, муҳаббат ва садоқати бепоён ба Ватан, тафохур аз гузаштаи пурифтихор дошта бошем, арзишҳои миллӣ ва дастовардҳои Истиқлолиятро ҳифз намоем, дар бунёди чомеаи шаҳрвандӣ ва давлати миллӣ саҳмгузор бошем.

Муҳаббат ба Ватан, обу хок, ҳар гилу гиёҳи он дар ашъори адібони гузаштаву имрӯзai мо он қадар васф шудааст, ки беҳаду беҳамтост. Адібони пешин Ватанро хурд (кӯчак) ва бузург номидаанд. Ватани умумии мо Тоҷикистон аст, vale Ватани хурд асосан маънни зодгоҳ, маҳалли зист ва мавзеи камолоти инсонро дорад:

*Maқсади шамъ сайри хештан аст,  
Ҳар кӯҷо ҷашм во шавад, Ватан аст.*

Лоҳутии шириنسуҳан Ватанро ягона меҳрубони хеш медонад:

*Ватан, Ватан, Ватан, Ватан!  
Дар ин ҷаҳон ягона меҳрубони ман туӣ,  
Ҷӣ ҷойи ин сухан, ки худ ҷаҳони ман туӣ!  
Ҷавон шуда аз ишиқи ту вуҷуди ман,  
Бувад пур зи номи ту суруди ман, суруди ман,  
Нури ман, зӯри ман, завғи ман, ҷони ман туӣ!*

Бачаҳои азиз, воқеан шумоён ҳуқуқи комил доред, ки бо Ватани ҷоноҷон — Тоҷикистони азиз, бо миллати мутамаддини тоҷик, бо забони фасехи тоҷикӣ, бо таърихи бойи аҷдодонамон ифтихор намоед. Ҳифзи дастовардҳои Истиқлолият, тамомияти арзӣ ва амнияти ягонагии Тоҷикистон бояд мақсаду мароми зиндагӣ ва ормонҳои волои шумо бошад.

Боз ҳам аз он сарфароз бошем, ки зодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон— давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявий ва ягона ҳастем. Таҳти ҳимоя ва ғамхории маҳсуси давлатем. Ба меҳнат, манзил, таҳсил, истироҳат, кафолати таъмини иҷтимоӣ ва ҳифзи саломатӣ ҳуқуқ дорем. Ҷавобан ба ин имтиёзҳо ҳифзи Ватан, ҳифзи табиат ва дастовардҳои Истиқлолият вазифаи муқаддаси ҳар яки мост.

**Лӯғат:**

**кӯчак-**хурд,  
**кабир-**калон, бузург,  
**тамаддун-**маданият, фарҳанг,  
**маскан-**чой, маҳал.

**Савол ва супоришҳо:**

1. *Ватан чист?*
2. *Кадом муродифи калимаи «Ватан»-ро медонед?*
3. *Ватани хурд ва бузург чӣ маънӣ доранд?*
4. *Ватани хурд чист?*
5. *Адибони гузашта Ватан гуфта, чиро дар назар доштанд?*
6. *Аз лугат калимаи «Ватан»-ро ёфта, шарҳ дихед.*
7. *Шумо чун ватандор дар Тоҷикистон дорои кадом ҳуқуқҳоед?*
8. *Вазифаи ҳар як ватандор—шаҳрванди Тоҷикистонро дар чӣ мебинед?*

**ВАТАН – МОДАР**

Ватан! Чӣ гуна калимаи гуворост, сода, дилнишин ва равон. Ҷаҳон-ҷаҳон маъно нуҳуфтааст дар он. Ватан болу пари инсон, сарфарозиву сарбаландии инсон, баҳту иқбол, орзу ва умеди инсон. Ватан лаби ҳандон, дидаи гирён, қуввати чон, имону вичдони инсон аст.

Ватан ва Модар ҳаммаъно ва ҳамрадифанд. Он тавр ки инсон як Модар дорад, ҳамин тавр як Ватан дорад. Беҳуда баъзан ин ду калимаро дар паҳлӯи якдигар наменависанд: Ватан-Модар ва ё Модар-Ватан. Ба қадри Модар расидан маънои онро дорад, ки ба қадри Ватан бираsem. Ва агар Модарро хор нигоҳ дорем, чунин маъно дорад, ки Ватанро хор дорем. Ватан он чост, ки хуни ноф мерезад, яъне таваллуд мешавӣ, нашъунамо меёбӣ. Ватан он чост, ки бо ҳамроҳи ҳалқу миллат ва дар ҳалқаи онҳо ба камол мерасӣ, ҳунар меомӯзӣ ва дар пайи озодӣ ва ободии он мекӯшиӣ. Ватан мамлакат ё сарзамини васеест, ки зодгоҳи туро ҳам фаро мегирад. Оғӯши Ватан мисли оғӯши модар аст. Дар он дехаҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳои зиёд меғунҷанд. Аз ин оғӯши

гарм ҳеч чиз берун намемонад, на сангаш, на кӯҳаш, на чашмасоронаш, на дарёҳои хурӯшонаш ва на боғу рогаш.

Як маъни Ватан моликият аст, яъне тамоми ин хок, ин сарзамин, аз хонаи муқарриамон то сарҳадҳои дурамон моли мо, моликияти мо мебошанд. Ба ибораи дигар мулк аз мову мо аз мулкем.

Қариб дар байни ҳамаи ҳалқҳо саволе пахн шудааст: Аз чӣ сар мешавад Ватан? Ҷавобҳо гуногунанд. Ман чуръат мекунам ва посух мегӯям, ки Ватан оғоз мешавад:

- аз аллаи модарон;
- аз афсонай момодоя;
- аз расмҳои «Алифбо»;
- аз панду насиҳатҳои бобо;
- аз талошҳои Айнию Лоҳутию Турсунзода;
- аз ҷонбозиҳои фарзандони содик;
- аз ашъори фалсафии Лоик.

Ватан яктост, ҳамчуноне ки Модар яктост, Моҳу Хуршеду Замину замон яктост. Агар қасро мұяссар гардад, ки дар Ватанаш таваллуд шаваду бизияду бимирад, ифтихорест бузург.

(М. Лутфуллоев)

### **ВАТАН**

Сайдалӣ Маъмур,  
Шоири ҳалқии Тоҷикистон

*Беҳтарин ҳарфи муҳаббат Ватан аст,  
Мехру ихлосу садоқат Ватан аст.  
Шеърофӣ ҳунаре нест, ки нест,  
Сухани аз ҳама қимат Ватан аст.  
Шоири шеър худододӣ аст,  
Ҷуръату кӯшишу заҳмат Ватан аст.  
Шоири шеъри сара доро нест,  
Баҳри ў давлату сарват Ватан аст.  
Худ Ватан гулишану хораи накунед,  
Бар ватандор ганимат Ватан аст.  
Худ Ватан шеъру шиораш накунед,  
Пурбаҳо аз ҳама санъат Ватан аст.  
Гар Ватанро ҳама модар ҳонанд,  
Модари модари миллат Ватан аст.*

**Луғат:**

хамрадиф-ҳаммаъно, баробар, монанд,  
хуршед-офтоб,  
посух - ҷавоб.

**Савол ва супориши:**

1. Ватан аз нигоҳи устод Лутфуллоев чӣ гуна маънидод ва васф шудааст?
2. Ягонагии калимаҳои Ватан ва Модарро дар чӣ мебинед?
3. Ватан кучост?
4. Ватанро ба маънии «моликият» шарҳ дижед.
5. Ватан аз кучо оғоз меёбад?
6. Аз матн калимаҳоеро ёбед, ки ҳаммаънои калимаи «Ватан» мебошанд.
7. Дар матн ибораи «модарро хор нигоҳ доштан» ба қадом маънӣ омадааст?
8. Мисли Модар ва Ватан боз чихо яктоанд?
9. Оё барои Шумо дар Ватан зистан ифтихор ҳаст ё не?
10. Ҳамгунаҳои калимаи «хуршед»-ро нависед. Оид ба зодгоҳатон ҳикоячае нависед.
11. Аз диди Сайдалӣ Маъмур модари миллат кист?

**МУҲОФИЗОНИ ФАРДОИ ВАТАН**

Бачаҳои азиз, дар моддаи 43-юми Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин навишта шудааст:

«Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳқими истиқлолият, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси шаҳрванд аст». Бинобар ин ҳимояи марзу буми Тоҷикистон қарзи чонии ҳар як ватандор аст. Шумо

бояд муҳофизати Ватани азизро аз қаҳрамонҳои достонҳои асотирӣ ва воқеӣ, аз Рустам, Сиёвуш, Томирис, Зарина, Спитамен, Деваштич, Абӯмуслим, Муқаннаъ, Исмоили Сомонӣ, Темурмалиқ, Восеъ, аз Саидқул Турдиев, Неъмат



Қаробоев, Ҳодӣ Кенчаев, Ҳайдар Қосимов биомӯзед, зеро аз ҳимояи хоки муқаддас—Ватан волотар чизе нест.

Вақте ки паҳлавони асотирий Зарир дар ҷанги зидди Арҷосп ҳоинона кушта мешавад, писари ҳафтсолаи ў Баствар ба майдон меравад ва қасди падар мегирад ва пирӯзӣ ба даст меорад. Яъне гузаштагони мо то маҳв кардани душман авлод ба авлод муборизаро давом медоданд, то ин ки зафарёб гарданд.

Бачаҳои меҳрубон, шумоён, ки муҳофизони фардои Ватанед, бояд ҳимояи Ватанро қарзи шаҳрвандии худ бидонед. Ба хизмати сарбозӣ рафтан, барои ҳифзи Ватан-Модар камар бастан бояд орзуи ҳар як ҷавонписар бошад.

Саъдии бузургвор мефармояд: «Гар зи ишқи Ватан ҳарф мезани, сарбоз шав!»

### МО НОШИКАСТЕМ

Гулназар, Шоири ҳалқии Тоҷикистон

*Дунё мунаvvар, дилҳо музaffer,  
Шодӣ занад пар мисли кабӯтар,  
Дар маҳфили баҳт бо ҳам нишаста  
Сарбозу кишивар, фарзанду модар.*

*Дасти ба дастем,  
Мо бо ҳам астем,  
То бо ҳам астем,  
Мо ношикаstem.*

*Умеди хандон – дар ҷаими мардум,  
Гам то дили мо раҳ мекунад гум,  
Мо ошиқонем бо лаҳни мургон,  
Мо ҷонфилоем бо мавчи гандум.*

*Дасти ба дастем,  
Мо бо ҳам астем,  
То бо ҳам астем,  
Мо ношикаstem.*

*Эй нози тоҷик, эй мулки озод,  
Дорад муҳаббат ҷони ту обод.*

*То нури мардӣ дар дидай мост,  
Боде насозад хоки ту барбод.*

*Дасти ба дастем,  
Мо бо ҳам астем,  
То бо ҳам астем,  
Мо ношикаstem.*

### Луғат:

**марз-**сарҳад,  
**бум-** замин,  
**таҳқим-**мустаҳкам,

**амният-**бехатарӣ,  
**асотир-**миф, устура, ривоят,  
**воло-**олӣ, баланд.

### Савол ва супориши:

1. *Мазмунни моддаи 43-юми Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳ дигед.*
2. *Қадом муҳофизони Ватан — қаҳрамонони асотирий ва воқеирио медонед?*
3. *Қасди Зарирро кӣ гирифт?*
4. *Калимаҳои «сарбоз» ва «камар»-ро бо қадом калимаҳо иваз карда метавонед?*
5. *Панди Саъдии Шерозиро оид ба ҳимояи Ватан азёд кунед.*
6. *Моддаи 43-юми Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар дафтаратон айнан рӯбардор намоед.*
7. *Шоири Гулназар дар шеъри “Мо ношикаstem” безаволии моро дар чӣ мебинад?*

## ШЕЪРҲО ДАР ВАСФИ ТОҶИКИСТОН

### СУРУДИ АНҶУМАНИ ТОҶИКОН

Гулназар

*Эй дӯст, биё, ки мо зи як анҷуманем,  
Парвардаи меҳрубонии як чаманем.  
Чони ману ту бувад Ватан, медонӣ,  
Донӣ, ки ману ту низ ҷони Ватанем.*

*Дар пардаи субҳ меҳри тобон якъост,  
Тоҷик ҳама ҷову Тоҷикистон якъост.*

Эй дўст, биё, ки раҳбари мо Ватан аст.  
Парвози баланду шаҳари мо Ватан аст.  
Гамхории мо нест ба ҷуз ишқи Ватан,  
Болида биё, ки модари мо Ватан аст.

Дар пардаи субҳ меҳри тобон якътост,  
Тоҷик ҳама ҷову Тоҷикистон якътост.

Эй дўст, биё, ки ҳамвотан ҳамтани мост,  
Нури дилу дидай равшани мост.  
Меҳре, ки шукуфтааст дар ҷеҳраи мо,  
Худ шоҳиди бехазонии гулшани мост.

Дар пардаи субҳ меҳри тобон якътост,  
Тоҷик ҳама ҷову Тоҷикистон якътост.

### ТОҶИКИСТОН

Шеъри Назри Яздан

Захми ҷаим афтид бар руҳкори ту,  
Дар ҳавои соғ дар ҷӯйбори ту.  
Оби сурху зард омад дар ҳаво,  
Оби сурху зард андар ҷӯйҳо.

Тоҷикистон, Тоҷикистон,  
Тоҷикистон, ҷону ҷонон.  
Тоҷикистон, беҳтар аз ҷон,  
Беҳтар аз ҷониву ҷонон.

Тоҷикистон, зиндаам бо бӯйи ту,  
Қўр бодо ҷашми бад бар сӯйи ту.  
Дур бодо оби зарду ранги зард,  
Ҷовидон аз рӯйи ту, аз рӯйи ту.

Пардаҳои нағмаҳоямро бихон,  
Бар барои бекафандоям кафанд.  
Эй гарифони Ватан, овардаам,  
Пардаэро аз Ватан дар ҳар сухан.

Эй Ҳудо, пайванд кун, бишкастаро,  
Ҷамъ кун ҷамъи парешонгаштаро.  
Ҷамъи хурди Тоҷикистони маро,  
Аз парешонӣ нигаҳ дор, эй Ҳудо.

## УМЕДИ ЭХЁ

Низом Қосим

*Қатра-қатра оқибат дарё шудем,  
Зарра-зарра күхү побарчо шудем.  
Сад ҳазорон ман ба ҳам ҷамъ омадем,  
То дар ин даҳри парешон мо шудем.*

*Ҳосили ҳамдасту ҳампой бубин,  
Дасти ҳам бигрифтаву барпо шудем,  
Мехри ҳам варзида қад афрохтем,  
Қадри ҳам дониста сарболо шудем,*

*Дасти ҳам бигрифта ҳамчун ҳарфҳо,  
Рӯйи авроқи Ватан маъно шудем.  
Рафт овои дили мо сӯйи ҳам,  
Ҳамсадо гаштем, ҳамово шудем.*

*Милро аз ҷаими миллат карда дур,  
Ҳамчу шеъри Рӯдакӣ бино шудем.  
Доруи дарди ҷудоӣ ёфтем,  
Вориси шоистаи Сино шудем.*

*Рӯ барои Ҳақ ниҳодем аз дигар,  
Рострав чун сатри Мавлоно шудем.  
Бин ба мо ҳар субҳ чун бар Офтоб,  
Гум нагашта, аз дигар пайдо шудем.*

*Мо на хокистар, шудем оташ зи нав,  
Чун самандар мо зи худ эҳё шудем.*

### Луғат:

**маъво** - ҷой, мавқеъ,  
**бекарон-** беканор,  
**сайёҳӣ** - саёҳат,  
**масрур** - хурсанд, шод,  
**эҳё** - аз нав сабзидан,

**авроқ** - варақҳо,  
**самандар** - мурғи оташ.

**Савол ва супории:**

1. *Мувофиқи тасвири Гулназар дар «Суруди анҷумани тоҷикон» хонаи умеди кулли тоҷикони олам кӯчост?*
2. *Ормони ягонаи шоир чист?*
3. *Назри Яздан дар оғози шеъри «Тоҷикистон» аз қадом воқеаҳои Ватан ёдовар шудааст?*
4. *Шоир бузургии Тоҷикистонро дар чӣ мебинад?*
5. *Низом Қосим дар шеъри «Умеди эҳё» тамоми пешравиҳои Тоҷикистонро дар чӣ мебинад?*

## ФАСЛИ 2. КОНСТИТУТСИЯ ВА ПРЕЗИДЕНТИ МАМЛАКАТИ МО

### САРҶОНУН – ХУЧЧАТИ САРНАВИШТСОЗ



Давлати мустақил давлатеро меноманд, ки дорои рамзҳои давлатӣ, сарҳад, артиш мебошад. Дар баробари ҳамаи ин ҳар як давлат Сарҷонун дорад, ки дар он ҳуқуқ ва вазифаҳои шаҳрвандонаш сабт шудаанд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам китобе ҳаст, ки мо онро «Қонуни баҳт», «Баҳтнома» мегӯем, зоро дар ин китоб, ки Конститутсияи (Сарҷонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон ном дорад, тамоми қонуниятҳои зиндагонии сокинони кишвар сабт шудааст. Бояд ҳар як сокини ҷумҳурӣ Сарҷонунро эҳтиром карда, дар доираи арзишҳои он кору фаъолият намояд.

Бачаҳои азиз, Шумо низ фахр кунед, ки сокини Ҷумҳурии Тоҷикистонед. Вақте ки ба дунё омадед, ба Шумо гувоҳнома додаанд, ки он сокини ҷумҳурӣ буданатонро тасдиқ мекунад. Шумо ҳамчун сокини комилхӯкуқи Тоҷикистон бояд ҳуқуқ ва вазифаҳои худро донед. Ҳамаи онҳо дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт шудаанд.

Инро бояд аз хотир набароред, ки Конститутсияи (Сарҷонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умуниҳалқӣ қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999 ва июли соли 2003 ба тариқи райъпурсии умуниҳалқӣ ба он тағиироту иловаҳо ворид карда шудаанд. Бинобар ин ҳар сол рӯзи 6 ноябр ҳамчун рӯзи қабули Конститутсияи (Сарҷонуни) Тоҷикистон ид карда мешавад ва рӯзи истироҳат эълон шудааст.

Бачаҳои донояки ман, Шумо бояд дар хотир дошта бошед, ки:

-Конститутсия ин рамзи озодӣ ва мустақилияти давлати мо мебошад;

-Конститутсия ин кафолати озодӣ, шаъну шараф ва хуқуки инсонии ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аст.

Бинобар ин, вакте ки сахифаи аввали Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистонро меҳонем, диламон лабрези фараҳ ва шодӣ мегардад:

«Мо ҳалқи Тоҷикистон, қисми ҷудонашавандай ҷомеаи ҷаҳон буда, ҳудро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста, таъмини соҳибихтиёри давлати ҳуд ва рушду камоли онро дарк намуда, озодӣ ва хуқуки шаҳсро муқаддас шумурда, баробарҳуқуқӣ ва дӯстии тамоми миллату ҳалқиятҳоро эътироф карда, бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи ҳуд қарор дода, ҳамин Конститутсияро қабул ва эълон менамоем».

### **Луғат:**

**артиш-аскар,** лашкар, армия,  
**шаҳрванд-**истиқоматкунанда, сокини кишвар, ки соҳиби шиноснома аст.

### **Савол ва супориши:**

1. Конститутсия ё Сарқонун чӣ гуна китоб аст?
2. Ҳаро Сарқонунро «Бахтнома» ё «Қонуни баҳт» меноманд?
3. Ҳаро Сарқонунро эҳтиром мекунем?
4. Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул шудааст ва қадом вактҳо ба он тариқи раъйпурсии умумиҳалқӣ тағиироту иловаҳо дохил гардидааст?
5. Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қадом ҷумла оғоз меёбад? Онро азёд қунед.
6. Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон киро мегӯянд?
7. Калимаҳои «шаҳрванд», «артиш», «раъйпурсӣ»-ро боз дар қадом шаклҳо гуфта метавонед?

## ХУҚУҚ ВА ВАЗИФАХОИ МАН ДАР КОНСТИТУТСИЯ

Конститутсия санади таърихиву муқаддасест, ки тамоми муносибатҳои муҳимтарини чомеаро ба танзим дароварда, асоси ҳуқуқии ҳар як давлатро муайян мекунад ва ҳуччати сафарбаркунандай тамоми мардум баҳри ободии кишвар мебошад.

Конститутсияи Тоҷикистон низ пеш аз ҳама ҳуқуқу озодиҳои инсонро кафолат медиҳад ва ҳуччати ифодақунандай мақсаду орзуи тамоми халқи Тоҷикистон мебошад. Конститутсия инсонро арзиши олий эътироф намуда, озодӣ ва ҳуқуқи шаҳсро муқаддас эълон кардааст. Дар моддаи 5 таъкид шудааст, ки инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олий дошта, ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрвандро давлат эътироф, риоя ва ҳифз менамояд.

Дар моддаи 6 қайд гардидааст, ки дар Тоҷикистон халқ баёнгари соҳибихтиёрӣ ва сарчашмаи ягонаи ҳокимиёти давлатӣ буда, онро бевосита ё ба воситай вакилони худ амалӣ мегардонад.

Мувофиқи Конститутсия бояд давлат ба ҷомеа ва одамон хизмат намояд ва барои беҳтар намудани аҳволи иҷтимоии шаҳрвандон шароити мусоид фароҳам оварад.

Конститутсияи Тоҷикистон бори нахуст муайян кард, ки шаҳрванди Тоҷикистон дар хориҷа низ таҳти ҳимояи давлат қарор дорад ва ӯро ба давлати хориҷӣ супурдан мумкин нест.

Дар назди қонун ва суд мувофиқи Конститутсия ҳама, ҳоҳ зан бошаду ҳоҳ мард, баробаранд. Давлат ба ҳар кас, қатъи назар аз миллат, најод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ, таҳсил ва молу мулк ҳуқуқу озодиро кафолат медиҳад. Конститутсия ба ҳар кас ҳаққи зиндагӣ дода, аз номи давлат даҳлнопазирии шаҳсро кафолатнок гардонид. Инчунин Конститутсия маҳрамона мукотиба кардан, сұхбати телефонӣ, ҳуқуқ ба мусофират, интихоби озоди маҳалли зист, тарки чумхурӣ ва бозгашт ба он, мустақилона муайян кардани муносибат ба дин, иштирок дар расму оинҳои динӣ, ширкати бевосита ва

бавоситаро дар ҳаёти сиёсӣ ва идоракунии давлатӣ, хизмати давлатӣ, иштирок дар раъйпурсӣ, интихоб намудан, интихоб шудан, муттаҳид шудан, иштирок дар ташкили ҳизбҳои сиёсӣ, иттифоқҳои касаба, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, раҳпаймоии осоиштаро мустаҳкам намуд. Ба ҳар кас озодии сухан, нашр, ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахборро кафолат дода, таъқиб барои танқидро манъ кард.

Сарқонун ба ҳар кас ҳуқуқи соҳибӣ ба моликият ва меросро дода, муайян намуд, ки ҳеч кас ҳақ надорад ҳуқуқи шахсро ба моликият бекор ва маҳдуд кунад ё молу мулки шахсро барои эҳтиёчи ҷамъият мухолифи қонун ва бе розигии соҳиби он гирад.

Инчунин Конститутсия оила, модару кӯдак, тифлони ятим ва маъюбро таҳти ҳимоя ва ғамхории маҳсуси давлат қарор дода, ба ҳар кас ҳуқуқ ба меҳнат, интихоби касбу кор, ҳифзи меҳнат, ҳимояи иҷтимоӣ, манзил, истироҳат, ҳифзи саломатӣ, иштирок дар ҳаёти фарҳангӣ, эҷодӣ, бадеӣ, илмӣ, техникӣ, моликияти зеҳнӣ ва таҳсилро дод.

Ҳамзамон Сарқонун дар баробари додани ҳуқуқҳои васеъ шахсро вазифадор намуд, ки Конститутсия ва қонунхоро риоя кунад, ҳуқуқ, озодӣ ва шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд.

Конститутсияи Тоҷикистон шаҳсутун ва шиносномаи давлат буда, санади тақдирсоз ва таъинкунандай сарнавишти мардуми Тоҷикистон аст. Ба мо зарур аст, ки ҳар як калима ва сатри Конститутсияро азизу муқаддас донем ва бо истифода аз он дар пойдории давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона, иҷтимоӣ ва соҳибистиклоли Тоҷикистон ҳиссагузор бошем.

### ВАСФИ ДИЁР

Муҳаммад Фоиб

*Қуллаҳои кӯҳҳоят минбару таҳти ман аст,  
Санги побарҷоят осори сари сахти ман аст.  
Ҳар кафи хокам зару ҳар қатраи обат гүҳар,  
Панҷаи пур аз сахоят суфраи баҳти ман аст.*

*Танг дунё баҳри ман, эй Тоҷикистон, бе ту ҳаст,  
Олами равшан ба ҷаҳонмабори тоҷикистон бе ту ҳаст.*

*Гӯши танги Ватан бошад зи паҳноҳо кушиод,  
Хонаи пастаи баланд аст аз ҳама қасри мурод.  
Маскани осудагию зиндагӣ бошӣ, Ватан,  
Нест аз он дилфаротар ҷо бароям умрбод.*

*Танг дунё баҳри ман, эй Тоҷикистон, бе ту ҳаст,  
Олами равшан ба ҷашмам торикистон бе ту ҳаст.*

*Ташнагиям нашканад аз оби дарёи дигар,  
Дони ормонам намесабзад ба саҳрои дигар.  
Роҳатам дар ҷои дигар саҳттар аз заҳмат аст,  
Зиндагӣ аз баҳри ман марг аст дар ҷои дигар.*

*Танг дунё баҳри ман, эй Тоҷикистон, бе ту ҳаст,  
Олами равшан ба ҷашмам торикистон бе ту ҳаст.*

### **Савол ва супориши:**

1. Ҳукуқ ва вазифаҳои инсон дар Конститутсияи Тоҷикистон чӣ гуна инъикос ёфтаанд?
2. Дар Конститутсия муқаддас эълон шудани озодӣ ва ҳуқуқҳои инсон чӣ маънидорад?
3. Шаҳрванди Тоҷикистон дар хориҷа низ таҳти ҳимояи давлат аст ё не?
4. Кадом ҳуқуқҳои худро медонед?
5. Муносабати Конститутсия ба оила, модару кӯдак чӣ гуна аст?
6. Кадом вазифаҳои худро медонед?
7. Муқаддасоти Конститутсия дар чӣ зоҳир мегардад?
8. Дар шеъри Муҳаммад Гоиб «Васфи диёр» кадом ҳуқуқҳои шаҳрвандии Шумо зикр шудааст?
9. Шеъри зеринро азёд қунед ва ба он сарлавҳаи мувоғиқ гузоред:

*Ба қонуни ҳақиқат месароям, то забон дорам,  
Ба зидди душманонаи мебароям, то ки ҷон дорам.  
Ватан дорад ҷунин қонун, ки бо вай фахрҳо карда,  
Ҳамегӯяд, ки қонуни ягона дар ҷаҳон дорам...*

(Мирсаид Миршакар)

## НАЧОТБАХШИ МИЛЛАТ

Мегӯянд, давлатдорӣ лаҳчай оташ аст, ки рӯйи каф мегиреду онро бояд ба манзил расонед, то ҳам мурод ҳосил шаваду ҳам кафи дастатон насӯзад. Соли 1992 чун роҳбарии кишварро ба дasti Эмомали Рахмон доданд, гӯё дар кафи дасташ лаҳчай оташро гузоштанд, зеро миллати тоҷик дар ҳолати нестшавӣ буд. Тамоми мулкро камондорон идора мекарданд. Мансабдорон ҳама гӯшаи орому тинҷ мечӯстанд. Ҳамсафаре, роҳбаре, шаҳси сарсупурдаи миллатро ёфтани душвор буд. Вале ӯ хоҳару бародарони ҳамфикару ҳамдил ва далеру гаюрро ба атрофаши чамъ намуда, барои татбиқи нақшаву ниятҳо ва ормонҳои беҳсозандай рӯзгори мардуми баҳоргумкарда талош варзид. Батадриҷ андешаҳои вусъатободӣ, созандагию бунёдкорӣ ҷойи яъсу ноумедиҳоро мегирифт. Он нукта ӯро азоб медод, ки баъзе душманони беруна ҷангигашро асос намуда, тоҷиконро на аз нажоди ориёй, балки аз қавми омехтаи юнониву турку араб медонистанд. Ин масъала ӯро ба омӯзиши ҷиддии таърихи Ватан қашид. Зиндагиномаи мардуми тоҷикро пур аз саҳифаҳои рангини ҷоннисориҳову ҳудфидоихо дар сангарҳои ватанҳоҳӣ дарёфт. Ӯро ба андешае овард, ки ҷавонмардони тоҷик дар майдони мубориза ҳамеша мард будаанд, ҳилла ва фиребу найрангро намедонистаанд, онҳо ҳама бурду бохтро аз ҳуд медидаанд. Агар шикаст меҳӯрданд, иллатро аз хориҷи кишвар намекофтаанд. Гоҳо ба ҳам дарафтанд ҳам, оқибат ҳисси амиқи ҳудогоҳию ҳештаншиносӣ онҳоро ба сари сулҳу салоҳ ва авғи гуноҳҳои яқдигар меовард. Ин ҳулоасай дуруст ӯро ба сӯи ҳатми ҷанг ҳидоят мекард. Вале ҳалли масъалаи дигар пеш омад: бадҳоҳони дохиливу хориҷии миллати тоҷик дар тамоми ҷаҳон ҷор мезаданд, ки раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии



Тоҷикистонро вакилони дастнигар интихоб кардаанд, на мардум. Бинобар ин интихоботи Президенти мамлакатро эълон намуд. Мардум аз миёни довталабони ин мансаб ўро пазируфтанд. Ин ба вай мадор бахшид. Аз пайи хомӯш соҳтани оташи ҷанг шуд. Азбаски ҳалқ пуштибонаш буду нияташ соф, аз сафари нахустинаш аз Ҳосдехи Афғонистон паёми сулҳу сафоро овард. Садои даҳшатангези тир дар сарзамини тоҷикон хомӯш гардид. Хираду анъанаи ҷангбезорию сулҳсолории мардуми тоҷик голиб омад ва созишномаи сулҳу суботи кишвар 27 июни соли 1997 ба имзо расид.

Эмомалӣ Раҳмон ҳамон вақт ҳадиси суботбахшеро ба забон оварда буд: «То даме, ки охирин гурезаро аз дари ғарби ҳақиқати ҷаҳони Тоҷикистон бознагардонам, осуда наҳоҳам буд». Ӯ ба савганди ҳуд вафо кард ва фирориёни дур аз Ватан чун мургакони пазмони лонаву макон ба сарзамини аҷододиашон баргаштанд ва ба кори ободиву созандагӣ пайвастанд. Сулҳу ваҳдат ва оромиву осудагӣ Тоҷикистонро ба роҳи бунёдкорӣ, пешрафт ва тараққиёт бурд.

Эмомалӣ Раҳмон мефаҳард, ки Тоҷикистони азиз пахновар, ганҷовар ва мардпарвар аст. Рӯҳбаланд аз қўуллаҳои сар ба афлоқи Ватан, аз оби зулоли ҷаҳони Тоҷикистон рӯдҳонаҳои ҷониҳаи модар сафед мегардад. Имони комил дорад, ки ҳоки Тоҷикистон нӯшдорусту боди Тоҷикистон малҳам, оби Тоҷикистон ширинтар аз шаҳду қанд асту оташи Тоҷикистон зиндагиафрӯз.

Дар айни замон маромномаи ҷовидонаи ватанҳоҳонаи Президенти мамлакат, Ҷаноби Олий Эмомалӣ Раҳмон аз он иборат аст, ки:

- то ҳонаи ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аз барқи Роғуну Санѓтӯда саршори нур набошад,

- то нақби Истиқлол дарбехи кандаи пироҳани тани миллатро ба ҳам надӯзад,

- то манбаъҳои бешумори дастнахӯрдаи кишвар шурӯъ ба истихроҷ накунанд,

- то мардуми бебизоат сармояи кофии ҳарчи рӯзгор наёбанд,

- то раҳи манзили тоҷик ба олам напайвандад,
- то паҳлуҳои дӯстии байни мулки мову кишвари афгон занги фироқу чудоиро назудояд,
- то қадру манзалати тамаддуни ориёро бар муҳри худ наоварад, нафасе фориг наҳоҳад нишаст.

### ЧАКОМАИ ВАҲДАТ

Мехмон Бахтӣ

*Дӯстон, бо ҳам бисозед, ин замони Ваҳдат аст,  
Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони Ваҳдат аст.  
Он қадарҳо ваҳдати сарду забонӣ соҳтем,  
Он ҳама акнун дигар заҳре ба ҳони Ваҳдат аст.  
Мардуми Ҳатлону Раиштонанд аз як хоки пок,  
Ошноиҳояшон дар ошёни Ваҳдат аст.  
Дар Бадаҳишону Зарафшион, дар Ҳисори Шодмон  
Худшиносиву худафрӯзӣ тавони Ваҳдат аст.  
Марзи Ваҳишону заминҳои барӯманди Ҳӯҷанд,  
Хурраму сарсабз аз оби равони Ваҳдат аст.  
Мешавад Сурхобу Ҳингоб оқибат Ваҳши бузург,  
Ин баҳамоӣ чу шаҳрӯди дамони Ваҳдат аст.  
Гар сари овози якро дигаре гирад ба меҳр,  
Гардад овозе, ки ҷовидон равони Ваҳдат аст.  
Эй, ки месӯзӣ ба умеди фурӯғи кишварат,  
Дар забону дил яке будан нишони Ваҳдат аст.  
Ҳусну нерӯи Ватанро мекунад Ваҳдат фузун,  
Тоҷикистон хонадони ҷовидони Ваҳдат аст.*

### Луғат:

**ҳадис**-сухан,  
**суботбахш**-пойдоркунанда,  
**малҳам**-дору, дармон,  
**истихроҷ**-истехсол,  
**шаҳд**-асал,  
**зудояд**-равонад, бишӯяд,  
**ҷакома**- навъи шеър, чома, суруд,  
**ҳон**- дастархон.

**Савол ва супориши:**

1. Чаро давлатдориро «лахчаш оташ» номидаанд?
2. Вақте ки Эмомали Раҳмон ба сари ҳокимият омад, вазъи кишвар чӣ гуна буд?
3. Корро аз чӣ оғоз намуд?
4. Кадом масъала ўро ба омӯзииши ҷиддии таърихи Ватан ҳидоят намуд?
5. Сафари Президент ба Ҳосдехи Афғонистон чӣ дод?
6. Рӯзи Ваҳдати миллӣ кай ҷаин гирифта мешавад?
7. Сулҳу оштӣ чӣ ба бор овард?
8. Ифтихори мо аз кадом боғариҳои Ватан аст?
9. Маромномаи Президент аз кадом масъалаҳо иборат аст? Оё онҳо иҷрошавандаанд?
10. Аз «Чакомаи Ваҳдат»-и Мехмон Бахти номи вилоятҳо, водиҳо, ноҳияҳо ва дарёҳоро ҷудо намуда нависед.

## ПРЕЗИДЕНТ ВА БАЧАҲО



Садоқати ўро, мухаббати ўро кӯдакон низ эҳсос кардаанд ва дӯсташ медоранд. Дар дили кӯдак ҳеч кас бо дурӯғ, бо фиреб роҳ наёфта. Диљи кӯдак чун оина бисёр соғу рӯшан аст ва он кас дар дилаш роҳ меёбад, ки чун худи ў соғ, пок, дур аз кибру гурур, бо меҳру мухаббат ва самимият бошад.

Ҳеч сарвари давлате, ҳеч президенте чун Сарвари давлати мо, чун Президенти мо ба дараҷаи бисёр олий кӯдаконро дӯст намедорад. Ҳамаи кӯдакон бовар доранд, ки як рӯз Президент дар алоҳидагӣ бо онҳо вомехӯрад. Дасти онҳоро бо мухаббат мегирад, мефишорад, онҳоро бо меҳри зиёд мебӯсад, гулқандашон медиҳад ва ахволашонро мепурсад, шеърҳои азёднамудаашонро бо мароқ гӯш мекунад. Охир, ҳар қадоми онҳо ин амали неки Сарвари давлаташонро борҳо аз оинаи нилгун дидаанд ва ҳеч кас ҳам наметавонад ин мухаббати онҳоро, ин бовариашонро аз байн бибарад. Сарвари давлат борҳо бо кӯдакон воҳӯрӣ гузаронидааст. Ин хуб аст. Хуб аст, ки тухми меҳру мухаббати Сарвари давлат аз кӯдакӣ дар замирашон кишта мешавад ва бор меорад.

*(Абдулқодири Раҳим)*

## ТОЧИКИСТОН

Бозор Собир

*Тоҷикистон, Тоҷикистон,  
Ҳар кӯҷое рафтам аз оғӯши ту.*

*Доманамро ман тақидам раҳ ба раҳ дар ҳар қадам,  
Пойи худро раҳ ба раҳ афишонда рафтам.  
Аз заминат  
(Сарзамини камзамина),  
Гарди хоке кам накардам.*

*Ҳар күчое об дидам,  
Қатрае хӯрдам агар.  
Ман гирифтам қатрае дар чашм,  
То ба дарёят фишионам.  
Оби дарёят шавад як қатра бисёр.*

*По ба ҳар хоке ниҳодам,  
Гарди хокеро гирифтам дар сари миҷсгон,  
То ба саҳроят фишионам,  
Хоки саҳроят шавад як зарра бисёр.*

*Ҳар күчое санг дидам,  
Даст бурдам бар сараши чун бар сари фарзанди хеш  
Бо навозии  
Гуфтам: инро аз Бадахшон кандаанд,  
Тифли ширхори маро аз банди пистон кандаанд ...*

*Тоҷикистон, Тоҷикистон,  
Мекунам шукри каму бисёри ту,  
Мекунам шукрони аз озарму аз озори ту,  
Аз ту ман сарват намехоҳам,  
Ватан ҳастӣ, бас аст,  
Бо ҳасу хорат баробар зиндагӣ кардан бас аст.*

### Савол ва супориши:

1. Чаро бачаҳо Президентро дӯст медоранд?
2. Оё Президент ба мактаби Шумо ташириф овардааст?
3. Агар Президент ба мактабатон ояд, аз вай чӣ меҳоҳед?
4. Дар мавзӯи «Сарвари давлати мо» инишо нависед.
10. Шеъри Бозор Собир «Тоҷикистон»-ро азёд кунед.

**ФАСЛИ 3. МУҚАДДАСОТИ ДАВЛАТИЮ  
МИЛЛИИ МО  
МУҚАДДАСОТИ ДАВЛАТ**



*Нишиони  
давлатии  
Ҷумҳурии  
Тоҷикистон*



*Конститутсияи  
(Сарқонун)и  
Ҷумҳурии  
Тоҷикистон*



*Парчами  
давлатии  
Ҷумҳурии  
Тоҷикистон*

Тоҷикистон чун давлати мустақил соҳиби Президент, Конститутсия (Сарқонун) ва рамзҳои давлатӣ аст, ки онҳоро дар маҷмӯъ муқаддасоти давлат мегӯянд.

Муқаддас чист? Ҳар кас ва ҳар чизе, ки олӣ, азиз, пок, гиромӣ, начиб, беолоиш, орӣ аз ҳар гуна нуқсу камбудиҳост, албатта муқаддас аст. Муқаддасоти давлат пеш аз ҳама шаъну шараф, ифтихор, нуфуз, обрӯ ва эътибори давлат, ҳалқу Ватан аст. Ҳар давлати соҳибистиклол муқаддасоти худро дорад.

9 сентябри соли 1991 Тоҷикистони азизи мо ҳамчун давлати озод истиқлолияти худро эълон намуд.

Президент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат ва ҳокимияти иҷроия буда, аз ҷониби оммаи мардум ба тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва бо овоздиҳии пинҳонӣ ба мухлати 7 сол интихоб карда мешавад.

Вазифаҳои Президентро Конститутсияи (Сарқонуни) мамлакат ин тавр нишон додааст:

«Президент ҳомии Конститутсия ва қонунҳо, ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кафили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавомии давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо, риояи қарордодҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад».

Агар ба моддаи 67-уми Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон назар андозем, чунин сатрҳоро меҳонем:

«Президент пеш аз шурӯи вазифа дар ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон савганд ёд мекунад:

«Ман ҳамчун Президент савганд ёд мекунам, ки Конститутсия ва қонунҳои ҷумҳуриро химоя менамоям, таъмини ҳуқуқ, озодиҳо ва шарафи шаҳрвандонро кафолат медиҳам, сарзамин, истиқолияти сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии Тоҷикистонро ҳифз мекунам, ба ҳалқ содиқона хидмат менамоям».

Рӯзи 16 ноябри соли 2006 Президент дар қасамёдкуни навбатиаш суханони зеринро илова намуд:

«Савганд ба номи поки Ҳудо, савганд ба шири сафеди модарам, савганд ба дуои неки падарону модарон, савганд ба нону намаки дастурхони пиру ҷавон, савганд ба обу ҳоки муқаддаси Ватан, ки масъулияти такдири имрӯзу ояндаи давлату миллати тоҷикро бар дӯш мегирам.

Савганд ба ҷони ҳафт миллион фарзанди Тоҷикистони азиз, ки тамоми ҳастӣ, нерӯву ғайрат ва таҷрибаву иродаамро барои Тоҷикистони соҳибистиқлол мебахшам».

Савганди Президент ин савганди ҳамаи мову шумо, савганди тамоми фарзандони фарзонаи Тоҷикистон дар раҳи ободӣ ва шукуфоии диёр аст.

### **Савол ва супориши:**

1. *Муқаддасоти давлат қадомхоянд?*
2. *Муқаддас ҷист?*
3. *Тоҷикистон қай ба Истиқолияти давлатӣ соҳиб шуд?*
4. *Президент қист? Қадом vakolatxoro дорад? Кӣ вайро интиҳоб мекунад?*
5. *Вазифаҳои Президент аз чӣ иборат аст?*
6. *Қасами Президентро азёд кунед ва мазмуни онро гӯед.*
7. *Қадом синонимҳои қалимаи «Президент»-ро медонед?*

## РАМЗХОИ ДАВЛАТӢ



Рамзҳои давлатии мо муқаддасоте мебошанд, ки шаҳрвандони кишварро дар рӯҳи шарафмандӣ, ифтихори миллӣ, давлату давлатдорӣ, Ватану ватанпарастӣ тарбия менамоянд. «Муҳимтарин рамзҳои истиқлолият ва давлатдории миллӣ — Нишону Парчам ва Суруди миллӣ қабул шудаанд. Пули миллӣ ба муомилот баромад, шиносномаи миллӣ дар арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардида» (Эмомалӣ Раҳмон).

Эҳтиром ва азизу маҳбуб доностани рамзҳои давлатӣ аз ҷониби шаҳрвандон шарт ва зарур аст.

Парчам, Нишон ва Суруди миллӣ дар ҷорабинҳои давлатӣ, сессияву иҷлосияҳо, қабули меҳмонони олиқадри давлатҳои ҳориҷа барафроҳта ва суруда мешаванд.

**Парчами давлатии миллии мо** аз рангҳои сурҳ, сафед, сабз иборат аст, ки (1) аз муборизаи ҳалқи мо баҳри озодию истиқлолият, (2) баҳту иқболи сафеди мардум ва (3) кӯшиши ў барои ободию сарсабзии кишвар гувоҳӣ медиҳад.

**Нишони давлатиамон**, ки то солҳои наздик герб мегуфтем, мудаввар буда, ду тарафашро буттаҳои шукуфони пахта ва ҳӯҷаҳои расидаи заррини гандум оро додаанд. Гандум ва пахта аз он шаҳодат медиҳанд, ки мардуми мо асосан зироаткор буда, бештар ба парвариши гандуму пахта машгуланд. Дар қисмати поёни Нишон китоби боз, қуллаҳои кӯҳҳои сар ба фалак кашида, нурҳои заррини офтоб, тоҷ ва ситораҳо тасвир ёфтаанд.

**Китоб** ба он далолат мекунад, ки халқи мо аз қадимулайём соҳиби илму дониш, маориф, адабиёт ва фарҳанги бой буда, худ ва фарзандонаш пайваста машғули мутолиаи китоб будаанд. Тоҷикон пайваста бо қаламу давот (сиёҳидон) ва китоб сарукор дошта, мардуми китобдору босаводанд.

Тоҷикистон дар нимкураи Шарқ ҷойгир шудааст. Шарқ худ пойгоҳи офтоб аст. Дар сарзамини махбуби мо офтоб нурҳои ҳароратбахши худро тамоми сол бар сари мардум мепошад. Ширинию лаззати меваю сабзавоти диёри мо ҳам аз нури офтоб аст.

Дар қисмати болои Нишони давлатӣ нурҳои заррини офтоб, тоҷ ва ҳафт ситора ба шакли нимдоира акс ёфтаанд. Ҳуди ҳамин тоҷу ситорахоро дар мобайни Парчам, дар болои рахи сафед ҳам мебинем.

**Тоҷ** баёнгари тоҷу таҳти шоҳону пешгузаштагони халқамон аст. Дар тӯли ҳазорсолаҳо садҳо амирону шоҳон ҳукм рондаанд, ки ҳамагӣ бар сар тоҷи шоҳӣ мегузоштанд. Бузургвор Фирдавсӣ мефармоянд:

*Ки пеш аз ту шоҳон фаровон буданд,  
Ҳама тоҷдорони кайхон буданд.*

Адади ҳафт дар таъриху адабиёт ва фарҳанги мо ба андозае зиёд истифода шудааст, ки ҳатто корбасти он ба ҳукми анъана даромадааст. Аз қабили ҳафтдодарон, ҳафт ситора, ҳафт қабати осмон, ҳафт рӯзи ҳафта, ҳафтсин, ҳафтшин, ҳафт базми Нушервони Одил бо Бузургмехр, ҳафт хони Рустам, ҳафт девори заррин, ҳафт хати Ҷоми Ҷамshed, ҳафт тани пок, ҳафт оташкада, ҳафт адади таҳrir дар «Куръон», ҳафт шарт дар афсонаҳо, ҳафт адвори мусиқӣ, ҳафт бурчи манора ва ғайра.

### Савол ва супориши:

1. Рамзҳои давлатӣ қадомҳоянд ва аҳамияти онҳо дар чист?
2. Парчам, Нишон ва Суруди милли қадом вақт истифода мешаванд?
3. Парчами Тоҷикистон аз қадом рангҳо иборат аст ва онҳо ба чӣ далолат мекунанд?

4. Ҳаммаъноҳои калимаи «парчам»-ро ба дафтаратон нависед.
5. Расми Ниишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро шарҳ дихед.
6. Расмҳои буттаи пахта, ҳӯшиаи гандум, китоби боз, қуллаҳои кӯҳҳои сарсафеди сарбаланд, нурҳои офтоб, тоҷ ва ситораҳо чӣ маънидоранд?
7. Аз ҳарита нимкураи Шарқ ва мавқеи ҷойгиршавии Тоҷикистонро ниишон дихед.

### СУРУДИ МИЛЛӢ

Суруди милли (гимн) таронаи асосии давлатӣ ва умумиҳалқии мо аст, ки дар он тамоми орзуу омоли сокинони мамлакат ифода ёфтааст. Суруди милли чун қоида мутантан суруда мешавад ва мардумро ба ҳимоя ва ифтихор аз Ватан даъват менамояд. Тоҷикистони маҳбубамон баъди эълон намудани мустақилияти хеш Суруди миллии нави худро бар матни Шоири Ҳалқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ қабул намуд, ки оҳангӣ онро оҳангсоз Сулаймон Юдаков офаридааст. Суруди милли бо Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 1994 қабул шудааст. Одатан ҳангоми сурудани Суруди милли рост истода гӯш мекунанд, ба ин ё он тараф нигоҳ намекунанд, намечунбанд, гап намезананд. Ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон вазифадор аст, ки Суруди миллиро азёд намояд ва ҳангоми сурудани он ҳамроҳ шавад.

### СУРУДИ МИЛЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Шеъри Гулназар Келдӣ,  
оҳангӣ Сулаймон Юдаков

Диёри арҷманди мо,  
Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод,  
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод.  
Зи дурии замонаҳо расидаем,  
Ба зери парчами ту саф кашидаем,  
кашидаем,  
Зинда бош, эй Ватан,  
Тоҷикистони озоди ман!

Барои нангӯ номи мо,  
 Ту аз умеди рафтагони мо нишонай,  
 Ту баҳри ворисон ҷаҳони ҷовидонай.  
 Ҳазон намерасад ба ҳавбаҳори ту,  
 Ки мазраи вафо бувад қанори ту,  
 қанори ту.

Зинда бош, эй Ватан,  
 Тоҷикистони озоди ман!

Ту модари ягонай,  
 Бақои ту бувад бақои ҳонадони мо,  
 Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо.  
 Зи ту саодати абад насиби мост,  
 Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост,  
 ҳабиби мост.

Зинда бош, эй Ватан,  
 Тоҷикистони озоди ман!

### Луғат:

арҷманд - азиз, гиромӣ,	бегазанд - беосеб, безиён,
ворисон - соҳибони мулк,	мазраа - порчаи замин,
бақо - идома, дошт кардан,	маром - мақсад,
саодат - хушбахтӣ,	ҳабиб - дӯст.

### Савол ва супориши:

1. *Моҳияти Суруди миллий дар ҷист?*
2. *Суруди миллий дар қадом мавридҳо ва чӣ тавр садо медиҳад?*
3. *Суруди миллий моро ба чӣ даъват мекунад?*
4. *Суруди миллиро чӣ тавр гӯши мекунанд? Оё онро азёд кардан ва сурудан ҳатмӣ аст?*
5. *Муаллифони матн ва оҳанги Суруди миллии Тоҷикистон киҷоянӣ? Кай қабул карда шудааст?*
6. *Матни Суруди миллиро азёд кунед ва онро ифоданок хонед.*
7. *Мазмуни матни Суруди миллиро ба наср баргардонида, ба дафтаратон нависед.*

## АСЬОРИ МИЛЛИИ МО

Азизон, пули миллии мо рамзи миллии мост. Одамон ҳар як сомониро рӯйи каф гирифта, тасаввур мекунанд, ки китоберо дар даст доранд: пур аз маънӣ ва маърифат.

Яке аз муқаддасоти мо ин асъори (пули) миллиамон мебошад. Бори нахуст дар таърихи давлатдории тоҷикон аз моҳи майи соли 1995 асъори миллӣ ба муомилот бароварда шуда, он «сомонӣ» номида шуд. Пули майдаи онро «дирам» мегӯянд. Асъори миллӣ ин рамзи давлатдории мо мебошад.

Дар рӯйи асъори миллии Тоҷикистон расмҳои Мирзо

Турсунзода, Шириншоҳ Шоҳтемур, Садриддин Айнӣ, Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, Ибни Сино, Бобоҷон Faғуров, Исмоили Сомонӣ ва Абӯабдуллоҳ Рӯдакӣ барин алломаҳои илму фарҳанги тоҷик тасвир шудаанд, ки боиси ифтиҳори ҳалқи тоҷиканд. Мо фаҳр мекунем, ки дар муомилот аз асъори миллии худ—«сомонӣ» истифода мебарем.

Бачаҳои азиз! Ба рӯйи асъори миллӣ, ки аз ҷумлаи муқаддасоти мо аст, ҳат кашидан ва навиштан мумкин нест. Дар тӯю маъракаҳо ба сари раққосаҳо пул пошидан ва асъори миллиро зери по кардан камоли нодонист. Беэҳтиромӣ нисбат ба асъори миллӣ ин беҳурматӣ ба ҳалқу давлати Тоҷикистон аст.

Азизони дил! Софдилона меҳнат кардан ва ба ивази он дастмузд гирифтан яке аз нишонаҳои риояи қонуният ва заҳмати садоқатмандона ба манфиати Ватан аст. Бинобар ин кӯшиш намоед, ки бо кору амали хеш нон ёфта ҳӯред ва ҳаргиз дар фикри луқмаи муфт нашавед.

### **Савол ва супории:**

1. Асъори миллии мо аз қай ба муомилот баромад?
2. Асъори (пули) Тоҷикистон чӣ ном дорад?



3. Дар рӯйи пулҳои тоҷикӣ расми қадом донишмандони тоҷик акс ёфтааст?
4. Аҳамияти ба муомилот баровардани асьори милли дар чист?
5. Ҳаммаъноҳои калимаи «пул»-ро гӯед.
6. Дар қисмати қафои 10-сомонӣ шеъре сабт шудааст. Онро ба дафтаратон навишта, азёд кунед ва муаллифаширо гӯед.

### ТОҶ ВА ТОҶИК



Парвардигори ҳаждаҳ ҳазори олам пардаи қабати осмони ҳафтумро бишкофт ва ба замин нигарист. Сарзамини беканоре дид: биҳиштосову мардумоне хурлиқо, заминрону галлакор, ромгару боғпарвар, некгуфттору неккирдору некпиндор, ростоину ростқавлу босидку вафою нақӯкор, меҳмондору меҳмоннавоз, нарму ҳалиму меҳрубон, илмпарвару фарҳангдӯсту хунарманд, бунёдкору хушбину хушбовар. Гуфт: инҳоянд бандагони ман — паастандагони замину оростагони ботин ва зоҳирӣ худ, инҳоянд сазовори тоҷи каёни. Фариштагонро бифармуд, то тоҷе бисозанд аз тилло, нурпош бошад чун Офтоб. Он тоҷро бар сари аввалин шоҳи мардумони нексиришт, ки худро ориёй меномиданд, ниҳоданд. Аз ҳамон вақт Ҷамshed лақаби Ҳшатро — ҳукмрони тоҷи нурдор, рӯшноидор, фуруғдорро қабул кард. Албатта, қисме аз ин гуфтаҳо ривояте беш нестанд, аммо ривояте, ки асоси заминӣ дорад. Тоҷ ҳоҳ аз осмон омада бошаду ҳоҳ дар заминаш соҳта бошанд, мансуби тоҷикон аст. Ба андешаи мо, шояд бо мурури замон мақом ва нуфузи тоҷу тоҷгузорӣ афзуда ва дар бисёр ҷизҳо пайдо шудан мегирад.

Лугати ориёй ҳам ба тоҷу тоҷдорон мубаддал мегардад, ки решай калимаи «тоҷик»-ро ташкил медиҳад. Дар ибтидо ориёй, ориён, ориёнҳо, баъдтар тоҷ, тоҷик, тоҷикон. Ин ду калима — ориёй ва тоҷик ҳаммаъно буда, номи умумии ҳамон як ҳалқ—ориёй (тоҷик) аст, ки бо мурури замон ба шоҳаҳои гуногун тақсим мешавад. Он тавре ки тоҷ

муқаддас аст ва аз зари хос — тилло ва нукра сохта мешавад, маъни калимаи ориёй ҳам хос, пок, нашиб, ҷаноб, асилзода, озода, меҳмондору меҳмоннавоз мебошад. Ҳамаи калимаҳое, ки дар забони мо аз решай «точ»-и тоҷикию пайвандҳо ё решоҳои худио калимаҳои дигар (масалан, арабӣ) сохта шудаанд (сохта ё мураккаб), арҷманд, зебо ва дилписанд мебошанд: тоҷик, Тоҷикистон, тоҷвар. тоҷдор, ҳуштоҷ, соҳибтоҷ, тоҷгул, Тоҷмаҳал, Тоҷиддин, Тоҷинисо... Ҳамчунин калимаҳои зиёде дар забони модарии мо пурмáльно, равон ва ҳушбаёнанд, ки бо ҳарфҳои калимаи «тоҷик» оғоз меёбанд.

**Т**-тоҷик, Тоҷикистон, Тоҷикобод, тоҷикшинос...

**О**-Ориф, оқил, офтоб, об, обрӯ, омӯзгор, оғӯш...

**Ҷ**-ҷаноб, ҷавон, ҷамол, ҷомеа, ҷаҳон, ҷустуҷӯ...

**И**-имон, ибрат, ибтидо, инсон, инсоф, идона...

**Қ**-қабир, қабк, қабӯтар, қитоб, қомил, қулоҳ, қӯҳ...

(*M. Лутфуллоев*)

### Савол ва супориш:

1. Ҳар як сифати одамони сазовори тоҷи каёниро шарҳ дихед.
2. Тоҷи тиллоиро ба сари кӣ ниҳоданд ва ҷаро ба ў лақаби Ҳаштро доданд?
3. Маъни ориёй чист?
4. Калимаҳои аз решай «тоҷ» пайдошударо номбар кунед.
5. Ҳаштогӣ калимае номбар кунед, ки бо ҳарфҳои т, о, ҷ, и, қ оғоз ёбанд.
6. Ҳарфҳои дар қитобатон навиштаи т, о, ҷ, и, қ-ро аз боло ба поён хонед.

## АЗ ДИРАФШИ ПЕШДОДИИ КОВИЁН ТО ПАРЧАМИ ДАВЛАТИИ ТОЧИКИСТОН



Парчам гувоҳи барчастаи истиқолияти давлатӣ, таҷассумгари ғурури миллӣ ва ифтихори ватандории мост.

Парчам таърихи 3-3,5 ҳазорсола дорад. Қабилаҳои гуногун дар қадим ҳини набард вобаста ба тасаввуроти ҳайвонот ва

набототпарастиашон ба нӯги чӯбҳо тасвири ҳайвон ё растаниеро, ки ҳомии худ мешумурданд, мебардоштанд ва тавассути он худиҳоро аз бегонагон фарқ мекарданд. Чӯби барҷаставу мунаққаши бар болои сафҳои лашкариён бардошташуда аз бошишгоҳи сипаҳсолор хабар медод. Ин рамзҳо ба ҷангварон самти пешрафт, ҷойи ҷамъшавӣ, сафороиро нишон медод, ба дилҳои қабилаҳои ҷангварон боварӣ ба қувваи худ ва эътиимод мебахшид.

Наҳустин парчам дар Эрони қадим, Ҷин ва Миср пайдо шудааст. Дар «Авасто» парчамҳои Бохтари қадим ва дирафшҳои душманони он тасвир шудааст. Парчамдориву парчамбардорӣ ба ҳалқи мо аз аҷдодон ба мерос мондааст.

Таърихи тоҷикон парчамдориро аз дирафши пешдодии Ковиён ёд дорад. Дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, дар достони «Коваи оҳангар» ҳикоят карда мешавад, ки Кова пешдомани ҷармини сурҳи худро дирафш кард ва мардумро алайҳи истибоди Захҳоки морон ба мубориза даъват намуд. Мардум зери ин парчам, ки бо номи «Дирафши Коваён» машҳур аст, ҷамъ омаданд ва пирӯз шуданд. Сипас, шоҳ Фаридун ба таҳт омада, ин парчамро «Дирафши Коваёнӣ» ҳонду бо зару зевар ороиш дод ва аз он замон парчам чун рамзи давлату давлатдорӣ, озодӣ байни аҷдодони мо қабул ва муқаддас дониста шуд.

«Дирафши Коваён» то ҳуҷуми арабҳо (асрҳои VI-VII) вуҷуд дошт, вале арабҳо онро аз байн бардоштанд. Ба Аврупо парчамро арабҳо бурданд ва парчамдориро ёд доданд. Аввалин парчамҳои ба парчамҳои имрӯза

монанд, яъне дар шакли матои дар чӯбдаста басташуда дар Чин пайдо шудааст, ки онҳоро соли 100 -уми то мелод истифода мекарданд. Аксари парчамҳои гузашта сегӯша буданд ва рангҳои сурх (зиёдтар), сафед, зард, бунафш доштаанд. Баъдтар азбаски парчамҳои чоргӯша барои дар киштӣ овехтан мувофиқ буданд, тадриҷан аввал дар Аврупо ва пас дар ҷаҳон парчамҳои чоргӯша (ба гайр аз парчами Непал, ки сегӯша аст) пайдо шудаанд.

Парчами аморати Бухоро низ чоргӯша буд ва акси моҳу ситора ва панҷаҳои дастро дошт. Аз асри XVIII сар карда, истифодаи парчам чун рамзи миллатҳо оғоз ёфт. Танҳо парчами лӯлиён-чарху ароба, ифодакунандаи (рамзи) халқ буд.

Кӯҳантарин парчами бетағийирмонда парчами давлати Дания мебошад, ки аз соли 1219 вучуд дорад.

Рӯзи парчамро на танҳо Тоҷикистон, балки дар Мексика, Канада, ИМА, Швейцария, Полша, Япония, Либерия низ ботантана ҷаҳон мегиранд. Манораҳои бузурги парчам то 162 метр дар Озорбойҷон, 160 метр дар Кореяи Шимолӣ, 133 метр дар Урдун ва 126 метр дар Уммон мавҷуд аст. Соли 2011 баландтарин манораи Парчам дар Тоҷикистон дар баландии 165 метр ба рафроҳта шуд.

Дар давраи шӯравӣ аз соли 1924 то 1991 парчами давлатӣ ҷаҳон мегиранд. Азвалин парчами Ҷумҳурии Муҳтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон парчами умумии СССР буд. Аз соли 1922 то соли 1953 парчами ҶШС Тоҷикистон якрангаи сурх буда, дар он пай дар пай нишони ҷумҳурӣ, навиштаоти «GSSTojikiston», аломатҳои досу болға ва номи ҷумҳурӣ бо забони русӣ ҷойгир шуда буд. Бо қарори Президиуми Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон аз 20 марта соли 1953 муқаррар шуд, ки парчами давлатии РСС Тоҷикистон аз матои росткунча ва аз ҷорҳои рангаи бо таври уфукӣ ҷойгирифта бунёд ёбад, ки ҷорҳои ранги боло сурх (нисфи бари парчам), ҷорҳои сафед ( $1/5$  ҳисса), ҷорҳои сабз ( $1/10$  ҳисса) ва ҷорҳои поёни сурх (аз  $1/5$  ҳисса) бари парчамро ташкил медод. Дар ҷорҳои болои сурх назди дастаи парчам досу болға заррин ва болои онҳо ситораи сурхи бо зарҳои кашидашуда ҷойгир карда мешавад.

Дар арафа ва баъди пошхӯрии ИҶШС ва соҳибистиқлолии Тоҷикистон (1991) аз 24 августи соли 1990 аз ҷониби Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон « Эъломия дар бораи соҳибихтиёрии РСС Тоҷикистон» қабул ва масъалаи таҷдиди нишонҳои давлатӣ гузошта шуд. Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 28 июни соли 1991 дар бораи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул намуд ва барои ин комиссияи маҳсус барои таҳияи намунаҳои нави рамзҳои давлатӣ тасдиқ ва озмун эълон шуд. Ичлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳури Тоҷикистон 16-24 ноябрини соли 1992 рамзҳои давлатиро низ тасдиқ намуд ва сарвари нави давлат Эмомалӣ Раҳмон Парчамро бӯсида, қасами сулҳоварии худро эълон кард. 12.05.2007 баъди баррасӣ дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Президент Эмомалӣ Раҳмон ба зери Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо гузошт, ки боби 2-юми он «Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ном дорад ва аз 2 модда (1 .Тартиби афрохтани Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 2. Ҷойгиркуни тасвири Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон) иборат аст. Аввалин бор бо ибтикори Президент 24 ноябрини соли 2009 рӯзи Парчами миллӣ таҷлил гардид.

Дар забони тоҷикӣ шаш муродифи парчам мустаъмал аст:

**Дирафш** - қадимтарин вожаи ориёни ифодакунандай парчам, ливо, байрақ аз ҳама вожаи серисеъмол дар забони адабиёти классикӣ мебошад. Дирафш ҳамчун рамзи пирӯзӣ ва давлатдорӣ дар «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ маънидод шудааст. Ин аст , ки ибораҳои дирафши Коваёнӣ, дирафши сурҳ, феълҳои дирафшидан , ки маънои дураҳшидан, алвонҷ ҳӯрдани матоъ аз бод, барқ заданро дорад , ҳамчунин вожаҳои дирафшон- дураҳшон хеле маъмуланд.

**Алам** - калимаи арабӣ буда, маънои байрақ, ливо, парчамро дорад ( Фарҳангӣ забони тоҷикӣ , Душанбе ,1969, ҷ.1, с. 54).

**Аламбардор** - сипохии далеру нерӯманди баргузида, ки пешопеши лашкар мерафт ва вазифаи ифтихорӣ ҳисоб мешуд. Чунончи, Лоик мефамояд:

*Аламбардори номи ман ту бошӣ,  
Давоми ман, паёми ман ту бошӣ  
Бимирам дар ҳақат, эй тифли фардо,  
Агар қоиммақоми ман ту бошӣ.*

Дар забон тақрибан шаш вожаномаи алам дучор меояд, ки инҳояд:

- алам бардоштан- пайдо шудан;
- алам баркашидан – парчам бардоштан;
- алам баровардан - пайдо шудан;
- алам берун задан- пайдо шудан;
- алам гардидан - машҳур шудан;
- алам шудан - машҳур шудан.

Чунончи, Ҳилолӣ мефармояд:

*Чу шамшери шуҷоатро алам кард,  
Ба як тег устухонашро қалам кард.*

**Ливо** – калимаи арабӣ буда, маънии байрак, алам, парчамро дорад ( Фарҳанги забони тоҷикий .- Душанбе, 1969, ч. 2, с. 753). Ибораҳои ливои дӯстӣ, ливои зафар, ливои истиқлол ва монанди инҳо маъмуланд. Масалан, Мирсаид Миршакар бо номи «Ливои зафар» достоне дорад.

**Роят** – вожаи арабӣ мебошад, ки маънии парчам, ливо, аламро ифода мекунад. А. Лоҳутӣ дар манзумаи «Зинда аст Ленин» мегӯяд:

*Шаҳри таърихии Москав шуда мотамқадае,  
Ҳама ҷо сурху сиёҳ,  
Ҳама дар кисвати мотам, ҳама дар ҳоли азо  
Рояту хайлу сипоҳ.*

**Байрак**-лафзи туркист. Матои ранги муайян, ки ба ҷӯби борики дарозе насб мекунанд ва дар он аксаран сурати нишонаи давлат, ҷамъият, ташкилот ҳамчун рамзи мавҷудият кашида мешавад ва муродифи парчам, ливо, алам мебошад . Ибораҳои *байраки давлатӣ*, *байраки сурх*, *байраки ҳарбӣ* ва *ғайраҳо* маъмуланд . (Фарҳанги тафсирии забони тоҷикий.- Душанбе, 2008, ч. 2, с. 127). Баъди

Инқилоби Октябр калимаи байрақ афзалият дошт. Ибораҳои *байрақи Октябр*, *байрақи сурхи меҳнат*, *байрақи Ленин* ва монанди инҳо машҳур буданд. Ин аст, ки Мирзо Турсынзода мачмӯаи аввалинашро «*Байроқи зафар*» (1932) номид, А. Лоҳутӣ бо номи «*Тоҷ ва байрақ*» достоне эҷод намуд.

**Парчам** калимаи тоҷикии китобӣ мебошад. Дар адабиёти классикӣ маънни дирафш, алам, ливо ва байракро намедиҳад. Дар луғатҳо дар ин ҳусус омодааст:

«*Fües-ul – лугот*»: чизест, ки аз абрешиими сиёҳ сохта шуда, дар сари алам банданд;

«*Бурҳони қотеъ*»: парчам чизе бошад сиёҳ, мудаввар, ки бар гардани найза ва алам банданд;

*Садриддин Айнӣ* (ҷ.11) : парчам шилшилаест, ки бар гардани байрақ ва найза банданд;

*Фарҳанги забони тоҷикӣ* (М., 1969, ҷ. 2): пӯпаки абрешиимӣ, мӯй ё думи гови кӯҳӣ, ки бар нӯғи байрақ ё найза мебастанд.

*Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ* (Д., 2008, ҷ. 2): 1) байрак; 2) пӯпаки абрешимин, ки бар байрақ баста мешавад, яъне дар ин ҷо маънни асосӣ ба ҷойи дуюм кӯчидааст ва маънои байти Абдурраҳмони Ҷомӣ то андозае сарфи назар шудааст:

*Ҷаъди ломаши чу зулфи хубон ҳам,  
Бар ливои зафар бувад парчам.*

Ниҳоят, ҳаминро таъкид менамоем, ки бигузор Парчами Тоҷикистон боиси гурури миллӣ, ифтихори давлатдорӣ, истиқлолият ва ватандории мову шумо бошад. Тавре ки дар суруди миллии мо зикр шудааст, ба зери парчам саф кашида бошем ва дар сояи он мо, мардуми шарафманди Тоҷикистон барои ояндаи неку ҷовидонаи Ватани азизамон ҳамеша саъю талош намоем.

## ПАРЧАМИ БАЛАНД

Давлат Сафар

*Дар хотира мазмунни баланд аст ливо,  
Бар гүши дилам ҳикмату панд аст ливо.  
Чун боли хаёл пар күшояд рангин,  
Аз ранги хаёли диллисанд аст ливо.*

*Точаши ба мисоли шуълабарги фонус,  
Ин точи сари баланди нангы номус.  
Дар воҗаси парчам аст сад маънӣ чой,  
Сад маънии бинҳуфта ба ҷилди қомус.*

*Дар ранги сафедаши, ки бувад баҳти сафед,  
Рамз аст ба сабзиҳи баҳори уммед.  
Рӯсурхии мо бувад ба ранги сурхаши,  
Тоҷ аст ба домани шафақ чун хуршид.*

*Афрохта мо дирафши дар боми фалак,  
Бардошта мо ливои аҳроми фалак,  
Дар домани атласаши ба зар бинвиштем  
Сад розу ниёзи хеш бар номи фалак.*

*Ҳар хурду бузурги ин Ватан хушҳоланд.  
Аз парчами қадбаланди мо меболанд.  
Ҳангоми гузар парандаҳои кӯҷӣ  
Бӯсида дирафши мо, ба рӯ мемоланд.*

### **Луғат:**

**дирафш-** парчам, ливо, алам, байрак,  
**Пешодиён-** нахустсулолаи диҳандай доди давлатдорӣ  
аз нажоди ориёй,  
**вожа-** калима,  
**қомус-** донишнома, энсиклопедия,  
**аҳром-** харам, хона.

### **Савол ва супориш:**

1. *Аз таърихи парчамдории тоҷикон чӣ медонед?*
2. *Аввалин парчамҳо кай, дар куҷоҳо пайдо шудааст?*

3. «Дирафши Коваён»-ро шарҳ дихед.
4. Баландтарин манораи парчам дар Тоҷикистон кай кӯшода шуд ва чанд метр баландӣ дорад?
5. Наҳустин бор кай Рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо ташаббуси кӣ қайд карда шуд?
6. Парчам рамзи чист?
7. Чаро мо Парчами давлатӣ дорем?
8. Парчами Тоҷикистон аз чанд ранг иборат аст?
9. Тоҷ ва ситораҳои Парчам рамзи чист?
10. Парчами давлатии Тоҷикистон дар қадом мавридҳо ва дар күчоҳо барафрохта мешавад?
11. Оё таҳқири Парчам ҷиноят ҳаст ё не?
12. Дар дарси расмкашӣ расми Парчами Тоҷикистонро қашед.
13. Муродифҳои қалимаи «Парчам»-ро аз лугат ёфта, шарҳ дихед.
14. Шеъри Давлат Сафар «Парчами баланд»-ро хонда, азёд қунед.

## НИШОНИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН



Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст аз тасвири тоҷи тансиқшуда ва нимдоира аз ҳафт ситорае, ки бо нурҳои офтоби

аз паси кӯҳҳои барфпӯш тулӯъкунанда рӯйи он ҷой гирифтааст ва бо ҷанбаре оро ёфтааст, ки атрофашро аз тарафи рост ҳӯشاҳои гандум ва аз тарафи чап шохаҳои пахтаи шукуфон ихота кардаанд. Болои ҷанбар бо тасмаи сераҳа печонида шуда, дар қисми поён рӯи курсӣ китоби боз ҷой гирифтааст.

Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ранга буда, тоҷ, офтоб, кӯҳҳо, ҳӯшаҳои гандум, пахта, раҳҳои тасмаҳо сурх, сафед ва сабз буда, муқоваи китоб сурх мебошад.

Тасвири Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойҳои зайл гузошта мешавад:

- дар болои биноҳои қароргоҳи расмии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар болои биноҳои Маҷлиси намояндагони ҳалқи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо, ноҳияҳо, мақомоти ҳокимиияти иҷроияи маҳалҳо (ҳукуматҳо), мақомоти худидораи шаҳрак ва деҳот (чамоатҳо), судҳо, мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон; дар болои биноҳои намояндагии дипломатию консулӣ ва муассисаҳои тиҷоратии дар ҳориҷа будаи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- дар толорҳои маҷlisҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раёсати Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷlisҳои закiloni ҳалқи Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо (ҳукуматҳо), шаҳри

Душанбе, шаҳрҳо, ноҳияҳо, маҷлисҳои мақомоти худидораи шаҳрак ва дехот (чамоатҳо), инчунин хуҷраҳои кории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони вилоятҳо, шаҳри Душанбе, ноҳияҳо ва дар толорҳои ҷаласаҳои судии судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар биноҳои мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва биноҳои бақайдигии тантанавии таваллуд ва акди никоҳ;

-дар муҳру бланкаҳои ҳучҷатҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳо ва кумитаҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; маҷлисҳои намояндагони ҳалқи Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳрҳо, ноҳияҳо, мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳалҳо (ҳукуматҳо), мақомоти худидораи шаҳрак ва дехот (чамоатҳо), судҳо ва мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон, идораҳои давлатии нотариалий. мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳои ҷумҳурияйӣ. ки бо қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба онҳо ҳуқуқи дар муҳру бланкаҳои ҳучҷатҳо чой додани тасвири Нишон дода шудааст.

Ашҳосе, ки дар таҳқир кардани Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкоранд, мувоғики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ қашида мешаванд.

### **Савол ва супориш:**

1. *Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи чист?*
2. *Нишон аз чӣ иборат аст ва тоҷ, нимдоираи дорои ҳафт ситора, нурҳои офтоби аз паси кӯҳҳои барфпӯши тулӯъкунанда, ҳӯшаҳои гандум ва шохаҳои наҳтаи шукуфон рамзи чӣ мебошанд?*
3. *Нишони давлатӣ дар кӯҷоҳо гузошта мешавад?*
4. *Чаро таҳқири нишони давлатиро ҷиноят меҳисобанд?*

## РАМЗҲОИ ПРЕЗИДЕНТИ ТОЧИКИСТОН



Ливо ва Нишони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзҳои расмии ҳокимияти президентӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.

**Ливои** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон матои маҳмалини хоси росткунчаест, ки аз се раҳи уфукии ҳамранги Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. Паҳнои раҳҳои сурху сабзи болою поён ба ҳам баробар буда, паҳнои раҳи сафед якуним баробари яке аз раҳҳои рангаро ташкил медиҳад. Даври Ливо бо ресмони зарҳалин дастдӯзӣ ва бо шилшилаҳо ороиш ёфтааст. Дар маркази Ливо тасвири «Дирафши Ковиён» омадааст, ки он нишони хос ва босуботи давлатдории миллӣ аз даврони қадим аст.

Дар қисми болоии «Дирафши Ковиён» найза тасвир ёфтааст, ки рамзи иродава қудрати ҳифзи давлат мебошад.

Қисмати чаҳоргони «Дирафши Ковиён» чаҳор тарафи ҷаҳонро таҷассум мекунад, ки рамзи равобити нек, дӯстӣ ва ҳамкорӣ бо ҳама кишварҳо ва ҳалқҳо аст.

Дар дохили «Дирафши Ковиён» чаҳор шоҳаи маргула дар даври Ҳуршед ҳамчун рамзи ҳамеша дар ҳаракат будани вақту замон, даври замин ва аносири коинот дар атрофи Ҳурshed инъикос ёфта, баёнгари баҳт, вахдат, саодат ва пешрафти кишвар мебошанд.

Дар маркази «Дирафши Ковиён» Шери болдор ҳамчун рамзи қудрат, нерӯмандӣ ва шукӯҳи давлат дар замину осмон тасвир ёфтааст.

Дар болои тасвири Шери болдор Тоҷ ва ҳафт ситора ҳамчун асоси Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтаанд.

«Дирафши Ковиён» бо ресмонҳои ранги зарҳалӣ дар ҳар ду ҷониби Ливо дастдӯзӣ гаштааст.

Дар қисмати болоии чӯбдасти Ливо лавҳаи заррин васл шудааст, ки дар он номи хонаводагӣ, номи падар ва номи

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зикри муҳлати салоҳияти конституционии ўҳаккокӣ мегардад.

Нӯги чубдасти Ливо шакли гунбази зарринро дорад.



**Нишони** Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси шакли хос ва такмилии ордени «Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи як» ва шаддаи хоси овеза таҳия гардидааст.

Нишони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз се қисми таркибӣ — ордени «Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи як», шери болдор

ва шаддаи заррин иборат мебошад.

Дар меҳвари Нишони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ситораи ҳафтгӯши сурх ҷойгир аст, ки аз ёқути сурх соҳта шуда, баёнгари мубориза баҳри озодӣ, истиқлол, адолат ва пешрафт аст.

Қобили тазаккур аст, ки ёқути сурх аз чумлаи сангҳои қиматбаҳо буда, беҳтарин намунаҳои он дар Тоҷикистон мавҷуд аст. Умуман ёқут, зумуррад, лаъл, тилло ва ҳама сангъ металҳои қиматбаҳои дар нишони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашуда маҳсули табииати биҳиштосои Тоҷикистонанд.

Дар ҳалқаи давродаври заррини нишон ибораи «Ситораи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз тилло ҳаккокӣ шудааст.

Дар доҳили доираи ситораи ҳафтгӯша Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тилло тасвир ёфтааст.

Ситораи ҳафтгӯша бо нурҳои хос аз тиллои сафед оро ёфтааст, ки онро шукӯҳу зиннат баҳшида, рамзи покию озодагии рӯҳ ва сират мебошад.

Ҳар ҳати тӯлонии нур (маҷмӯан: 7 ҳат) бо се лаъли ҳалқагин, ҳатҳои миёна (маҷмӯан: 14 ҳат) бо ду лаъли ҳалқагин ва ҳатҳои хурди нур (маҷмӯан: 14 ҳат) бо лаъл оро ёфтаанд.

Ба ҳар гӯши Ситора лавҳаи мураббаи заррин (маҷмӯан: 7-то) васл гардидааст, ки дар қисмати болои он санги зумуррад дар шакли мураббъяш чойгир аст.

Ордени такмилёфтаи «Ситораи Президенти Тоҷикистон дараҷаи як» бо нишони ҳалқавии шери бодори дар ҳоли ҳаракати доимӣ буда васл гаштааст. Шери бодор аз даврони қадим рамзи қудрат, шукӯҳ ва азamatи давлат шинохтаю эътироф шудааст. Нишони ҳалқавии шери бодор аз ду ҷониб бо лавҳаҳои хоси заррин ва шаддаи заррин пайваст аст.

Тасвири ин лавҳаҳо ифодаи лавҳаи суннатии қудрат мебошанд.

Шаддаи заррин 13 ҳалқаи зарринро дар таносуби муайян ва паиҳам пайванд намудааст.

Дар 6 ҳалқаи заррин тасвири шери бодор ва дар 7 ҳалқаи заррини дигар дар заминай ранги осмонӣ тасвири заррини Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст.

Қобили таъкид аст, ки Ливо ва Нишони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз як Президент ба Президенти дигар расман супурда ва ба таври хосса нигоҳдорӣ мешаванд.

### Лӯғат:

**аносир** – унсурҳо, ҷузъ, қисм,

**ливо** – парчам, байрак,

**қудрат** – тавонойӣ, нерӯмандӣ,

**таносуб** – баробарӣ.

### Савол ва супориш:

1. *Ливо ва Ниишони Президент чӣ гунаанд?*
2. *Ливои Президент аз Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ фарқ дорад?*
3. *Тасвири «Дирафши Ковиён» дар маркази Ливо рамзи чист?*
4. *Тасвири найза дар қисмати болои «Дирафши Ковиён» ифодагари чист?*
5. *Чаҳор шоҳаи маргула дар дохили «Дирафши Ковиён» чиро мефаҳмонад?*

6. Чаро дар маркази «Дирафши Ковиён» Шери болдор тасвир шудааст?
7. Дар күчои Ливо номи хонаводагӣ, номи падар, номи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳлати салоҳияти конституционии ӯ ҳаккокӣ шудааст?
8. Нишони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз қадом қисматҳо фароҳам омадааст?
9. Дар меҳвари Нишони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудани ситораи ҳафтгуши аз ёқуми сурҳ сохташуда рамзи чист?
10. Ливо ва Нишони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дасти кӣ нигоҳ дошта мешаванд?

## ФАСЛИ 4. ЗАБОН — ҲАСТИИ МИЛЛАТ

### ЗАБОНИ МО — ҶАҲОНИ МО

Забони давлатии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст (Аз моддаи 2, Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Яке аз руқнҳои асосии давлатдории миллӣ забони миллат аст. Бинобар ин яке аз нишонаҳои асосии миллати тоҷик забони тоҷикӣ мебошад ва маҳӯз забони тоҷикӣ аст, ки боиси мавҷудияту бақои миллати тоҷик гардидааст.

Забони тоҷикӣ омили муҳими муюширати одамон ва пайвандгари риштаҳои дӯстӣ ва бародарии тамоми халқҳои сокини Тоҷикистон аст, зоро Конституцияи (Сарқонуни) Тоҷикистон танҳо ба забони тоҷикӣ мақоми забони давлатиро додааст. Аз ин рӯ, мо чун сокини ин кишвар ва як шаҳси ватандор вазифадорем, ки ин нуктаҳои конституциониро дар бораи амали забони давлатӣ бечунучаро иҷро намоем.

Қонуни забони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо талабу дарҳости тоҷикистониён 22 июли соли 1989 дар иҷлосияи даҳуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид ва он ба забони тоҷикӣ ҳамчун лисони аксари сокинони ҷумҳурӣ ва забони ҳамноми ҷумҳурӣ мақоми давлатӣ дод.

Онҳое, ки ба ин амали ҳайр даст заданд, нағз медонистанд, ки забони тоҷикӣ аз забонҳои тавоно ва соҳибхати дунёст, ки ҳанӯз дар асри даҳ, дар аҳди Сомониён, бе қабули қонуни забон ё ҷорабинҳои сиёсии дигар танҳо аз рӯйи иродай устувор ва сатҳи баланди ҳудшиносии амирони сомонӣ ба мақоми давлатӣ соҳиб шуда буд. Садҳо асарҳои назмию насрӣ ба ин забон таълиф шудаанд, ки эътибори онро баробари забонҳои машҳури асрҳои миёна чун забонҳои лотинию арабӣ бардоштаанд. Барои касе пинҳон нест, ки забони тоҷикӣ дар давоми ҷандин аср аз канорахои баҳри Миёназамин то баландиҳои Ҳиндӯкуш, аз кӯҳсори Кавказ то ҳаличи Форс барои бисёр халқҳои қитъаи Осиё забони давлатдорӣ ва муюшират ҳисоб мешуд.

Баъди Инқилоби Бухоро (1920) пас аз табартақсими маъмурию ҳудудӣ дар Осиёи Миёна маҳз ба шарофати мавҷудияти забони тоҷикӣ, ки яке аз нишонаҳои давлат аст, дар як гӯши қӯҳистони Бухорои Шарқӣ соли 1924 Ҷумҳурии Мухтори Тоҷикистон дар ҳайати ҶШС Ӯзбекистон ва соли 1929 Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон таъсис ёфт.

Дар тӯли таърих аҷнабиёне, ки ба кишвари мо дастдарозӣ кардаанд, пеш аз ҳама барои аз байн бурдани забони тоҷикӣ ҷораю тадбир андешиданӣ, вале на юнонӣ, на арабу турку муғул ин забонро аз байн бурда натавонистанд. Дар солҳои мавҷудияти Ҳокимияти Шӯравӣ ҳам тадриҷан забони тоҷикӣ аз даҳони воломақомон афтод, дар чор девори хона маҳдуд шуда монд, ҷойи онро забони русӣ танг карда гирифт. Маҳз қабули Қонуни забон ба ин амали номатлуб хотима гузошт, вале раванди татбиқи Қонуни забон ба монеаҳо саҳт дучор мешуд.

Танҳо бо дамиданӣ субҳи истиқлол ва маҳсусан баъди ба сари қудрат омадани фарзанди бошарафи ҳалқи тоҷик, Президенти қунунии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даҳони даъвогароне, ки дар Тоҷикистон дузабонию сезабонӣ ҷорӣ карданӣ буданд, муҳри хомӯшӣ зада шуд. Бо мақсади такмили забони тоҷикӣ бо ташабbusi Президент Эмомалӣ Раҳмон аз 5 октябри соли 2009 “Қонун дар бораи забони давлатӣ” қабул гардид. Минбаъд ҳар сол 5 октябр ҳамчун Рӯзи забони давлатӣ дар ҷумҳурӣ ҷаши гирифта мешавад. Номбурда дар тамоми баромадҳояш ба масъалаи забон даҳл намуда, ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон ва ҳар як инсони бедордилро таъкид менамояд, ки забони давлатиро омӯзанд, барои рушду такомули он қӯшиш намоянд, зоро ҳанӯз ҳам дар ҷашми мо ҳар рӯз носуфтагиҳои зиёди забонӣ вомехӯранд, ҳанӯз ҳам баъзе зиёёни мо ба забони тоҷикӣ андеша рондан ва сухан карданро наомӯхтаанд, ҳанӯз ҳам забони аксари мардум камбағал буда, баъзеҳо аз омӯхтани забони модарӣ ор меқунанд.

Бачаҳои азиз! Илоҳо, забонатон бурро, фикратон расо ва умратон чун забони тоҷикӣ бобақо бошад!

### Луғат:

**лисон** – забон,  
**бақои миллат**-дарозумрии миллат,  
**эътибор**-шашн, шараф, обру,  
**муошират**-муносибат, робита, алоқа,  
**дар масири**-дар тӯли, дар давоми,  
**тадриҷан**-оҳиста-оҳиста,  
**воломақом**-болонишин, сардор, роҳбар,  
**кунунӣ**-ҳозира,  
**такомул**-такмил, рушду нумӯъ,  
**зиёй**-равшанфикр,  
**ба даҳон мухри ҳамӯшӣ** задан-даъвои касеро ботил сохтан.

### Савол ва супориш:

1. Кадом ҳуҷҷат ба забони тоҷикӣ ҳуқуқи забони давлатиро додааст?
2. Забон ва миллат чӣ муносибат доранд?
3. Ҷаро забони тоҷикиро дар ҷумҳурӣ чун пайвандгари дӯстӣ ва бародарии тамоми тоҷикистониён меноманд?
4. Қонуни забон дар Тоҷикистон кай қабул гардиð ва аҳамияти он дар чист?
5. Ҳизмати Давлати Сомониён дар ташаккули забони тоҷикӣ дар чист?
6. Аз ҳаритаи олам баҳри Миёназамин, кӯҳҳои Ҳиндуқуши, давлатҳою кӯҳҳои Қавказ ва халиҷи Форсро нишон дидҳед.
7. Забони тоҷикӣ дар ташаккули Тоҷикистон чун Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ ва давлати мустақил чӣ мақоме дошиш?
8. Ҷаро кӯшишиҳои аҷнабиён барои аз байн бурданни забони мо барабас рафтанд?
9. Дар инкишиofi забони тоҷикӣ Президенти кунунии мамлакат Эмомалӣ Раҳмон чӣ нақше дорад? «Қонун дар бораи забони давлатӣ» аз кай қабул гардиð?
10. Дар айни ҳол дар татбиқи Қонун дар бораи забони давлатӣ ягон монеа ҳаст?

**ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ  
РАҲМОН ДАР СИТОИШИ ЗАБОН**

1. Забон барҷастатарин ва гӯётарин поя, шиноснома ва нишони бақои ҳар як ҳалқу миллат аст.
2. Забони тоҷикӣ ҳоло бояд ҷавобгӯйи ниёзҳои замон бошад ва тамоми таҳаввулоти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии чомеаро дар ҳуд инъикос намояд.
3. Боиси ифтихор ва сарфарозист, ки дар ҳама ҳолат миллати тоҷик сипари боэъти мод, ганчи гаронбаҳои ниёгон – забони модариро аз даст надодааст.
4. Поку беолоиш нигоҳ доштани забон ва асолату шевоии онро ҳифз кардан қарзи фарзандии ҳар яки мову шумост.
5. Дар асри бисту як – дар замони ҷаҳонишавии босуръати проблемаҳои башарӣ низ, ки аз рӯйи пешғӯҳои олимон эҳтимоли маҳвшавии тақрибии дусад забони хурди олам вучуд дорад, забони тоҷикӣ бояд пойдевори таърихии ҳудро ҳифз карда тавонад.
6. Дар замони ўравӣ низ забони тоҷикӣ бо қӯшиши шаҳсиятҳои ғидокори илмиву адабӣ бузургиву асолати ҳудро нигоҳ дошт ва ба миллат хизмат кард.
7. Забони тоҷикӣ дар гирудорҳои шадид ва тоҳтузҳои бераҳмонаи аҷнабиёни истилогар на танҳо ҳастӣ ва покии ҳудро нигоҳ дошта тавонист, балки госибонро маҷбур кард, ки онро ҳамчун забони девону дафтар ва давлатдории хеш қабул намоянд.
8. Забони классикии порсии дарӣ, яъне тоҷикӣ, ки дар заминаи забонҳои авастоӣ ва паҳлавӣ ба вучуд омадааст, минбаъд бояд яке аз забонҳои тамаддуни ҷаҳонӣ гардад.
9. Забони тоҷикии форсӣ бо фасоҳату балогаташ асрҳо боз оламиёнро дар ҳайрат гузоштааст.
10. Мо агар қадру манзалати Ватан, миллат ва забони ҳудро ба таври амиқ дарк насозем, зарурати густариши ҳудшиносию ҳудогоҳӣ, таҳқими Ваҳдати миллӣ ва ҳифзи Истиқлолияти Тоҷикистонро пайваста таъқид накунем, амнияти миллӣ ва рушди иқтисодиву фарҳангиро таъмин карда наметавонем.

11. Таърих гувоҳ аст, ки баъди гум кардани забони модарӣ миллат низ дер ё зуд тафаккур, ифтихор ва ҳатто давлату давлатдории миллии худро аз даст дода, забон ва унсурҳои фарҳанги бегонаро мепазирад.
12. Забон дар ҳақиқат асоси ҳастӣ ва бақои умри миллат аст.
13. Забон хишти аввалини коҳи миллат аст.
14. Таърих гувоҳ аст, ки агар забони миллӣ аз байн равад, миллат ҳам дер ё зуд тафаккури миллии худро аз даст дода, оқибат завол меёбад.
15. Ифтихор аз Ватан, ифтихор аз таъриху фарҳанг, ифтихор аз ҳувияти миллӣ ва гузаштагони сарбаланди хеш маҳз аз поку бегазанд нигоҳ доштани забони модарӣ сар мешавад.
16. Ҳамчунин номи тоҷик ҳам таърихи ганию рангин дорад ва дар набардҳо баҳри ҳифзи ҳастии худ бо забонҳои бегона ҳамеша пирӯз мондааст.
17. Забони тоҷикӣ на фақат гавҳари ҳастии миллати мо, балки нишонаи барҷастаи фарҳанги қадимӣ ва камолоти он аст.
18. Забони тоҷикӣ омили муҳими якдигарфаҳмии одамон ва пайванддиҳандай риштаҳои дӯстӣ ва бародарии ҳалқҳост.
19. Лафзи модарӣ муқаддас аст ва онро азизу гиромӣ бояд дошт.
20. Забон моли ҳалқ, мероси миллат ва сармояи маънавии давлати соҳибистиқлол аст.
21. Мо бояд ифтихор аз он дошта бошем, ки соҳиби чунин забони ширину гӯшнавози қадимӣ ва пурғановат, забони илм ва шеъру адаби оламгир ҳастем. Бояд ба қадри он расем.
22. Забони модарӣ хишти нахустини пойдевори коҳи миллат ва яке аз руқнҳои асосии давлатдории миллист.
23. Мо пеш аз ҳама барои рушди забони давлатӣ тадбирҳои лозимӣ андешида, танҳо дар ҳамин замина

омӯзиши забонҳои хориҷӣ, хусусан забонҳои русӣ ва англisisiro вусъат медиҳем.

24. Халқҳое дар ҷаҳон кам нестанд, ки бар асари фоҷеаҳои таъриҳӣ аз забони худ пуштибонӣ карда натавонистаанд, табдили забон кардаанд ва аз забони аслии худ маҳрум гаштаанд.

### ҲУЧЧАТИ БУНЁДИ МО

Камол Насрулло,

Шоири халқии Тоҷикистон

*Миллати тоҷикро аслан забонаш зинда доиш,  
 Ҷунки ў ҳам ин забонро ҳамчӯ ҷонаш зинда доиш.  
 Ҷавшанаши буд ин забону меҳанаши буд ин забон,  
 Ин забонро ҷун тавоне дар равонаши зинда доиш.  
 Ин забоне, ки чу шири модарон покиза аст,  
 Покрӯву покчисму покҷонаши зинда доиш.  
 То забони мардуми аҳли биҳишташи хондаанд,  
 Халқ онро ҷун қаломи ҳақ ба ҷонаши зинда доиш.  
 Ҳамчунон дар ҳолаи оинаву оини нек,  
 Пок ҳамчун ҷаимаи оби равонаши зинда доиш.  
 Ҳарчи ў аз доду ҳарчи бирбуданд аз ў,  
 Дар забонаш, дар забонаш, дар забонаши зинда доиш,  
 Рӯдакӣ бар ў шукуӯҳи безаволӣ додааст,  
 Бӯалӣ ҷун офтоби османаши зинда доиш.  
 Ҳоҷа Ҳофиз ин забонро худ забони ишқ кард,  
 Ин забонро гармии ишқи ниҳонаши зинда доиш.  
 Ўраҳи иқболи моро дар шаби таърихи тор  
 Бо дураҳии озарахии вожагонаши зинда доиш.  
 Коҳи шаъну эътибори миллати фарҳундаро  
 Устувони ин забон ҷун устухонаши зинда доиш.  
 Ҳуҷҷати пирӯзии мо, ҳуҷҷати бунёди мост,  
 Ин забоне, ки ҷаҳонро дар ҷаҳонаши зинда доиш.*

### Луғат:

**ҷавшан-** либоси тирногузар,

**меҳян-** ватан,

**ҳола-** доираи губоролуда дар гирди Моҳ,

**Бӯалӣ –** Абӯалӣ ибни Сино,

**фарҳунда –** хушбахт,

**озарахш** –барқ,  
**вожа** – калима, лугат.

### Савол ва супориши:

1. Чаро забонро омили асосии руишду камоли миллат меноманд?
2. Магар забондонӣ низ ифтихори ватандорӣ ҳисоб мвёбад?
3. Чаро забон дар паноҳи давлат будааст?
4. Барои чӣ давлат дар паноҳи забон амал мекардааст?
5. Робитаи забон бо миллат ва давлатдории миллӣ дар чӣ зоҳир мегардад?
6. Чаро Президенти мамлакат Эмомалий Раҳмон омӯзиини забонҳои хориҷиро дар заминаи забони давлатӣ ба роҳ монданӣ аст?
7. Кадом фочеаҳои таъриҳӣ ба мавҷудияти забони тоҷикӣ таҳдиид кардааст? Оё аҷнабиён ба мақсади худ расиданд?
8. Чаро Сарвари давлат забони тоҷикиро мероси волои аҷододон номидааст?
9. Тамоми ситошиномаи Президентро дар васфи забон аз ёд намуда, дар мавзӯи «Ситошиномаи забони тоҷикӣ» иниши мухтасар нависед.
10. Дар шеъри Камол Насрулло «Ҳуҷҷати бунёди мо» сухан дар хусуси чӣ меравад? Ҳуҷҷати бунёдӣ чист? Шеъри Камол Насрулло «Ҳуҷҷати бунёди мо»-ро азёд кунед.

## ДАСТУР БАРОИ СОҲИБЗАБОНОН

*(Аз “Азизномаи Лутф”)*

Азизон, забони тоҷикӣ, ки худ ширину гуворост, муҳити тоза, оромию осудагиро мепарварад. Лахни форамро гӯши шунавою тоза, муҳити гуворо мебояд, ҳам гӯянда ва ҳам шунавандай ин забон бояд одамони поку покиза, орӣ аз ҳар гуна фисқу фуҷур бошанд.

Азизон, забонро нигоҳ доред, ки ба қавле, посбони сараст.

Азизон, сухандон бошед, vale дониста, бомаврид, кӯтоҳ ва баандеша сухан гӯед.

Азизон, аз он рӯзе, ки Парвардигор ба инсон забони гӯё ато намуд, одамон ба васфу таҳқири туҳиду таъкиди яқдигар пардохтанд. Яке дигареро болои зин бароварду гоҳе зери зин фуровард. Забон нерӯест, ки одамро ҳам ба хоки сиёҳ яксон мекунаду ҳам зинда. Забон қурдате дорад, ки одамро аз марг начот дихад.

Азизон, ду чиз аст, ки агар эҳтиёт накунем, балои азим ё душмани ҷон мегардад: яке нафси шум, дигаре забони сурх.

Азизон, ба ҳавли Саъдии бузургвор якро сад магӯед, садро як гӯед.

Азизон, иддае ҳазор сухан гӯянд ҳам, кам аст, дигаре як сухан гӯяд, зиёд аст.

Модарони азиз, забони шумо мисли шири сафедатон пок ва беолоиш аст. Намеарзад, ки ин гуна забонро бо дуою дашном ва алфози қабех биолоед.

Азизон, забони шумо ширину гуворост, агар аз гайбату бӯхтону дашному носазо орӣ бошед.

Азизон, забони худро, ки бехтарин ганцинаи инсонист, бо шакар оmezед, на бо заҳр.

Азизон, дар робита бо ҳифз, омӯхтан ва донистани забони модариамон таъкид карданиам, ки:

-аввал ҳамаамон забони модариамонро ва пеш аз ҳама забони адабиро, ки забони коргузорӣ, илму адаб, мактабу маориф, табъу нашр аст, омӯзем ва донем;

-дар муқоиса бо забони модариамон аз омұхтани забонҳои дигар, махсусан забонҳои русӣ, англисӣ, олмонӣ, арабӣ сар мапечем;

-забони модарии худро байни забонҳои дигар ҳақиры нотавон муаррифӣ накунем, балки заковат, равонӣ ва имкониятҳои васеи онро дар муомилаю муносибат, илму фарҳанг, ифодай фикр событ намоем;

-аз забони ноб ва равони тоҷикӣ ифтихор намоем, шарафи онро, ки на камтар аз шарафи миллат аст, ҳифз биқунем, парчами забонамонро баланд бардорем, ки пайваста бо шири модар омада.

### Лугат:

<b>лаҳн</b> -забон, садо,	<b>орӣ</b> -холӣ,
<b>азим</b> -калон, бузург,	<b>алфоз</b> -лафз, сухан,
<b>аллома</b> -унвони баландтарин, ифодакунандай илму дониши шахс, олим,	
<b>маҳлут</b> -омехта,	
<b>мусаххар кардан</b> -тасхир кардан, ба ваҷд овардан.	

### Савол ва супориш:

1. *Муаллиф қадом талаботҳоро ба гӯяндау шунавандай забони тоҷикӣ пеш гузоштааст?*
2. *Андарзи дуюм моро ба чӣ водор мекунад?*
3. *Чаро забонро посбони сар гуфтаанд?*
4. *Қадом талабот ба сухангӯй пешниҳод шудааст?*
5. *Қудрати забон дар чӣ зоҳир мегардад?*
6. *Аз ҷеҳраи ҳамдарсонатон оё шумо покии дилу забони онҳоро хонда метавонед?*
7. *Магар аз сухани гӯянда мо ақлу донии ва фаросати ўро фаҳрида метавонем?*
- 8: *Гайбату бӯҳтон — душмани забон. Чаро ин тавр?*
9. *Забонҳои тоҷикӣ, форсӣ, дарӣ дар қадом давлатҳо забони давлатианд?*
10. *Талаботеро, ки оид ба ҳифз, омӯхтан ва доностани забони модарӣ устод Лутф пешниҳод кардааст, шарҳ дүхед.*
11. *Забони тоҷикӣ ҷаро ҳатто дар тӯли ҳазор соли бедавлатии тоҷикон аз байн нарафт?*

## ФАСЛИ 5. ҶАШНИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ЧУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН. ПОЙТАХТ ВА ШАҲРҲОИ АЗИМИ ТОЧИКИСТОН

### ҶАШНИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Дар Чумхурии Тоҷикистон ҷашиҳои миллӣ хеле хотирмон ва бо шуқӯҳу шаҳомати хоса мегузаранд. Махсусан ҷашиҳои рӯзи қабули Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон (6 ноябр), 21-22 март — иди байналмилалии Наврӯз, 27 июн — Рӯзи Ваҳдати миллӣ, 5 октябр — Рӯзи қабули Қонун дар бораи забони давлатӣ хеле бо шавӯз завқи бепоён таҷлил мегарданд.

Дар байни ин ҷашиҳои миллӣ ҷашини Истиқлонияти давлатии Чумхурии Тоҷикистон, ки ҳар сол рӯзи 9 сентябр қайд карда мешавад, мавқеи махсус дорад, зоро Истиқлоният орзуву омоли мардуми тоҷик буд. Тоҷикистон баъди даҳ асри бедавлатӣ соли 1924 (14 октябр) ҳамчун Чумхурии ҳудмуҳтор дар ҳайати Ӯзбекистон таъсис ёфт. Маҳз орзуи истиқлоният ва ҷонфиҳои фарзандони фарзонаи миллат буд, ки Тоҷикистон соли 1929 (16 октябр) ба чумхурии мустақил дар ҳайати Иттиҳоди Шӯравӣ табдил ёфт. Бо пош ҳӯрдани давлати бузурги шӯравӣ Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 Истиқлонияти давлатии ҳудро эълон намуд. Ҳалқи тоҷик баъди зиёда аз ҳазор сол аз нав соҳиби давлати мустақили миллӣ гардида, мақому манзалати махсус пайдо кард, ки барои тоҷикон ин воқеаи фараҳбахш ва бузург буд.

Бо фарорасии фазои мустақили сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ вазифаҳои мо — ватандорон афзун гардид. Тоҷикистон, ки ба сӯйи ҷомеаи демокративу дунявӣ қадамҳои устувор мениҳад, бе ваҳдати ақлу амали ҳар як сокини ҳуд наметавонад аз ин имтиҳони ҷиддии таъриҳ гузарад. Ташаккули замони ҳозира ба қашфи техникаи нав, ихтироот, заҳмату талош, робита бо давлатҳои пешрафтаи дунё ниёз дорад.

Ҳоло ки Тоҷикистонро ҷомеаи ҷаҳонӣ чун кишвари озод эътироф кардааст, мо - шаҳрвандони он бояд мисли

ангуштони як даст, шохобҳои як рӯд, гулҳои як боғ, фарзандони як модар амал намуда, дар бунёди Тоҷикистони навин саҳм бигузорем ва бо исми миллат ифтихор кунем.

Мову Шумо метавонем, танҳо бо хониши хубу аъло, бо нерӯи ақлонӣ ва ҷисмонии худ истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро ҳифз намоем ва дар пайи ободии Ватан бошем.

### ИСТИҚЛОЛИЯТ

Давлат Сафар

*Чист Истиқлолият?*

*Сарбаландиву сарафrozӣ ба ҷон,  
Қадри худ бишнохтан то ҷовидон.  
Қасри бунёди саодатманӣ аст,  
Наҳли ширинмеваи пайвандӣ аст.*

*Чист Истиқлолият?*

*Дар Бадаҳшони сухан лаъли Яман,  
Зар шумурдан зарраи хоки Ватан,  
Ишқро омехтран бо ҷону тан,  
Аз қафас парвоз бар сӯи чаман.*

*Чист Истиқлолият?*

*Дар сари минбар сари нанг асту ном,  
Гул шамидан аз гулистони мақом.  
Бошад аз аҷододи Сосонӣ паём,  
То ҳамин донед ӯмри бардавом.*

*Чист Истиқлолият?*

*Қуллаи умединоро сохтан,  
Парчами фахру фараҳ афрохтан,  
Най ба тамъи найшакар бинвохтан,  
Деви навмедин ба ҷоҳ андохтан.*

*Чист Истиқлолият?*

*Пайки бахту мӯждаи озодӣ аст,  
Дар Ватан сарманиши ободӣ аст,  
Маҳви ҷугзи гам зи тири шодӣ аст,  
Ишқи Ширину дили Фарҳодӣ аст.*

*Чист Истиқолият?*  
*Дидаву дилро зиё баҳшидан аст,*  
*Бар ятиме мұттақо баҳшидан аст,*  
*Бенавоеро наво баҳшидан аст,*  
*Интиҳоро ибтидо баҳшидан аст.*

*Чист Истиқолият?*  
*Роҳ қүшодан дар дили күхі Ватан,*  
*Роҳ паймудан ба сүи анқуман,*  
*Боги умедест дар дашту даман,*  
*Тоби хуршедест андар өни ман.*

*Чист Истиқолият?*  
*Бар ватангумкардагон оғохы аст,*  
*Шаҳсүтуни баҳту тахти шохы аст,*  
*Ибрағе аз меҳру обу моҳы аст,*  
*Дар ватандоры мұхаббатхоҳы аст.*

*Чист Истиқолият?*  
*Мояи эҳсосу дарки ифтихор,*  
*Дар дили фасли ҳазон пайки баҳор,*  
*Иттиҳодеро намудан устувор,*  
*Бошад ин армони қавми тоҷдор.*

*Чист Истиқолият?*  
*Мұхри маҳтоб аст аз сандуқи шаб,*  
*Номаи меҳрест аз асли насаб,*  
*Ояти шукронға пиндораи ба лаб,*  
*Ваҳдати моро ҳамин бошад сабаб.*

### **Луғат:**


**манзалат-мавқеъ,** кадру қиммат,  
**исм-ном,**  
**нерӯ-қувва.**  
**шамидан-бўидан,**  
**пайк –хушхабар,**  
**манша – оғоз,** ибтидо,

зиё – нур,  
муттако- такягоҳ.

### Савол ва супориш:

1. Кадом ҷашињои миллиамонро медонед?
2. Тоҷикистон аз кай ҳамчун ҷумҳурии ҳудмухтор ва Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ таъсис ёфт?
3. Истиқлолияти давлатӣ чист?
4. Тоҷикистон чӣ тавр давлати мустақил ва сеҳибистикол гардиð?
5. Рӯзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз кай ҷашн мегиранд?
6. Ту вазифаи ҳудро чун як ватандор дар чӣ мебинӣ? Бо кадом кору амалат истиқлолияти Тоҷикистонро ҳифз мекунӣ?
7. Шеъри Давлат Сафар “Истиқлолият”-ро азёд қунед.

## ТОЧИКИСТОН



Чумхурии Тоҷикистон бо масоҳати 143,1 ҳазор километри мураббаъ дар Осиёи Миёна воқеъ гардидааст. Тоҷикистон бо давлатҳои Афғонистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон ва Чин ҳамсоя мебошад. 93 фоизи чумхурии моро кӯҳҳо фаро гирифтаанд. Баландтарин қуллаҳои кӯҳҳои кишварамон «Исмоили Сомонӣ» (7 495 метр), «Абӯалӣ ибни Сино» (7 134 метр) мебошанд. Дар ҳудуди Тоҷикистон беш аз ҳазор пиряҳҳои хурду бузург ҷой доранд, ки онҳо манбаи асосии оби тоза на танҳо барои кишварамон, балки барои кишварҳои ҳамсоя мебошанд. Тоҷикистон дорои кӯлҳо, обанборҳо ва дарёҳои хурду бузург ва обҳои шифобаҳши зиёде аст. Бузургтарин дарёҳои кишварамон дарёҳои Сир, Панҷ, Вахш, Зарафшон, Кофарниҳон, Сурхоб, Яҳсу, Мурғоб ва Хингоб мебошанд. Тоҷикистон дорои сарватҳои зиёди зеризаминий аз қабили тилло, нукра, мис, рӯҳ, сурб, оҳан, уран, симоб, сурма, ҳамчунин сангҳои қиматбаҳо мебошад.

Тоҷикистон аз ҷиҳати маъмурӣ ба 3 вилоят – Ҳатлон, Суғд ва Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон, 17 шаҳр, 55 шаҳрак, 62 ноҳия, 368 ҷамоати деҳот тақсим шуда, дар онҳо беш аз 8 миллион аҳолӣ умр ба сар мебарад. Бузургтарин

шაхрҳои Тоҷикистон Душанбе, Хӯҷанд, Қўргонтеппа, Кӯлоб мебошанд.

### ТОҶИКИСТОН

Мехринисо

*Аз Душанбе то ба Ҳатлон,  
Аз Зарафшион то Бадаҳишон  
Сарзамини Тоҷикистон  
Баҳри мо густурда домон.*

*Тоҷикистон, Тоҷикистон,  
Қаъба дил, нури имон.*

*Тоҷдорӣ – суннати мо,  
Растагорӣ – зиннати мо.  
Баҳту таҳту савлати мо  
Бошаҳ андар Ваҳдати мо.*

*Тоҷикистон, Тоҷикистон,  
Қаъба дил, нури имон.*

*Қӯҳсорат пуштибонам,  
Чашмасорат ҳамзабонам.  
Ман биҳишти ҷовидонро  
Ҷуз канорат менадонам.*

*Тоҷикистон, Тоҷикистон,  
Қаъба дил, нури имон.*

### Луғат:

густурда-паҳншуда,  
имон- эътиқод, боварӣ ба чизе,  
растагорӣ- раҳой, ҳалосӣ, начот,  
Қаъба- хонаи Ҳудо, зиёратгоҳи мусулмонон дар шаҳри  
Макка,  
маснад- ҷойгоҳ, поя, такягоҳ.

### Савол ва супориш:

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ қадар масоҳат дорад, дар кучо воқеъ гардидааст ва бо қадом давлатҳо ҳамсарҳад аст?
2. Ҷанд фоизи Тоҷикистонро кӯҳҳо фаро гирифтаанд?
3. Баландтарин қуллаҳои Тоҷикистон қадомҳоянд?
4. Дар Тоҷикистон чӣ қадар тиряҳ аст?
5. Тоҷикистон дорои қадом дарёҳост?

6. Дар Тоҷикистон қадом сарватҳои зеризаминӣ мавҷӯд аст?
7. Аҳолии Тоҷикистон чӣ қадар аст ва он аз ҷиҳати маъмурӣ ба ҷанд вилоят, шаҳр, шаҳрак, ноҳия ва ҷамоати дехот тақсим мешавад?
8. Бузургтарин шаҳрҳои Тоҷикистон қадомҳоянд?
9. Шеъри Мехринисо “Тоҷикистон”-ро ифоданок хонед ва азёд кунед.

### ДУШАНБЕ — ПОЙТАХТИ ВАТАНИ МО



Душанбе шаҳри қалонтарини ҷумҳурий буда, маркази илму фарҳангӣ тоҷикон ва пойтахти Тоҷикистон аст. Ин шаҳри зебову дилоро соли 1924 баъди тақсимоти миллии марзӣ ба вучуд омад. Ҳалқои Осиёи Миёна ба давлатҳои хурд тақсим гаштанд ва пойтахти тоҷиконро аз Бухоро ба дехаи хурди кӯҳистон — Душанбе кӯчониданд. Онро маркази Тоҷикистон эълон намуданд.

Ҳалқи тоҷик ҳама чун як ҷону тан барои ободии Душанбеи азизаш камар баст. Дар як муддати кӯтоҳ Душанбе ба як шаҳри бузург табдил ёфт. Соли 1929 баъди ҳафтумин ҷумҳурии иттифоқӣ номида шудани Тоҷикистон Душанбе номи Сталинободро гирифт. Соли 1961 боз номи аввалиаш барқарор шуд.

Душанбе дар давоми мавҷудияти худ хеле тез тараққӣ карда пеш рафт. Ҳонаҳои серошёна, қасру толорҳои боҳашамат, театр, биноҳои маъмурию фарҳангӣ ҳусни шаҳрро як бар сад афзун соҳтанд.

Дар оғӯши ин шаҳри зебо намояндагони миллатҳои гуногун дӯстона ҳаёт ба сар мебаранд ва якҷоя барои ободии диёр саҳм мегузоранд. Маҳз бо заҳмату талошҳои ин мардони меҳнат Душанберо ҷаҳониён чун шаҳри дилоро эътироф кардаанд:

*Аҷаб шаҳри дилороӣ, Душанбе,  
Ҳаёлам зеби дунёй, Душанбе.*

(Боқӣ Раҳимзода)

Имрӯз масъулияти сокинони шаҳри Душанбе чун дили Ватани мо бештар меафзояд. Ҳамаи мову Шуморо зарур аст, ки ба қадри сарватҳои пойтахт ва моликияти давлатӣ — об, фазо, барқ, боду дарахтзор, гулбогу чаманзор, роҳ, нақлиёт, мучассамаҳои бузургон, оромгоҳ ва зиёратгоҳҳо расида, дар ин шаҳри биҳиштосо ҷароғи меҳру вафо ва сидку сафоро фурӯзон нигоҳ дорем.

Душанбе хонаи умеди ҳамаи тоҷикони дунё, макони бахту иқбол, ҳазинаи илму дониш ва сарфарозиҳои мост:

*Шаҳри паймони ман, Душанбе,  
Фаҳри даврони ман, Душанбе.  
Пояи Ваҳдати тоҷикон,  
Дар дилу ҷони ман, Душанбе.*

(Сайдалӣ Маъмур)

### Савол ва супориш:

1. *Душанбе аз кай пойтахти Тоҷикистон аст?*
2. *Аз кай Душанберо Сталинобод номиданд?*
3. *Номи аввалии пойтахти Тоҷикистон—Душанбе қадом вакт дубора барқарор шуд?*
4. *Ту чун сокини Тоҷикистон бояд масъулияти шаҳрдориро чӣ гуна ба дӯши дошта бошӣ?*
5. *Чаро Душанберо хонаи умеди тамоми тоҷикони дунё меноманд?*
6. *Дар мавзӯи «Душанбе -дили Ватани мо» инишо нависед.*
7. *Шеърҳои дар матн бударо азёд қунед.*

### ЧАРОГИ ЗИНДАГӢ

Тобистон. Ҳаво тафсидааст. Паранда дар осмон параш, чаранда дар замин поящ месӯзад. Кӯдакон ҷӯй, дарё ва фаввораҳоро ичора гирифтаанд.

Чор тан аз чор сӯйи Душанбешаҳр дар сояи зарбеди лаби ҷӯй нишастаанд. Яке аз самти шарқӣ, дигаре аз самти гарбӣ, сеюмӣ аз самти ҷанубӣ ва ҷорумӣ аз самти шимолии шаҳр. Аввалий мегӯяд: Душанбе ҳам дил асту ҳам дида. Вай нигин аст дар водии Ҳисори Шодмон. Махсусан самти шарқии он дилрабост. Бозори Шоҳмансур дар ҳамин самт воқеъ

гардидааст. Аз ин самт шоҳроҳи Душанбе-Кӯлоб, Душанбе-Хоруг, Душанбе-Рашт ибтидо мегирад. Офтоб ҳам аз ҳамин самт тулӯй мекунад.



Дувумӣ мегӯяд: «Маъқул, vale самти гарбии шаҳри азизамон боз ҳам зеботар аст. Маҳаллаи ободу зебои 82, хиёбони

Исмоили Сомонӣ, қасру биноҳои маҳаллаи Испечак қомат афрохтаанд. Офтоб паси ҳамин самт ғуруб мекунад.

Сеюмӣ мегӯяд: «Шоҳроҳи Душанбе — водии Ваҳш аз самти ҷануби шаҳрамон оғоз меёбад. Бозорҳои Султони Кабир, Ганчина ва Корвон ба одамон ризқу рӯз мебахшанд. Хиёбони Неъмат Қарабоев ҳамто надорад».

Ҷорумӣ, ки то ин вақт ҳомӯш нишаста буд, сар боло мекунад ва мегӯяд: «Таҳсин ба шумоён. Ҳақиқатан ҳам самтҳои шарқу гарб ва ҷануби Душанбешаҳрамон ҳар рӯз рангу бӯйи тоза мегиранд. Аммо, ҷанобон, бигӯед, ки ҳамин ҳоло мо дар қадом самт нишастваем, аз гармии офтоби сӯзону ҳавои тафсон дар кучо панаҳ бурдаем?»

-Чӣ хел дар кучо?- Якбора мепурсанд он се тан ва худ ҷавоб медиҳанд: «Дар самти шимоли шаҳрамон. Ин ҷӯй аз ҳамин самт ҷорист».

-Офарин, дӯстон. Ин аст самти шимоли шаҳрамон. Ман аз донишгоҳою хиёбонҳои он, боғу гулгаштҳои он, одамони начибу некоҳои он ҳарф намезанам. Танҳо ҳаминро мегӯям, самти шимоли Душанбешаҳри дилорои мо аз дараи арӯсон — Варзоб оғоз меёбад ва дар ин самт даҳҳо хиёбону қӯчаҳо, шаҳраку маҳаллаҳо воқеъ гардидаанд, ки ҳазорон ҳазор одамон машғули кор ва дилбастагие ба зиндагӣ доранд.

Намедонам, ҳукми тақдир буд ё зулми замона, ки 3000 сол пеш чор тан аз чор сӯйи Ватани паҳновари бобоиямон дар як гӯши мулке ба ҳам воҳӯрданд. Чун онҳо моҳҳо ва рӯзҳо сафар мекарданд, аз ҳад зиёд ҳаста ва шалпар шуда буданд, тани афсурдаи худро зери дарахти азими чормагзе гирифтанд, ғанаб рафтанд. Насими фораме, ки аз Варзобдара мевазид, ба тани ҳастагон рӯхи тоза мебахшид. Дарёи Варзоб алла мегуфт.

Субҳи барвақт ҷашми рӯз накафида бедор шуданд ва аз ҳолу аҳвол ва қасбу шуғли ҳамдигар воқиф гардидаанд: ҷармгар, заргар, барзгар ва оҳангар. Мавзеъ маъқул шуд. Паҳлуи ҳамдигар кулбаҳо соҳтанд, ҷароғи зиндагӣ фурӯзон карданд.

Ва инак, 3000 сол аст, ки ин ҷароғ фурӯzon аст ва аз насл ба насл мегузарад, фурӯзонтар мегардад. Вобаста ба вазъи сиёсию иқтисодӣ замоне паст ва замоне ҳам баланд мешавад ҷароғ.

Оҳангар оҳангарӣ мекард, асбобу олоти рӯзгор месоҳт: бел, қаланд, дост, корд, теша, табар, кағир, пойи аспонро наъл мезад. Заргар асбобҳои зебу зиннат месоҳт: гӯшвор, ҳалқа, муҳра, ангуштарӣ, даспонаву бозубанд.

Ҷармгар ба ҷарм машғул буд: зин, тасма, ғилоф, нӯхта месоҳт. Барзгар дехқонӣ мекард. Ҷуфти ғов дошт. Ҷав, гандум, арзан, загир мекошт. Болои маҳалла заминҳое буданд васеъ, ҳамвор, ҳосилхез. Дехқонию барзгарӣ кори умум ва ҳама буд: заргару оҳангару ҷармгар дехқонӣ ҳам мекарданд.

Он замонҳо Душанбе шаҳр набуд, аммо серодам буд. Намедонам аз чӣ бошад, ки ҳар ҳафта рӯзи душанбе одамони гирду атроф аз Ҳисори Шодмону Кофарниҳон,

Файзободу Андигону Варзоб, Нораку Дангара пиёдаю аспакию харакӣ ба Душанбе меомаданд. Бозор меоростанд. Шояд аз ин сабаб буд, ки дар гузашта рӯзи душанбе мобайни ҳафта қарор дошт. Се рӯзи аввал — ҷумъа, шанбе, якшанбе, се рӯзи дуюм — сешанбе, ҷорҷон, панҷшанбе ва дар мобайн душанбе. Се рӯз кор мекарданد, як рӯз истироҳат ва боз се рӯз кор.

Заргар дар санъати худ ҳамто надошт. Ҳалқаю ғӯшвораҳояш дар ҷаҳон машхур шуда буданд. Одамон аз дуру наздик хонаи заргарро суроғ мекарданд. Мардон барои бонувон, ҷавонон барои арӯсони ояндаашон ҷавоҳирот мекарданд. Солҳо гузаштанд. Аз ибораи хонаи заргар маҳаллаи Заргар пайдо шуд.

(М.Лутф)

### **Савол ва супории:**

1. *Муҳтавои суҳбати ҷорнафаронро нақл кунед.*
2. *Шаҳру ноҳияҳоеро, ки дар атрофи Душанбешаҳр ҷойгир шудаанд, номбар кунед.*
3. *Ҳаритаи таҳминии мавқеи ҷойгиршавии шаҳри Душанбери қашед. Роҳҳои даромад ба пойтакҳро аз шарқу гарб ва ҷанубу шимол шарҳ дихед.*
4. *Душанбе 3000 сол леши чӣ гуна бунёд ёфт?*
5. *Оид ба қасбҳои ҷармгарӣ, заргарӣ, барзгарӣ ва оҳангарӣ маълумот дихед. Қадом муродифҳои (синонимҳои) қалимаҳои ҷармгар, заргар, барзгар ва оҳангарро медонед?*
6. *Таркиби «Дарёи Варзоб алла мегуфт» чӣ маъно дорад?*
7. *Муродифи таъбири «ҷашими рӯз Ҷанақиода»-ро ба дафтаратон нависед.*
8. *Оҳангар қадом асбобҳоро месоҳт?*
9. *Заргар қадом асбобҳои зебу зинат месоҳт?*
10. *Барзгар қадом зироатҳоро мекоҳт?*
11. *Ҷармгар чӣ медӯҳт?*
12. *Дар хона оид ба ҳусусиятҳои яке аз ин пешаҳо: заргар, ҷармгар, барзгар ва оҳангар ишиои муҳтасар нависед.*

## ШАҲРҲОИ АЗИМИ ВАТАНИ МО ҚЎРҒОНТЕППА



Қўргонtepпа яке аз шаҳрҳои калони Тоҷикистон ва маркази вилояти Ҳатлон мебошад. Ин шаҳр соли 1926 таъсис ёфтааст. Он дар соҳили чали дарёи Вахш дар баландии 428 метр аз сатҳи баҳр воқеъ гаштааст. Ҳарорати ҳаво дар ин шаҳр дар зимистон таҳминан  $0,9^{\circ}\text{C}$

ва дар моҳи июл  $46,9^{\circ}\text{C}$  аст. Масофаи байни Қўргонtepпа ва шаҳри Душанбе 99 километр аст. Қўргонtepпа маркази муҳими саноатӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ буда, дорои заводҳои трансформатор, таъмири меҳаникӣ, пахта, нон, равған, консерв, шир, оби ҷав, комбинацҳои гӯшт, маҳсулоти ғаллагӣ, хизмати майшиӣ, фабрикаҳои калобаресӣ, «Тоҷикатлас», «Дилоро», Донишгоҳи давлатии Қўргонtepпа ба номи Носири Ҳусрав, Донишкадаи давлатии энергетикӣ, коллечҳои тиббӣ, омӯзгорӣ ва омӯзишгоҳи касбҳои техникии рақами 9 мебошад.

Мувофиқи сарчашмаҳои таърихӣ Қўргонtepпа дар аҳди Қўшониён (асрҳои 1-4) ба вуҷуд омада, Леваканд ном дошт. Наҳрои Ҷӯйбор ва Ҷӯйи Хонум ва теппай Қўргон аз ҳамон асрҳо арзи вуҷуд доранд. Қўргонtepпа таърихи беш аз 2500-сола дорад.

Қўргонtepпа дар сарчашмаҳои таърихӣ бо номи шаҳри Вахш ҳам ёд мешавад ва маҳз бузургон бо ҳамин ном онро васф кардаанд:

*Умри ҷузвӣ ҳамчу барқ асту дураҳӣ,  
Бо дураҳие кай тавон шуд сӯйи Вахш.*

*(Мавлоно Ҷалолиддини Балҳӣ)*

*Шунидам, ки бигрист донои Вахш,  
Ки ё Раб, мар-маро тавба баҳш.*

*(Саъдии Шерозӣ)*

Ҳоло шаҳри Кӯргонтеппа аз беҳтарин шаҳрҳо буда, симои худро рӯз то зебову дилоро месозад.

## ҚҰЛОБ



неолит (8-7 ҳазор сол то мелод) ачдодони тоҷикон ин кӯҳандиёро макони зисти худ иҳтиёр кардаанд.

Имрӯз Құлоб яке аз шаҳрҳои азими Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, дар сари роҳи бузурги абрешим мавқеъ дошта, дар ҷануби Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир шудааст.

Масоҳаташ  $12,02 \text{ km}^2$  мебошад. Аҳолии Құлобшаҳр то соли 2000 78 ҳазор ва ноҳияи Құлоб 72 ҳазор нафарро ташкил мекард.

Құлоб табиат ва иқлими ба худ хос дошта, ҳавояш дар тобистон ниҳоят гарму хушк, дар зимистон начандон сард аст. Дар ин водӣ беш аз 30 намуди сарватҳои зеризамий мавҷуд аст. Дар ин ҷо дарёҳои Яхсӯ ва Сурхоб аз кӯҳсорон сарчашма гирифта, оби фаровонро ба водӣ таъмин менамоянд.


Моҳи июни соли 2002 бо ташабуси Президенти кишвар Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баргузории ҷашни 2700-солагии шаҳри Құлоб» ба тасвиб расид. Ин ҷашн моҳи сентябрی соли 2006 дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ таҷлил гардид.

Құлоб дар шумори яке аз қадимтарин шаҳрҳои Осиёи Марказӣ маҳсуб буда, аз калонтарин шаҳрҳои вилояти Ҳатлон аст. Сарчашмаҳои таърихӣ, баҳусус ҳафриёти бостоншиносӣ сабит соҳтааст, ки ҳанӯз дар асри



Имрӯзҳо дар ҳамаи ҷабҳаҳои хочагии ҳалқи шаҳр тафйироти қуллӣ ба амал омада, ҳусни шаҳр зебо ва зиндагии мардум воло гардида истодааст.

### НОРАК



Шаҳри Норак аз соли 1960 аз бозе, ки ба соҳтмони нерӯгоҳи барқии Норак оғоз карданд, таъсис ёфт. Соҳтмони ин нерӯгоҳ то соли 1979 идома дошт. Дарёҳои Сурхобу Хингоб якҷоя шуда, дарёи Вахшро ташкил мекунанд. Соҳтмончиён, ки аз тамоми ҳалқҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ омада буданд, бо меҳнати аҳлона ва зарбдори худ пеши дарёи Вахшро бастанд ва нерӯгоҳи обии Норакро бунёд карданд, ки он дар Осиёи Миёна аз қалонтаринҳост.

Нерӯгоҳи барқии Норак бародарҳои худро низ дорад. Инҳо нерӯгоҳҳои барқии Бойгозӣ, ки аз соли 1985 ба истифода дода шудааст ва нерӯгоҳҳои барқии Сангтӯда-1 ва Сангтӯда-2 мебошанд.

Он рӯзҳо дур нестанд, ки ҳамаи силсиланерӯгоҳҳои дарёи Вахш—Рофун, Сангтӯда-1, Сангтӯда-2, Сарбанд, Шаршара, Марказӣ бо тамоми иқтидорашон ба аҳолӣ барқ медиҳанд.

### ХӮЧАНД



Хӯчанд ҳамчун шаҳр таърихи қадима дорад. Дар бораи Хӯчанд ҳамчун шаҳр ҳанӯз муаррихони Юнони қадим дар асрҳои 6-5-и то мелод маълумот додаанд, вале номи Хӯчанд дар маъхазҳои нимаи дуюми асри 7 ёд шудааст. Хӯчанд ба ҳайати давлати Ҳайтолиён дохил мешуд.

Хӯчанд чун дигар шаҳрҳои тоҷикнишин борҳо аз хучуми арабҳо, муғулҳои горатгар ва дигар аҷнабиён гарки хун гардидааст. Соли 1866 Хӯчанд ба ҳайати Русия ҳамроҳ карда шуд. Соли 1916 аҳолии шаҳри Хӯчанд ба муқобили сиёсати мустамликадории ҳукумати подшохии Русия шӯриш бардоштанд. Шаҳри Хӯчанд баъди Инқилоби Октябр 9 январи соли 1936 таъсис ёфтааст.

Дар айни замон Хӯчанд маркази вилояти Суғд буда, яке аз дилоротарин ва дилработарин шаҳрҳост. Дар ин шаҳр марказҳои калонтарини саноатӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ қомат афрохта, ба ҳусни шаҳр ҳусну таровати тоза ато менамоянд. Бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ дар Хӯчанд муассисаҳои маориф, фарҳанг боз ҳам рушду нумӯъ ёфтаанд, таълимгоҳҳои нави олию миёнаи маҳсус ва миёнаи умумӣ дари ҳудро ба рӯйи толибилмон боз намудаанд.

## ХОРУҒ

Хоруғ дар қисмати ҷанубу гарбии Вилояти Муҳтори Қӯҳистони Бадаҳшон ҷойгир шуда, шаҳрест, ки маркази ин вилояти дурдасти Тоҷикистон ҳисоб мёёбад.

Шаҳри Хоруғ дар ҳарду соҳили дарёи Ғунд дар баландии 2200 метр аз сатҳи баҳр воқеъ гаштааст. Тобистонаш гарм ва зимиستонаш ҳунуки мӯътадил аст.

Дар Хоруғ комбинатҳои хизмати майшӣ, гӯшту шир, заводи нон, матбаа ва дигар муассисаҳои истеҳсолӣ мавҷуд аст.

Дар ин шаҳр донишгоҳи олий, омӯзишгоҳҳои тиббӣ, техникӣ, омӯзгорӣ, мусиқӣ амал мекунанд. Театри драмаи мазҳакаи ба номи Рӯдакӣ, қасри фарҳанг, осорхонаи кишваршиносӣ ва дигар иншоотҳо ба ин шаҳр ҳусни тоза ато намудаанд.



Муассисаҳои илмии Хоруг—Пажӯҳишгоҳи биологии Помир, боди ботаникӣи Хоруг, Пажӯҳишгоҳи ҷомеашиносӣ шуҳрати ҷаҳонӣ доранд.

Хоруг аз соли 1925 маркази вилоят ва аз 27 ноябрин соли 1932 шаҳр шуд.

Бунёди Донишгоҳи байналмилалии Қӯҳистон дар шаҳри Хоруг ва ба истифода дода шудани шоҳроҳи Қӯлоб-Кулма-Қароқурум шаҳри Хоругро ҳамчун маркази тиҷорат ба ҷаҳон пайваст ҳоҳад намуд.

### **Савол ва супориши:**

1. Норак аз қадом сол, ба қадом муносибат ба шаҳр табдил ёфт?
2. Нерӯгоҳи барқии Норак қадом сол ба истифода дода шуд?
3. Қадом силсиланерӯгоҳҳои барқиро дар қад-қади дарёи Вахш медонед?
4. Шаҳри Қўргонтеппа кай таъсис ёфтааст ва аз кай арзи вучуд кардааст?
5. Номи қадимаи Қўргонтеппа қадом аст ва аз кай арзи вучуд кардааст?
6. Дар ҳусуси наҳрҳои Ҷўйбор, Ҷўйи Хонум ва теппай маркази шаҳр чӣ медонед?
7. Қадом корхонаҳои қалони саноатии шаҳри Қўргонтеппаро медонед?
8. Оид ба таърихи шаҳри Қӯлоб ва Ҳӯҷанд чӣ медонед?
9. Кай 2700-солагии шаҳри Қӯлобро ҷашин гирифтанд?
10. Ҳӯҷанд замони хучуми арабҳо, мугул, Россияни подшоҳӣ дар қадом вазъ буд?
11. Ҳӯҷанд баъди Инқилоби Октябр аз кай ҷун шаҳр таъсис ёфт?
12. Қадом марказҳои саноатӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва маърифатии шаҳри Ҳӯҷандро медонед?
13. Шаҳри Хоруг ва мавқеи ҷойгиршавии онро гӯед, муассисаҳои асосии шаҳрро номбар кунед.
14. Хоруг кай маркази вилоят ва аз кай ҷун шаҳр эътироф шуд?
15. Бунёди Донишгоҳи байналмилалии ва шоҳроҳи Қӯлоб-Кулма-Қароқурум ба пешрафти тиҷоратии Хоруг чӣ нақше доранд?

16. Аз харитаи Тоҷикистон шаҳрҳои Норак, Қӯргонтеппа, Хӯҷанд, Ҳоруг ва дарёҳои Вахш, Сурхоб, Ҳингоб ва Ғундро ниишон дижед.

17. Дар мавзӯи «Роҳ — шаҳраги ҳаёт» ҳикояча нависед.

### ҲИСОР



Ноҳияи Ҳисор дар тарафи гарбии пойтахи Ҷумҳурии Тоҷикистон — шаҳри Душанбе ҷойгир аст. Дар қисми ҷанубии ноҳия, якчанд километр дурттар аз марказ қалъаи овозадори Ҳисор воқеъ

шудааст, ки баёнгари фарҳангӣ қадимаи тоҷикон буда, бо таърихи сеҳазорсолааш яке аз боигарихои бузурги меъмории Осиёи Миёна ба шумор меравад. Тибқи ҳафриёти бостоншиносӣ ва маъхазҳои мұттамади таърихӣ водии Ҳисор аз чумлаи марказҳои хеле қадими аҳолинишини минтақа маҳсуб гардида, дорои таърихи қуҳану ғанӣ ва фарҳангӣ волои эътирофшуда мебошад. Ёдгориҳои таърихии бадастомада шаҳодат медиҳанд, ки ҳанӯз дар ҳазораҳои VI - III пеш аз милод дар ҳудуди имрӯзай ноҳияи Ҳисор бошишгоҳҳои одамони қадим, яъне аҷдоди тоҷикон мавҷуд буда, бошандагони онҳо бо кишоварзию ҷорӯрӣ шуғл доштаанд. Соли 2015 3000-солагии Ҳисори бостон таҷлил гардид. Ҳарчанд Ҳисор як гӯшаи тоҷикнишин, як водии зарнисор, як шаҳри зебои қадимаю ҷавон ба назар расад ҳам, ҷашни он ҷашни Тоҷикистони дирӯзу имрӯз, тоҷикони кулли дунё ба ҳисоб меравад.

Ҳисор ҳамчун минтақаи сукунати одамон аз замонҳои хеле қадим аз ҳуд дарак медиҳад. 50 ҳазор сол пеш дар ин водӣ одамон сукунат доштанд. Аз водии Ҳисор, аз Симиганҷ, Ҳонақо, теппай Ғозиён, Лучоб, Душанбе асбобу анҷоми меҳнат ва бошишгоҳҳои одамон то ҳазорсолаи 6 пеш аз милод ёфт шудаанд, ки ба маданияти бо ном ҳисорӣ – зироаткорону ҷорӯрӣ дар Ҳисор дохил шудаанд. Ба таъкиди таърихшиносон водии Ҳисор як гӯшаи паҳнои Ориёно то

ҳазораи 6 пеш аз милод, Эронвич то ҳазораи 2 пеш аз милод, Эронشاҳр то асрҳои XI пеш аз милод, Бохтари қадим то асри 6 пеш аз милод, Ҳахоманишиҳо то соли 329 пеш аз милод, Селевкиҳо то асри 2 пеш аз милод, Ючиҳо то асри 2 милодӣ, Қушониён то асри 4 милодӣ вучуд доштааст ва шояд аз асри 5 ҳамчун мулки ниммустақил бо номи Шумон арзи ҳастӣ карда бошад. Баъзе таъриҳчиён бар он ақидаанд, ки аввалин ҳокими ниммустақили Ҳисор дар таъриҳи замони Искандар бо номи Уксорт, ки тобеи Суғд ва яке аз сарлашкари суғдиён буд, маълум аст. Вале истиқолияти пурраи Ҳисор бо номи Шумон аз асри XII оғоз меёбад.

Дар замони ҳучуми арабҳо номи Шумон борҳо ёд мешавад. Дар ин маврид дар минтақаҳои ҷанубии Тоҷикистон якчанд ҳокимигариҳои мустақил таъсис ёфтанд, ки яке аз онҳо Шумон ба ҳисоб мерафт ва тавассути худуди он роҳи корвонгузар вучуд дошт. Аз Тирмиз роҳи корвонгузар қад-қади дарёи Сурхондарё ба Ҷағон сӯйи шаҳри Ҷағониён, ки дар наздикии Дехнави имрӯза ҷойгир аст, мегузашт. Ҷағониён шаҳри азиме буд дар водии Шумон. Роҳи дигар аз тарафи шимол тавассути водии дарёи Қаратоғ, ки онро Камрӯд меномиданд, ба тарафи ҳокимигарии Аҳорун мегузашт. Аҳорун ва Шумон дар ҳамсоягии ҳам ҷойгир буданд. Шумон дар шарқии Аҳорун ҷойгир буд. Аз шаҳри Аҳорун роҳ бо гардиши ҷанубу шарқӣ ҳамчунин ба сӯйи Шумон мепайваст. Шумон дар бурришгоҳи ин ду роҳ дар наздикии шаҳри Ҳисори имрӯза ҷойгир будааст. Ҳокимигариҳои Шумон ва Аҳорун, ки нисбатан хурд будаанд, дар замони ҳучуми арабҳо ба ҳайати ҳокимигарии Ҷағониён ворид шуданд. Дар водии Ҳисор бостоншиносон қариб дар ҳама теппаю баландиҳои он мавзеъҳои аҳолинишинеро бо санъати баланди ҳунармандӣ, ашёҳои рӯзгор, аз қабили шишаи сафолӣ бо рангҳои гуногун истеҳсолшуда дарёфт кардаанд. Дар тӯли асрҳои XV-XVI баъди ҳучуми муғулҳо ва барпошавии ҳокимияти онҳо дар водии Ҳисор дар худуди он шумораи зиёди намояндагони бонуфуз ва олимартабаи қабилаҳои турку муғул ҷойгир шуданд. Дар сарчашмаҳои ҳаттии

асрҳои минбаъда Ҳисор бо номи Ҳисори Шодмон бисёр ёд шудааст. Инчунин аз ҷониби бархе муаллифон номи Шумон оварда шудааст. Гумони ғолиб он аст, ки азбаски маъни қалимаи «Шумон» ба мардум номаълум буд, онро Шодмон талафуз мекардагӣ шуданд ва дар асоси он шаҳри Ҳисор номи Ҳисори Шодмонро гирифтааст. Ҳисор маънояш қалъа, девор аст, яъне маъни Ҳисори Шодмон қалъаи Шодмон (Шумон) аст. Тадриҷан қалимаи қалъа (Ҳисор) чойи номи асосии шаҳр – Шумон (Шодмон)-ро гирифтааст.

Сарзамини Ҳисор садҳо олимон, шоирону нависандагон, ҳунармандон, санъаткорон, қаҳрамонони меҳнат ва паҳлавонони ҷасурро ба камол расонидааст, ки номи Ватани худ – Тоҷикистони азиз ва хоки бобоии худ Ҳисори шодмонро ба арсаи ҷаҳонӣ баровардаанд.

### **Савол ва супориши:**

1. Ҳисор дар қадом қисмати Тоҷикистон ҷойгир шудааст?
2. Оид ба таърихи Ҳисор ҷӣ медонед?
3. Баъди истилои мугул дар ҳаёти Ҳисор ҷӣ ҳодиса рӯҳ дод?
4. Ҳисор дар таъриҳи бо қадом номҳо дучор меояд?
5. Ҷаро онро Ҳисори Шодмон мегӯянд?
6. Ҳисор дар лугат ҷӣ маънӣ дорад?
7. 3000-солагии Ҳисор кай ҷаши гирифта шуд?

### **ИСТАРАВШАН**



Истаравшан яке аз шаҳрҳои қадимтарин дар Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Курушкада, Киропол, Уструшана, Сүйдүйшана, Уротеппа аз номҳои пештараи ин шаҳр буданд. Ҳар пора хишту поҳсадевори осори кухани Истаравшани бостонӣ аз афтидану хестанҳо, сӯхтану сохтанҳо, шикастану пайвастанҳо ва борҳо завол ёфттану бозгашта эҳё шуданҳо, яъне аз тамаддуни дерина, давлатдории кӯҳанбунёд ва

заҳматписандио ободгари миллиати ҷафокашидо сарбаланди тоҷик қисса мекунад.

Истаравшан дар қисмати шимолии Тоҷикистон, дар вилояти Суғд дар доманаи силсилақӯҳҳои Туркистон дар баландии 1040 метр аз сатҳи баҳр воқеъ аст. Он 90,4 км мураббаъ масоҳат ва зиёда аз 190 ҳазор нафар аҳолӣ дорад.

Таърих мисолеро ёд надорад, ки ин ё он шаҳре мисли Истаравшан аз рӯзи пайдошавӣ дар саҳифаи таърихи тамаддуни инсоният шаҳр ё қишиваре қалъа андар қалъа ёд шавад. Қалъаи Муғ, Қалъаи Баланд, Қалъаи Меҳнат, Қалъачаи Гули Зард, Қалъачаи Бакавул, Қалъачаи Араб ва гайра, ки имruz номи бархе аз мавзеъ ва деҳоти Истаравшанро ба худ доранд, дар рӯзгори пешин дижу истеҳкоми Курушкада (Киропол), Истаравшан ва Уротеппаро дар бар мегирифтаанд. Ин шаҳри бостонӣ, ки дар гузашта дар таърихи башарӣ ҳамчун давлати мустақил ва вилояти комилҳуқуқ солиёни зиёд мавқеи муҳимро ишғол мекардааст, ба қавли академик Бобоҷон Ғафуров дар китоби бузурги мардумони ориённажод «Авесто» 2500 сол қабл аз ин чун яке аз мавзеъҳои сукунати аҷдодони тоҷикон зикр шудааст. Нахустин сарчашмаҳои хаттӣ оид ба Истаравшан ҳамчун яке аз марказҳои Суғди бузург ба асри VI то милод, яъне ба он давраҳо тааллуқ дорад, ки Истаравшан яке аз вилоятҳои империяи Ҳаҳоманишиён маҳсуб мешуд.

Имрӯз дар Истаравшан зиёда аз 150 адад ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва меъморӣ маҳфуз мондаанд, ки ҳар яке аз 300 то 1500-сола таъриҳи доранд. Мақбараҳои бобои Абӯбакри Шиблӣ (асри VIII), Хоча Абдураҳмони Авғ (асри VIII), маҷмааи меъмории Ҳазрати Шоҳ (асрҳои XVII-XIX), Сари Мазор (асри XVI) ва гайра номгӯи хурди оғаридаҳои бузургу нотакорори мардуми ин қуҳандиёранд, ки ҳар яки он боиси ифтиҳори миллии ҳалқи тоҷиканд. Обҳои ҷонбахшу ҷашмаҳои мусафро, меваҷоти лазизу гуворо, гиёҳҳои шифобахши кӯҳҳои Истаравшан аз азal табобатгоҳи табиии мардумони Осиёи Марказӣ будааст.

Сарфи назар аз он, ки ин қишивари дар гузашта мустақил, вилояти маъмул ва шаҳри азим дар дарозои даврони таъриҳӣ борҳо ҳароб гардидаю аз нав эҳё

гардидааст, тавассути заҳмати дастони тиллоии хунармандони мумтозаш ва мардуми бонангӯ номусаш суннатҳои фарҳангию хунари ҳифзшудааш ғанитар мегардад. Истаравшан дар таърихи пурмоҷаро, пуршебу фароз, вайрониҳои ободиҳои хеш шахсиятҳои зиёдеро дар ёд дорад, ки бо ин ё он амали худ аз хотири одамон зудуда намешаванд. Мардум имрӯз ҳам номҳои сарлашқари Чингизу Темури Ланг, Искандари Мақдунӣ ва дигаронро, ки барои амалӣ соҳтани мақсадҳои сиёҳи хеш ҳаробкориҳои зиёд кардаанд, фаромӯш карда наметавонанд. Дар баробари ин тӯли асрҳову солиёни зиёд мардумони бостонشاҳр номҳои шахсонеро, ки барои ободии диёру осудагии мардуми он шучоату корнамоиҳо нишон додаанд, ҳамвора вирди забон мекунанд. Ноибу Рухшона, Абдулатиф Султону Рустамбек, Ҳоҷа Фаҳриддину Эшони Ҳочаҷон, Мулло Сироҷу Бобо Мӯсо, Бобо Содиқу Олим Пороев, Раҳмон Раҳимову Набӣ Ақрамов, Роза Ҳакимоваю Сабоҳат Ҷамолова ва даҳҳо дигарон аз ҳамин радиф родмардону бонувони шучоу ободкори Истаравшан будаанд.

Соли 2002 мардуми Тоҷикистон 2500-солагии шаҳри қадимаро ҷаши гирифт.

Имрӯзҳо шаҳри Истаравшан дар ҳоли рушд аст ва минбаъд низ бо шарофати Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон нумӯъ ҳоҳад кард.

### **Лӯғат:**

**тамаддун-**маданият, фарҳанг,  
**эҳё-** аз нав нумӯъ кардан,  
**завол-** шикаст хӯрдан, фано шудан.

### **Савол ва супориш:**

1. Номҳои пешинаи Истаравшан қадомҳоянд?
2. Ҷаро Истаравшанро шаҳри қалъа андар қалъа мегӯянд?
3. Номи Истаравшан дар китоби “Авесто” чанд сол қабл аз ин зикр шудааст?
4. Нахустин сарчашмаҳои ҳаттӣ оид ба Истаравшан ҳамчун яке аз марказҳои Сугди бузург ба қадом давра тааллук ҳорад?
5. Дар Истаравшан қадом мақбараҳо мавҷуд аст?

6. Мардуми Истаравшан номи қадом шахсони ободкори ин шаҳрро ба некӣ ёд мекунанд?
7. Кай мардуми тоҷик 2500-солагии Истаравшанро ҷаин гирифт?

### МУЪЧИЗАИ ИСФАРА



Агар рафту гузоратон ба Исфара афтад, ҳатман як сари қадам ба осоишгоҳи «Зумрад» дароед. Номи «Зумрад» шакли кӯтоҳшудаи «Зумуррад», «Зумурруд», «Зумруд» буда, лафзи юнонист. Санги гаронбахои сабзрангро зумуррад мегӯянд.

Осоишгоҳи «Зумрад» соли 1970 таъсис ёфта, дар баландии 940 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир шуда, дар мавзеи зеботарини нохияи Исфара дар масоҳати 20 гектар доман пахн кардааст. Табиати хушмандзара, оби соғу ҳавои тозааш ва мардуми инсондӯсту меҳнатқаринаш ба бинанда бетаъсир намемонад.

Соле зиёда аз 8-10 ҳазор нафар беморон дар ин осоишгоҳ саломатии худро барқарор мекунанд. Дар ин ҷо ба зиёда аз 60 намуди қасалиҳои хоси осоишгоҳ даво мебахшанд. Оби шифои он аз селроҳаи шаҳраки Ким оварда мешавад, ки онро табибон барои табобати маризихои узвҳои асаду рагҳои хунгард, дилу пайванди устухону мушакҳо ва бемориҳои занона истифода мебаранд. Ҳамчунин муми кӯҳӣ низ барои табобати қасалиҳо ба кор бурда мешавад. Осоишгоҳ маҳсулоти нафтро, ки нафталан ном дорад, аз Озарбойҷон мегирад. Лойи шифобахши табииро аз кӯли Оқсуқони нохияи Ашт мекашонанд. Ҳамчунин беҳтарин дармони беморон забони хуши табибон, лафзи ширини кормандони осоишгоҳ аст.

Чойхонаи «Сино» бошад, бемуболига гӯшаи дилкаштарини осоишгоҳ буда, он барҳақ намунаи санъати волои ҳунармандони Исфара аст. Ин зебоию нафосат на танҳо дилҳоро шод мегардонад, балки ба кас оромиву

осудагй ва алалхусус ба дилҳои беморон таскин мебахшад, ки ин ҳам як намуди табобати рӯҳи инсон аст. Чойхонаи «Сино» дар байни биноҳои зебои шифоҳона яке аз дурдонаҳои бебаҳост. Ин муълизай санъати тоҷик — иморати боҳашаматест, ки тухфа аз насли имрӯз ба фардост.

**Савол ва супориш:**

1. *Осоишгоҳи «Зумрад» дар куҷо ҷойгир шудааст?*
2. *Калимаи «Зумрад» чӣ маънӣ дорад?*
3. *Дар осоишгоҳ ба қадом қасалиҳо даво мебахшанд?*
4. *Дар ҳусуси ҷойхонаи «Сино» чӣ медонед?*
5. *Аз матни «Муълизай Исфара» синонимҳои «бино», «осоишгоҳ», «бемор»-ро ёфта, ба дафтаратон нависед.*
6. *Муқобили калимаи «тулӯъ» қадом вожса аст?*

## ФАСЛИ 6. ВАТАНИ НИЁГОНИ МО НАЖОДИ ОРИЁ

Чамшед аз муҳоцирати ҳамқавмонаш ба мавзеи нав, ки ободон, сабзу хуррам буд ва обҳои равону ҷашмасорони ҷӯшон дошт, қаноатманд гардид. Бори дигар ба ҳидояти ҳудои ягона Ахурамаздо ва маслиҳати Зардушти олишон қоил шуд. Дилаш ба Ватани аҷдодиаш - Ориёнвич ҳанӯз қашол буд, vale ҷаҳбандии даҳ соли охир барои мардум ва ҳайвонот гарон афтод. Миқдори одамону ҳайвонот афзуд, аммо хунуки онҳоро хеле азоб медод. Охир дар рамзи ҳамнажодони ў мақоми асосиро тасвири Офтоб, ки тимсоли эҳёи зиндагист, ишғол карда, дар ҷаҳонфаҳмӣ, дарки ҳақиқат ва дониш мақоми хоса дошт. Аз ин чост, ки Ахурамаздо ба ин қавми бузург фотеха дод, то ки ҷониби мавзеъҳои гарм кӯч банданд. Онҳо дар тамоми қитъаи Осиё ва Аврупо паҳн шуданд. Ў шукр мекард, ки ҳамнажодонаш дар ҷангалзорҳои кӯҳдомани Тяншон, Помири Олой, Ҳимолой, Ҳиндӯкуш, Қафқоз, Карпату Балкан, водиҳою марказҳои Авроосиё, ҳавзаҳои Ҳиндӯ Ганг. Амударёву Сирдарё, Днепру Дунай, Адриатину Рейн маскан гирифтаанд.

Аз он ифтихор намуд, ки ҳар кучое, ки ориёихо рафтанд, ҳамроҳи худ ба қабилаҳои ваҳшиву кӯчманҷӣ нури саводу маърифат бурданд, ба инкишофи илму фарҳанги онҳо мусоидат карданд. Аз ҳама муҳимаш рисолати таърихии ориёихо муаллимиву устодӣ ба ҳалқҳои дигар будааст.

Чамшед бештар аз он хурсанд шуд, ки ин гурӯҳи ҳамқавмонаш ба қишивари пешорӯйи хуршед омадаанд, ки барояшон беҳтарин эҳсони Ахурамаздост ва он қишивари хуршедиро Ҳурросон номид. Мардумро дар даст китоби «Авесто» ба ободкорию созандагӣ ва меҳанпарастӣ даъват намуд:

-Ватани худро муҳофизат намо, манзили худро нигоҳ дор ва ҳалқи худро тарқ нақун!

Чамшед ифтихор мекард, ки Ахурамаздо барои бо роҳи рост ҳидоят намудани ҳамқавмонаш Зардуштро зухур намуд.

Калимаи «Зардушт» маъни дорандай шутури зардро дорад. Ватани Зардуштро Бохтар доистаанд. Падари Зардушт— Пурушасп писари Спитамон ва модарааш Дуғдуча ном дошта, яке дар канори рӯди Дориҷ ва дигаре дар ноҳияи Роги Афғонистон ҷашм ба олам кушодаанд. Ҳуди Зардушт дар соҳили рӯди Дейтиё (Вахш) зиндагӣ кардааст.

Вақте ки Зардушт таваллуд шуд, чун одами бузург хандид. Ин нишонаи тавлиди бузургмарде буд. Баъди зоида шудан девҳо шабона ӯро дуздида, ба таги пойи говҳо партофтанд. Дафъаи дуюм ба зери суми аспон ҳаво доданд. Маротибаи сеюм ӯро ба оташ андохтанд, vale ҷон маротиба ба вай осебе нарасид. Девҳо фаҳмиданд, ки ӯ фиристодаи Худованд аст ва барои зарар расонидан ба ӯ очизанд. Дар синни ҳаштсолагӣ Зардушт ба мактаб рафта, ҳашт сол ҳонд. Сипас, ба сифати ҳакиме дар ҷангҳои байни ориёниҳо иштирок мекунад ва ба захмиён ёрӣ мерасонад. Баъд ба Ҳутаст ном зане ҳонадор мешавад. Дар синни сисолагӣ Худованд ба ӯ нишони пайғамбарӣ ато менамояд ва ӯ барои зикри Худованд ба кӯхи Саблон мераవад ва дар муддати даҳ сол ба тоату ибодат ва қабули паёмҳои Худованд машғул мешавад. Вай дар ин ҷо паёмҳои Худовандро бо номи «Дафтари Готҳо» тартиб дода, ба назди мардум барои даъват меояд.

Вақте ки Зардушт ба тарғиби яккаҳудоӣ пардоҳт ва паростиши худоёни маҳаллиро девпарастӣ гуфт, ҷиҳилсола буд. Ӯ бо мақсади муттаҳид намудани тамоми ориёниҳо ва итоат ба Ҳудои ягона деха ба деха гашта, тарғибот мебурд. Азбаски ӯро таъқиб карданд, вай маҷбур шуд, ки ба дарбори шоҳи ҷаҳон Вишгосп (Гуштосп) ояд ва ӯро аз дини ҳуд оғоҳ созад. Шоҳ Виштосп ойини зардуштиро пазируфт ва ба тарғиби он пардоҳт. Аммо Зардушт ба осонӣ ба мақсад намерасид ва бо роҳи набард ғалаба ба даст меовард. Ҷангҳои Зардушт гӯё 17 сол идома мейбанд ва ӯ дар синни 77-солагӣ, вақте ки аз намоз аз маъбад берун меомад, аз заҳми ҳанҷари бутпарости тӯронӣ ҷосуси шоҳи Тӯрон-Арҷосп Баратракраш шаҳид мешавад. Зухури Зардуштро ҳазораи шашуми пеш аз мелод доистаанд.

Зардушт нахустпайғамбари дунё буд, ки яккахудоиро ҷорӣ намуд, намоз, рӯза, закот, пули сирот, дӯзах, биҳишт, рӯҳ, ҷон, фариштагони ҳафтгона, иблис (Ахриман), тӯфони ҷаҳонӣ ва ғайра ба дигар китобҳои муҳаддас аз паёмҳои Зардушт гузаштаанд.

### Луғат:

**нажод**-умумияти қавмии одамон аз рӯйи забон, ранги пӯст, ҷашм, тархи рӯй ва ғайра,  
**Ахурамаздо**-Худои ягонаи ориёниҳо,  
**Зардушт**-пайғамбар, ҷориқунандаи дини зардуштӣ,  
 эҳё-зиндашавӣ,  
**рисолати таъриҳӣ**-вазифаи таъриҳӣ,  
**маъбад** - ибодатгоҳи зардуштиён.

### Савол ва супориши:

1. Чаро ориёиҳо аз Ориёнвиҷ кӯч бастанд?
2. Ба қучоҳо муҳочиҷрат карданد ва паҳн шуданд?
3. Ҳамзабонони мо то қучо омаданд ва ҷаро ин мавзеъ ба онҳо ҳуши омад?
4. Рисолати қавми ориёӣ дар байни қавмҳои дигар аз чӣ иборат буд?
5. Чаро онҳо кишивари пешорӯйи ҳуршиедро дӯст доштанд?  
 Ҷамиед ин кишиварро чӣ номид?
6. Ҷамиед ба ҳамватанонаш чӣ панд дод?
7. Калимаи «Зардушт» чӣ маъно дорад ва Ватани ў кучост?
8. Оид ба айёми мактабхонӣ ва тарзиботи яккахудоӣ аз тарафи Зардушт нақл қунед.
9. Зардушт аз синни ҷандсолагӣ ба тарзиби дини зардуштӣ пардоҳт ва ҷаро ба дарбори Вишинос (Гушинос) фирор кард?
10. Кӣ Зардуштро қушт? Зуҳури Зардушт ба қадом асрҳо рост меояд?
11. Қадом расму оинҳои дини зардуштӣ то ба имрӯз бокӯ мондаанд?

### АЗ ТАЪРИХИ «АВАСТО»

«Авасто» яке аз ёдгориҳои қадимаи халқҳои ориёй буда, ба давраи пеш аз мелод мансуб аст. Мувофиқи таҳқиқоти олимон «Авасто» дар асри 4 пеш аз мелод дар Осиёи Миёнаву Хурсон эҷод шудааст. «Авасто» бо номҳои «Авесто», «Афасто», «Бустақ», «Усто», «Васто», «Сто», «Ависто», «Аваста» ва «Апастак» дучор меояд, ки маънии «асос», «бунёд»-ро дорад.

«Авасто» аввал даҳонӣ накл карда мешуд, вале баробари пайдоиши алифбои авастой (асри 3-юми то мелод) дар рӯйи пӯсти 1200 гов бо ҳарфҳои заррин навишта мешавад.

Аз ин китоб танҳо ду нусха вучуд доштааст. Искандари Мақдунӣ баъди истилои Эрону Осиёи Миёна «Авасто»-ро низ ба даст овард. Бо фармони Искандар як нусхай он ба Юнон фиристода шуда, нусхай дигараш оташ зада шуд. Баъдтар бо фармони шоҳи Ашкониён Валаҳаши (Вологеси) 1 (асри 1 мелодӣ) «Авасто» аз рӯйи пораҳои боқимонда ва аз даҳони мубадон аз нав навишта шуд.

Маротибаи сеюм «Авасто» дар замони ҳокимиияти Сосониён (асри 4) дар давраи подшоҳии Ҳусрави 1 таҳти роҳбарии Атурпати Мехроспандом бо номи «Хурд-Авасто», яъне «Авастои хурд» аз нав навишта шуд, ки он аз 21 китоб (наск) иборат буд. Ду нусхай он то ба имрӯз дар китобхонаи шаҳри Копенҳаген маҳфуз аст.

Ҳамаи матнҳои «Авасто»-и давраи Сосониён аз 345 ҳазору 700 калима иборат будааст, вале ҳоло 83 ҳазор калимаро фаро мегирад.

«Авасто» аз панҷ қисм иборат аст:

- 1. Ясно**, ки маънии қурбонӣ ва ибодатро дорад ва дар он Офаридгор ситоиш шудааст. Ясно 72 бахшро фаро гирифта, 17 бахши онро Готҳо-сурудҳои пайғамбар Зардушт ташкил медиҳанд.
- 2. Виспарад**, ки маънояш ҳамаи сарон, ҳамаи сарварон буда, ибодат ва дигар расмҳои диниро ифода менамояд.
- 3. Яштҳо-маънии** гуфтори хуш ва ситоишро дошта, дар ситоиши Худо аст.

**4. Вандидод**-мачмӯи амрҳои динӣ буда, ба маъни қонуни зидди дев омадааст ва дар 22 боб сурудҳои маънидорро фаро гирифтааст.

**5. Хурд-Авасто**, яъне Авастои хурд, ки дуову ниёиш ва гуфтаҳои чор бахши аввал ва ҳамчунин дуоҳои гирдовардаи мубадони замони сосонӣ ва пас аз онро фаро гирифтааст.

Се асоси «Авасто»: пиндори нек, рафтори нек ва гуфтори нек имрӯз низ қимати худро аз даст надодааст ва моро водор месозад, ки ботинан зебо бошем, хислату рафтори шоиста ва нутқи зебову бурро дошта бошем.

Ҳамин тавр, дар «Авасто» баробари андешаву ақидаҳои динии Зардушт ва пайравонаш роҷеъ ба тамоми сурудҳо, устура, афсонаву ривоятҳо оид ба таърихи фарҳанг ва хату забони ҳалкҳои ориёй маълумоти пурра пайдо карда метавонем.

### Лугат:

**устура** – асотир, миф,

**мубад** - рӯҳонии аҳди зардуштиён.

### Савол ва супории:

1. «Авасто» чӣ гуна асар аст ва кай эҷод шудааст?
2. Кадом номҳои «Авасто»-ро медонед?
3. «Авасто» чӣ маъно дорад?
4. Ватани «Авасто» қучост?
5. «Авасто» чанд маротиба навишта шуд ва замони эҷоди ин асар ба давраи ҳокимияти кадом подиҳоҳон рост меояд?
6. «Авасто» аз чанд қисм иборат аст ва ин қисматҳо чӣ маъни дошта, дар чӣ ҳусус баҳс мекунанд?
7. Се асоси «Авасто» кадом аст?

## НОХИД (АНОХИТА)

Бачаҳои азиз! Он мои шаффофи беранг, ки мо онро об мегӯем ва муциби зиндагонӣ медонем, аз рӯзе, ки дунё биност, буду онро шахсе низ зери назорат дошт.

Дар кучое, ки об ҷорӣ шуд, гиёҳҳо сабзианду дарахтон ҳосил оварданд ва ба мардум шодию суур бахшианд. Ин буд, ки мардум низ ин обҳову заминҳову гиёҳҳоро ситоиш намуданд. Ориёиҳо тамоми хислатҳои табиатро омӯхта, аз ҳама бештар ба Ҳуршед, ки ба онҳо рӯшанию гармӣ мебахшид, дил бастанд. Ин буд, ки Митра (Ҳуршед. Мехр)-ро ба сифати Эзиди бузург шинохтанд. Митра худоёни дигарро ба ёрӣ даъват кард, ки яке аз онҳо Эзадбону Аноҳита (Ноҳид)-Худои обу рӯдхонаҳо буд. Аз ҳамон замон то ҳозир ҳангоми шунидани суруди об симои зебои Аноҳита пеши назар меояд.

Вақти тақсими қудрат қӯҳҳоро вазифадор намуданд, ки то абад меҳи замин бошанду гаҳи аз нури ҳуршед гарм шудани замин яху барфҳоро об карда, ба ҷониби дашту ободиҳо равона созанд.

Ноҳиди нозанини поку беолоиш ва нерӯманд ба бонувони ориёй хуш омад. Чунки ин Эзадбону ба дилҳо хушӣ оварда. рӯзгори инсонҳоро рангин месоҳт. Охир, Ноҳид ба онҳо об, оби ширину гуворо медод. Мардуми лабташнаро аз марг, заминҳоро аз ҳушкидан наҷот медод, ба мардуми багайрату ободгар обрӯ мебахшид.

Бонувони аҳди қадим Эзадбонуро хуб мешинохтанд, вале ӯ ба назарҳо ҳар ранг ҷилвагар мешуд. Яке ӯро дар ҷомаи пурчину заррини гаронбаҳо медид. Ба назари дигаре вай шоҳи буридаи дарахте дар даст, гӯшвораҳои заррини ҷорғӯшай оvezon дар гӯшҳо намоён мешуд. Сеюмӣ Эзадбонуро чун маликае медид, ки дар сараҷ тоҷе ҳасту он садҳо ситора дорад ва ин тоҷи заррин ҳаштгӯша монанди ҷархе соҳта шуда ва рангоранг зиннат ёфтааст.

Бонувони паастанда аз Ноҳид хусну латофат, нозукию фаросат ва зиндагии ба мисли об равонро таманно мекарданд. Мардҳо бошанд, аз Ноҳид арҷманد будан,

нерӯмандӣ ва соҳиби аспони зиёд шуданро хостгор мешуданд.

Ҳамин тавр, Ноҳид сад сол пеш аз зуҳури дини зардуштӣ арзи вучуд дошту тамоми ориёйҳо ўро ба ҳайси олиҳаи бузургу тавоно мепарастиданд ва ситоиш мекарданд:

*Эй обшор, навҳагар аз баҳри чистӣ?*

*Чин бар ҷабин фиканда з-андӯҳи кистӣ?*

*Дардат чӣ дард буд, ки диишаб тамоми шаб,*

*Сарро ба санг мезадию мегиристӣ?*

(Зуфархон Ҷавҳарӣ)

### Лугат:

**муҷиб** - сабаб, боис,

**Эзадбону** - бонуи соҳибэҳтиром, Худозан,

**Ноҳид** - Аноҳита,

**Митра** - Хуршед, Мехр,

**арҷманд** - азиз, муҳтарам,

**зуҳур** – зоҳир шудан, пайдоиш,

**олиҳа** - Худое, ки бонуст.

### Савол ва сунориши:

1. *Об чист?*
2. *Чаро обро муҷиби зиндагонӣ медонанд?*
3. *Чаро мардум обҳо, гиёҳҳо ва заминҳоро ситоии мекарданд?*
4. *Барои чӣ мардум Ҳуршиедро чун Ҳудои бузург - Митра шинохтанд?*
5. *Ноҳид (Аноҳита) кӣ буд?*
6. *Вазифаи кӯҳҳо аз чӣ иборатанд?*
7. *Чаро Ноҳид ба бонувони ориёй хуши омад?*
8. *Ноҳидро бонувони аҳди қадим дар қадом шаклҳо тасаввур мекарданд?*
9. *Бонувон ва марҷо аз Ноҳид чиро меҳостанд?*
10. *Ноҳид аз қадом замон вучуд дошт?*

## ФАСЛИ 7. МУБОРИЗАИ ХАЛҚИ ТОЧИК БАРОИ ҲИМОЯИ ВАТАН

### ТАЪРИХ СИЁХНАВИС НАДОРАД

Таърих гувоҳ аст, ки ачдодони бофарҳангу бохиради тоҷиконро дар дунё ҳамчун намояндағони миллати тамаддунсоз эътироф намудаанд. Ин тамаддун ва ин соҳти давлатдорӣ аз даврони асотирии Пешдодиён ибтидо мегирад, ки зиёда аз 5 ҳазор сол пеш арзи вучуд доштанд. Аз замони «шоҳи аввалини» олам Каюмарс то подшоҳи аввалини сулолаи Пешдодиён-Хушанг, ки лақабаш «Пешдоди додвар» буд, 285 сол сипарӣ мешавад ва ин сулола 2370 сол ҳукмронӣ мекунад. Баъди ин даврони сулолаи Каёниён оғоз мешавад, ки сарсулолаи онҳо Кайқубод буд ва то намояндаи охирини онҳо Доро бинни Доро 984 сол идома меёбад, яъне то он даме, ки Доро аз ҷониби Искандари Мақдунии горатгар соли 331 пеш аз мелод кушта ва ин сулола пароканда карда мешавад. Баъди марги Искандар ҳокимияти сулолаи Ашкониён оғоз мегардад. Ин сулола зиёда аз 300 сол ҳукмронӣ мекунад ва сарсулолаи онҳо Ашк бинни Ашкон ном дошт. Давлатдории Ашкониён дар солҳои дусадуми солшумории мелодӣ ба поён мерасад ва ба ҷои онҳо сулолаи Сосониён ба сари таҳт менишинад. Давлатдории Сосониён бештар аз 440 сол давом карда, соли 651 мелодӣ аз тарафи истилогарони араб барҳам дода мешавад. Сулолаи Сосониён аз Ардашер бинни Бобак оғоз шуда, бо Яздигурд бинни Шаҳриёр ба охир мерасад.

Анъанаи таърихии давлатдории тоҷиконро баъдтар Тоҳириён (солҳои 821-873), Саффориён (873-903) ва Сомониён (солҳои 899- 999) идома доданд, ки то асрҳои 9-10 тӯл мекашад. Баъди ин ҳокимият ва давлатдории тоҷикон ба дasti бегонагон мегузарad. Аз сулолаи Фазнавиён сар карда, то сулолаи Мангитиён туркзабонон ҳукм мeronанд. Дар ин миён дар асри 13 истилои муғул даҳшатангезтарин ва фоциаангезтарин сахифаи таърихи тоҷикон аст.

Танҳо бо шарофати галабаи Инқилоби Октябр тоҷикон соҳиби давлати алоҳида шуданд ва Истиқлолияти давлатӣ (9 сентябри соли 1991) ба мо давлатдории миллӣ бахшид.

### **Савол ва супориш:**

1. Соҳти давлатдории тоҷикон аз кай оғоз меёбад?
2. Аввалин бор давлатдории тоҷиконро истилои кӣ барҳам дод?
3. Истilogарони араб қадом давлатро барҳам доданд?
4. Инқилоби фарҳангӣ ба итолиёвиҳо дар асри 15, ба англисҳо дар асри 16, ба франсавиҳо дар асри 17, ба олмонҳо дар асри 18 ва ба русҳо дар асри 19 даст дод. Ба тоҷикон чӣ?
5. Аввалин давлати муттамаркази тоҷикон чӣ ном дошт ва кай ҳокимият рондааст?
6. Пас аз истилои *Искандар*, араб, боз даҳшатноктарин саҳифаи таърихи тоҷикон истилои қадом золим ва горатгар буд?
7. Инқилоби Октябр ба тоҷик чӣ дод?
8. Истиқлолияти давлатӣ ба тоҷик кай даст дод?
9. Агар ҳиҷоҳоро дуруст ҷо ба ҷо гузоред, як байти *Муҳаммадалии Аҷамӣ* ҳосил мешавад:

Аз	ла	таъ-	-би	-ри-	-хи	ман-	ме-	хун	-ра	-вад
Рӯ	ҳи	-қи	ҳал-	ман	гар-	ба	дун	-ра	ме-	-вад

## РЎХИ БЕШИКАСТ

Миллате, ки Худованд ўро рўйи замини паҳновар, ҳосилхезу пурфайз дар канори рўдҳои хурӯшон, ҷашмасорони зулолу ҷӯшон, дар оғӯши кӯҳсорони пурганчу дараҳтзорони пурмева чой дод; миллате, ки хиради қашфи асрор, ҷилои истеъоди фавқулодда ва шоҳкориҳои фарзандҳои нобигааш аз қаъри асрҳо то ҳанӯз оламиёнро дар ҳайрат гузошт; мардуме, ки чун оғаранда ва ғизобахши маънӣ дар маснади сарчашмаи тамаддуни башарӣ нишасти; тоҷике, ки ҳазорон сол пеш қасру шаҳрҳо бунёд кард; пойдевори нахустини давлату вазоратҳоро гузошт, бо дили нарм ва пур аз меҳру шафқат бо қавму қабилаҳои кӯчманҷиву сахронишин тарзу усули зиндагии инсонвор, маданияти истифода аз неъматҳои табиатро омӯзонд; қавме, ки илму адаб, риояи адлу инсоф ва ишқу вафоро парчаму ҳадафи рӯзгори абадӣ донист, саршори фочиа, шӯриву талхихо гардид. Ва фарёди талху ҷонхароши устоди шодравон Лоиқ Шералий аз нокомиҳои гузаштаи миллат ҳамеша дар гӯш садо медиҳад:

*Ҷабри торих ягон қавм надидаст, ки мо,  
Захри торих најсоде начашидаст, ки мо.*

Вале, ба ҳар сурат, таъриҳ чун узви пайкар аст ва миллат аз гирудор, пиరӯзиву нокомиҳои гузаштаи хеш ҳаргиз чудо буда наметавонад. Хуб, иқрор мекунем, ки тоҷик даҳ аср пеш давлат, тоҷу таҳтро боҳт, зиллату ҳориҳо дид, аммо ҳеч гоҳ ва дар саҳттарин марҳилаҳои зиндагӣ шукӯҳу шаҳомат, фазлу заковат ва гуруру сарбаландиҳоро гум накард. Ин ҳам пӯшида нест, ки ғосибон борҳо тоҷикро поймол, саркӯбу нимҷон кардаанд, аммо бо меҳрубонии Худованд маҳв нашуда, ин миллати ҷонсаҳт гоҳе аз байни оташ, баъзан аз зери хокистар ё аз дили дарё, ҳатто аз дами шамшеру тиру сад оғати дигар раҳида, қад афроҳт. Ва боз бо созандагӣ, шоҳкорӣ ва эъҷозҳои нав ба нави фарзандони нобигааш оламиёнро мафтун соҳт.

Аз ҳама муҳим он аст, ки рӯҳи миллати азизи мо дар фоциабортарин даврони таъриҳӣ устувор монд ва навдавлатони хомтамаъ ноилоч мудом ба роҳнамоӣ, ақлу

тамиз ва асокашии тоҷики оқилу доно мухтоҷ буданд. Ин ҳам воқеяти таърихӣ аст.

Дигар, боиси шукр ва ифтихори мо ин аст, ки фарзандони нодираистеъдод бо оғаридаҳои ҳайратангез ва осори гаронбаҳо қасри илму адабро пойдор нигоҳ дошта, барои миллати худ шиносномаи ҷовидонӣ оғаридаанд. Ва ҳеч гоҳ андешаи истиқлол ва озодиҳоҳиро низ аз сар дур накардаанд.

(Абдулҳамид Самад)

### **Савол ва супориш:**

1. Шумо эъҷози тоҷиконро дар чӣ мебинед?
2. Ҷаро тоҷик ҷабри таърихро аз ҳама бештар қашидааст?
3. Бузургии тоҷик дар чист?
4. Ҷаро навдавлатони ҳомтамаъ ба роҳнамоии тоҷик эҳтиёҷ доштанд?
5. Тоҷикро чӣ аз ғаношавӣ нигоҳ дошт?
6. Ҳичроёбак. Агар ҳичроҳоро дуруст ҷо ба ҷо гузоред, як байти Лоиқ ҳосил мешавад:

Ҷаб-	-риҳ	то-	-ри	я-	қавм	-гон	мо	ки	на-	-даст	ди-	,
Зах-	-риҳ	то-	-ри	на-	-дे-	-жо	-мо	ки	на-	-даст	-ча	-ши

### САДДИ ХАТЛОН

Ба Искандари ҷангҷӯроҳ ба сӯйи кӯху дараҳои фароҳу сабзи Бохтару Суғд қушода гардид. Лашкари бешумори ӯ аз биёбонҳои беобу тафсон убур карда, ба соҳили дарёи Окс расид, ки дар он тарафи он Ҳутали бостонӣ буд. Шоҳи Бохтар -Бес муқобилиятро бефоида шумурда, аз тарс ба Суғд гурехт. Ба ҷойи ӯ Сотибарзанро ба таҳт нишонданд. Сотибарзан низ давом додани муқобилиятро бефоида шумурда, ҳокими Ҳутал Туғдиро ба назди худ ҳонда, қарор намуд, ки лашкари Бохтарро ҷавоб дода, мамлакатро ба нияти пешгирий аз хунрезӣ ба Искандар таслим кунад. Туғдӣ аз назди Сотибарзан баргашта, сардори дастай камонварони худ Катанро наздаш ҳонда, ба ӯ қазияро фаҳмонд ва фармуд, ки сарбозони худро ҷавоб дода, корвоне таҳия карда, ҳонавода ва дороияшро ба кӯҳистони Ҳовалинг интиқол дихад.

Искандар дар рӯзи сеюми баъди аз дарёи Окс гузаштан бохтариҳоро бо туҳфаю пешниҳодҳо қабул намуда, дар хайма зиёфат орост. Дар аснои зиёфат ошкор гардид, ки сарварони бохтариҳо ҳамаи дороияшонро бо аспу ароба ба кӯҳ интиқол додаанд. Ба Фердиг ва Гефистон фармон дод, ки бохтариҳоро дастгир карда, як-як ба қатл расонанд. Ҳамин тавр ҳам шуд. Баъди ин воқеа алайҳи Искандар муборизаҳои пинҳонию ошкоро сар шуд. Искандар ба ҳокими Бохтар бо навиштани нома ҳоҳиш кард, ки ба ин кор хотима дихад.

Катан дар ҷавоби нома ҳомӯширо авло донист. Сотибарзан ҳам аз тарс мамлакатро тарқ карда, ба Суғд фирор кард. Баъди даҳ рӯз Искандар ба Балх ворид гардид, vale ҷаҳонро ҳолӣ буд. Искандар ба шаҳри торочшуда Алиаттро ҳоким монд.

Катан ҳанӯз то ба дарёи Окс наздик омадани лашкарони Искандар бо дастай камонварони худ аз кӯчиёни бодиянишин марзу буми Ҳуталро ҳимоя мекард.

Дар ин миён ҳокими Ҳутал Туғдӣ ӯро ба шаҳр ҳонда, талаб намуд, ки камонваронашро ҷавоб дихад. Вай ба ҳоҳиши ҳоким ночор сар фуровард. Пас аз ҳафтае Катан ва

Түгдй зану фарзанд ва дороияшонро ба күх равона кардан. Катан баъд аз чанд рӯз фаҳмид, ки қофила ба тороч рафта, одамон, зану фарзандонашон күшта шудаанд. Фаму алами ў беандоза гардид. Түгдй худро ба рӯи часади писарааш - Митан андохта нолид ва аз хуш рафт. Вақте ки ўро бардоштанд, чон ба чонофарин супурда буд. Ҳамаи ин Катанро ором нагузошт. Ў ба қароре омад, ки ахолиро бар зидди мақдунихо бархезонида, аз сарзамини худ дур андозад, зеро бо онҳо гуфтугӯ бефоида аст. Ба дифои муқаддас мардумро бархезонидан, мақдунихоро саркӯб кардан мароми ниҳонии ў гардид. Катан баъд аз тайёри дидану машқҳои зиёд ба дастаи савораҳои мақдунӣ дар остонаи Хутал аввалин барҳӯрд кард ва дастаи қашшофони синафараи душманро нобуд кард. Катан, ки дар ин ҷангҳо роҳу усулҳои муҳталифи набардро ба кор мебурд, дигар пеши роҳи ўро гирифтан мумкин набуд, амалиёти худро дар атрофи қароргоҳи Искандар идома медод. Катан вақте фаҳмид, ки Кратер бо лашкари бешумор сарбозонашро иҳота кардааст, хост байни сарбозони душман даромада, ҳатти ҳаракати онҳоро гузарад. Аммо юнониҳо ду баробар зиёд буданд, ҷангӣ тан ба тан сар шуд. Катан бо Кратер дар муқобили ҳамдигар аввал бо найза, баъд бо шамшер ҳарб кардан. Кратер ноҷавонмардона Катанро ба зарби шамшер зада күшт, Австанро асири гирифтанд. Австан ҳамон устои гулдасти боҳтарие буд, ки дару тирезаи хонаи Катанро қандакорӣ намуда, сарварии камонварони Хуталро ба чону дил пазирифт ва ба таъмири хонаи ў шурӯй кард. Баъди фочиаи ба сарашон омада, ўро ба Боҳтар барои одамонро ба пайкор даъват кардан фиристода буд. Дар рафти тамоми мубориза онҳо якҷоя буданд. Австан ҷавонмарди шучоъ ва далер, ватандӯст, матинирода, ҳунарманди покдил буд. Баъди күшта шудани Катан муборизаро идома медиҳад, вале душман бо фалаҳмон, бо гулӯлаи қӯргошимин ба сараш зада, ўро аз по меафтонад. Вайро зинда нигоҳ дошта, ба назди Искандар мебаранд. Искандар бо ғурур ба ў гуфт: «Ту зидди ман исён бардошта, ба чӣ ноил шудан меҳостӣ?» Ў дар ҷавоб истехзоомез: «Фурмагас вақте ки аспро нештар мезанад, чӣ ҳӯрдан

мехоҳад?»-Чавоби ғайричашмдошт дод. Искандар саволи дигар додан хост, vale Австан ба Искандар гуфт: «Шоҳо, дар атрофи худ даҳҳо аскар дорӣ, фармон дех, ки дастони маро аз банд озод кунанд, баъд ба саволҳоят ҷавоби саҳҳех медиҳам».

Банд аз дастони Австан гирифтанд. Вай ҳам шуда, кордро аз соқи мӯза бароварда, ба шоҳ ҳуҷум кард, vale ёвари шоҳ ба сари Австан бо сипар зад. Вай аз ҳуш рафта афтод. Вақте ки ба ҳуш омад, ҳудро андаруни қафаси оҳанин дид, ки аз ақиби лашкар мебаранд. Искандар аз ин кори худ лаззат мебурд. Австанро се моҳ дар қафас нигоҳ доштанд. Вай ба ҳамаи ин шиканҷаҳо тоб оварда, назди мақдунҳо шикояту лоба накард. Аз ин як фараҳмандӣ дар ниҳоди худ эҳсос менамуд. Ў ба ҳеч кас таваҷҷуҳ намекард. Аммо рӯзе дар назди қафаси худ шахсеро дид, ки ба ў ҳайрҳоҳона менигарад. Ин Алиатти лидиягӣ буд. Алиатт пинҳонӣ ба ў ҳӯрок оварда, таклифи ёрӣ додан кард. Онҳо аз ин баъд дӯст шуда, пинҳонӣ суҳбатҳо мекарданд. Австан боре ба Алиатт маслиҳат дод, ки ғурехта, ба Суғд ё ба ватани ў — Боҳтар раванд. Дар ҳақиқат, Алиатт баъди қушта шудани Австан пинҳонӣ бо боҳтариён - дастай Гелон пайваст ва аз корнамоиҳои Катану Австан ба ҳамдиёрони онҳо қисса кард. Ҳамин тавр, матонат ва шуҷоати Катану Австан вирди забонҳо гардиданд.

*(Мазмун аз романи Ато Ҳамдам,  
Леонид Чигрин «Садди Ҳатлон»)*

### Луғат:

**садд-** девор, монеа,  
**интиқол додан** - кашондан,  
**алайхи** - муқобили,  
**набард** - ҷанг,  
**гулӯла** - тир.

### Савол ва супориш:

1. Чаро шоҳони Боҳтар ва Ҳутал дар аввал бо Искандар муқобилият накарданд?
2. Чаро боҳтариҳо ба мубориза бархостанд?
3. Катан кӣ буд? Чаро ў ба Искандар сар нафуровард?

4. Кадом ҳодиса Катанро ба муборизаи беамон қашид?
5. Муборизаи Катан бо чӣ анҷомид?
6. Австан кӣ буд? Вай чӣ корнамоиҳо кард? Алиатт ба ў чӣ тақлиф кард?
7. Аз матонат ва шуҷоати Катану Австан кӣ қисса мекард?

### СПИТАМЕН

Бачаҳои азиз, бо ҷашми хирад ба қуллаҳои нурполои кӯҳсорони тоҷик нигаред ва гумон ҳоҳед кард, ки аз фарози онҳо ҳуни муқаддаси Спитамен қатра-қатра ҷакида, атрофро лолагун сохтааст. Спитамен чун лашкаркаши тавони сарзаминҳои Суғду Боҳтар ларза бар пайкари урдуи форатгари Искандар андохта буд. Вай соли 329 то мелод лашкари пуркуvvate ҷамъ оварда, барои озод кардани пойтаҳти давлати Суғд - шаҳри Мароканд (Самарканд), ки дар он ҷо қушунҳои юнониён ҷойгир шуда буданд, мекӯшад. Юнониёнро шикаст дода, шаҳрро озод ва қалъаро мавриди муҳосира қарор медиҳад. Искандари Мақдунӣ, ки ин вақт ба фурӯ нишондани шӯриши соҳили дарёи Сир ва ободонии шаҳри Искандарияи Ақсо машгул буд, ба мадади лашкари ҳуд таҳти сарварии сарлашкар Фарнух се ҳазор аскари пиёда ва ҳаштсад нафар савора фиристод, вале ин дафъа низ урдуи Искандар ёрои набард бо Спитаменро накарданд ва ба шикаст мувоҷех гардиданд. Искандари Мақдунӣ ин дафъа бо нерӯи нав ба лашкари Спитамен ҳучум мекунад. Спитамен ҷониби дашт қафо менишинад, вале муборизаро идома медиҳад. Спитамен баҳори соли 328 то мелод дар Боҳтар низ юнониёнро паиҳам шикаст медиҳад. Тирамоҳи ҳамон сол бо лашкари пуркуvvati зиёда аз сеҳазорнафара барои озод кардани шаҳри Мароканд кӯшиш мекунад. Дар набарди ҳунин ҳарду тараф низ талафоти калон медиҳанд.

Спитамен ин дафъа низ ба тарафи дашт ақибнишинӣ мекунад. Ҳангоми ақибнишинӣ ногаҳон ва ғайричаашмдошт ба зарбаи қабилаҳои бодиянишин рӯ ба рӯ мегардад. Онҳо сари нозанини Спитаменро аз тан ҷудо карда, чун армуғон

ба Искандар мефиристанд, то мавриди таваҷҷуҳи вай қарор бигиранд. Аммо амали зишташон чун рафтори хоинона дар саҳифаи таърих сабт гардид ва наслҳои нав ба нави инсонӣ ба душманоне, ки дар дохили кишвар аз пушт ҳанҷар мезананд, лаънату нафрин меҳонанд.

Гӯё имрӯз аз дили қӯҳсорон овози раъдосои ин лашкаркаши даврони бостон ба гӯш мерасад: - Мо дар соҳилҳои Ому, Сиру Зарафшон, дар саросари Суғду Боҳтар ба душмани гаддор амон наҳоҳем дод!

Оид ба қаҳрамонии Спитамен шоир Абдуҷаббор Қаҳҳорӣ драмаи «Шамшер ва рангинкамон»-ро навишт, бастакор Толиб Шаҳидӣ балети «Спитамона» оғарид ва дар вилояти Суғд ноҳияро бо номи ў гузоштанд.

Ному корномаи Спитамен барои наслҳои имрӯзу фардо намунаи баланди ватандӯстӣ ва ҷавонмардист.

### **Лӯғат:**

**бодиянишин** - кӯчӣ, саҳрогард,  
**армуғон** - тухфа, дастовез,  
**урду-** лашкар,  
**бостон-** кӯҳан.

### **Савол ва супории:**

1. *Спитамен кӣ буд?*
2. *Ӯ ба муқобили кӣ мечангид?*
3. *Вай чӣ гуна диловариҳо ниишон дод?*
4. *Спитаменро кӣ кушиш?*
5. *Кадом асарҳо ба Спитамен бахшида шудаанд?*
6. *Оё дар Тоҷикистон хотираи Спитамен пос дошта мешавад?*

## КУРУШИ КАБИР

*«...шубъае нест, ки асли баромади Куруши  
аз қавми шоҳони ориёнӣ буд.»*

*(Б.А. Тӯраев, академики АИ Россия, асри XIX).*

Муаррихони дунёи қадим ҳама бо як овоз Куруши Кабирро асосгузори империяи нахустини Форс меноманд.

Куруш аз қавми шоҳони Ҳахоманишӣ буд. Падари Куруш Камбиз, модараш бошад, Мандана, духтари шоҳи Модҳо Астиаг буд.

Фаъолияти Куруши Кабир аз соли 560-559 пеш аз милод, аз замони ба таҳти Аншон ҳамчун вориси Камбизи Аввал нишастанӣ ўғоз меёбад. Аншон дар Осиёи Миёна, аниқаш дар водии Зарафшон буда, яке аз вилоятҳои Форсҳои қадим ба шумор мерафт. Дар нимаи аввали асри VI пеш аз милод Аншон дар зери таъсири подшоҳи Модҳо Астиаг қарор дошт. Куруш ба муқобили ҳокимияти Модҳо баромад кард. Артиши Астиаг ба тарафи Куруш гузашт ва ба ин сабаб ў ба тезӣ ғалаба ба даст овард. Ин ғалаба дар натиҷаи содик будани модҳо ба Куруши Кабир ба даст оварда шуд. Аз он вақт сар карда, Модҳову Форсҳо, яъне эронию тӯронӣ дар зери парчами Куруши Кабир якҷоя кишваркушой мекарданд. Ба таври дигар гӯем, давлати Моду Форсҳо ба вучуд омад, ки ҳудуди он аз соҳили дарёи Ҳинд то баҳри Эгей тӯл мекашид.

Куруш артиши Форсро дар ҳайати қушуни савора ва пиёдагард созмон дод, ки аз қушунҳои давлатҳои дигари ҳамзамонаш бартарӣ доштанд. Куруш ба тамоми артиш такя карда, сиёсати худро ба амал баровард.

Куруши Кабир қувваҳои Модҳои эронӣ ва Форсҳои Осиёи Миёнаро муттаҳид намуда, қитъаи аз ҳама ҳавфнок-қисми гарбии Модҳоро ба даст даровард, ки шоҳи Модҳо сарҳади худро васеъ намуда, онро зери тасарруфи худ қарор дода буд. Ҳамин тавр, Куруши Кабир ба ҳокимияти подшоҳӣ бо номи давлати Форсҳо асос гузошт.

Куруши Кабир ҳомии ростиву адолат, озодии дину мазҳаб ва баробарҳуқуқии ҳалқи сарзаминаш буда, устувонаи ўро нахустин Эъломияи ҳуқуқи башар эътироф кардаанд. Эъломияи Куруш нахустин ҳучҷати таърихиест,

ки 2500 сол мұқаддам аз фарҳанги ориёй ва ақоиди инсондұстій сарчашма гирифта, әхтироми хуқуқ, озодии мазхабу әттиқод ва ҳифзи дорои шаҳрвандонро пуштибонӣ намудааст. Яке аз нусхаой Устувонаи Куруш ҳоло дар осорхонаи Британияи Кабир мағфуз аст.

### **Савол ва супориш:**

1. *Куруши Кабир кің буд ?*
2. *Чаро Куруши Кабирро асосгузори империяи Форс меноманд?*
3. *Худуди Анионро дар Осиёи Миёна муайян намоед.*
4. *Худуди давлати Моду Форсҳоро гүед.*
5. *Чаро Устувонаи Курушро нахустин Эъломияи ҳуқуқи башар шумурдаанд?*

## ҚАҲРАМОНОНИ ТОЧИКИСТОН

Бачаҳои азиз! Қаҳрамонҳои Тоҷикистон инҳо мебошанд: Садриддин Айнӣ (1878-1954), Бобоҷон Ғафуров (1909-1977), Эмомалӣ Раҳмон (таваллудаш 1952), Мирзо Турсунзода (1911-1977), Нусратулло Маҳсум (1881-1938), Ширињшоҳ Шоҳтемур (1899-1937).

Донистани зиндагиномаи ҳар як Қаҳрамони Тоҷикистон барои мову шумо ҳатмӣ аст.

### САДРИДДИН АЙНӢ



15 апрели соли 1878 дар деҳаи Соктареи нохияи Фиждувони Бухоро зода шуда, дар мадрасаҳои шаҳри Бухоро таҳсил намудааст. Ӯ поягузори адабиёти навини тоҷик ва нахустин президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон буд. Осори назмию насрӣ ва таҳқиқоти илмиаш дар таърихи тамаддуни муосири тоҷик нақши бузург гузоштааст. «Ҷаллодони Бухоро», «Одина», «Доҳунда», «Ғуломон», «Марги судхӯр», «Ёддоштҳо» «Таърихи амирони мангитияи Бухоро», «Таърихи инқилоби Бухоро» аз муҳимтарин осори бадей ва таърихии вай буда, роҷеъ ба Абӯалӣ Сино, Фирдавсӣ, Рӯдакӣ, Саъдӣ, Навоӣ, Бедил таҳқиқоти муҳими илмӣ намудааст. С.Айнӣ Ҳодими хидматнишондодаи илми Тоҷикистон ва Ӯзбекистон, доктори илмҳои филология, вакили Шӯрои Олии ҶШС Тоҷикистон (1937, 1947), вакили Шӯрои Олии ИҶШС (СССР) (1950, 1954) буда, хидматҳояш бо чандин ордену медалҳои ИҶШС қадр гардидаанд. Вай 15 июляи соли 1954 фавтида, оромгоҳаш дар боғи ҳамноми ӯ дар шаҳри Душанбе ҷой дорад.

Дар соли 2007 сазовори унвони олии Қаҳрамони Тоҷикистон гардидааст.

### БОБОҶОН ҒАФУРОВ

31 декабря соли 1909 дар деҳаи Исфисори нохияи Ҳӯҷанд ба дунё омадааст. Соли 1930 Донишгоҳи олии ҳуқуқшиносии шаҳри Самарқанд ва соли 1935 Институти



умумиииттифоқии коммунистии журналистикаро хатм кардааст. Дар Вазорати адлияи ҶШС Тоҷикистон, рӯзномаи «Қизил Тоҷикистон» кор кардааст. Солҳои 1968 – 1941 аспиранти Институти таърихи АИ ИҶШС (СССР) буд. Солҳои 1941 – 1944 котиби КМ ҲК (б), солҳои 1944 – 1946 котиби дувум ва солҳои 1946 – 1956 котиби якуми КМ ҲК(б)

Тоҷикистон буд. Аз соли 1956 то охири умр директори Институти шарқшиносии АИ ИҶШС – ро бар уҳда дошт.

Б.Faфоров муаррих ва шарқшиноси барчастаи шӯравӣ буда, бузургтарин асарааш «Тоҷикон. Таърихи қадимтарин, қадим ва асрҳои миёна» мебошад. Ӯ академики АИ ҶШС Тоҷикистон, академии АИ ИҶШС, Ҳодими хидматнишондодаи илми Тоҷикистон буда, бо нишону медалҳои зиёде сарфароз гардонида шудааст. Вай 12 августи соли 1977 вафот карда, оромгоҳаш дар боги ба номи С.Айнӣ шаҳри Душанбе ҷой дорад.

Барои хидматҳои бузургаш соли 1999 ба унвони олии Қаҳрамони Тоҷикистон мушарраф гардидааст.

### ЭМОМАЛӢ РАҲМОН




5 октябри соли 1952 дар ноҳияи Дангара таваллуд шудааст. Баъд аз хатми омӯзишгоҳи касбию техникии №40-и шаҳри Калининобод (Сарбанди кунунӣ) ба ҳайси устои барқ дар корхонаи равғанкашии шаҳри Қўргонтеппа ба фаъолияти меҳнатӣ оғоз намудааст. Солҳои 1971–1974 дар хидмати сарбозӣ ба сар бурдааст. Соли 1982 факултаи иқтисоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм кардааст. Солҳои 1976 – 1987 дар мақомоти давлатию ҳизбии ноҳияи Дангара ифои вазифа намудааст ва аз тирамоҳи соли 1992 раиси Кумитаи иҷроияи шӯрои намояндагони ҳалқи вилояти Қўлоб буд. Аз соли 1990 вакили мардумӣ дар Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 19 ноябриси 1992 дар иҷlosияи XVI

Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид.

6 ноябрь соли 1994 бори аввал, 6 ноябрь соли 1999 бори дувум, 6 ноября соли 2006 бори севум ва 6 ноября соли 2013 бори чорум аз тарики овоздихии умумихалқӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардидааст.

11 декабри соли 1999 унвони олии Қаҳрамони Тоҷикистонро дарёфт кардааст.

### МИРЗО ТУРСУНЗОДА



2 майи соли 1911 дар деҳаи Қаратоги ноҳияи Турсунзода таваллуд шудааст. Соли 1930 Дорулмуаллимини шаҳри Тошкандро хатм намуда, дар идораи рӯзномаи «Ҷавонони Тоҷикистон», театри мусикӣ – мазҳакавии шаҳри Хӯҷанд, иттифоқи нависандагони Тоҷикистон хидмат намудааст. Аз соли 1946 то охири умр раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд.

М. Турсунзода яке аз бузургтарин шоирони адабиёти навини тоҷик буда, барои эҷоди асарҳои сазовори давру замон бо ҷоизаҳои давлатии ИҶШС (СССР), ленинӣ, ба номи Рӯдакӣ, байналмилалии ба номи Ҷавохирлол Некру, комсомоли ленини Тоҷикистон ва гайраҳо сарфароз гардидааст. Хидматҳояш бо унвонҳои олии Қаҳрамони меҳнати сотсиалистӣ, Шоири ҳалқии ҶШС Тоҷикистон, академики АИ ҶШС Тоҷикистон ва ҷандин нишону медалҳои ИҶШС ва дигар кишварҳои ҳориҷӣ қадр шудаанд. Вай 24 сентябри соли 1977 вафот карда, мақбарааш дар маҳалли Лучоби шаҳри Душанбе ҷой дорад.

Ба Мирзо Турсунзода соли 2001 унвони олии Қаҳрамони Тоҷикистон дода шудааст.

### НУСРАТУЛЛО МАҲСУМ (ЛУТФУЛЛОЕВ)

Соли 1881 дар деҳаи Ҷашмаи Қизии ноҳияи Рашт таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Солҳои 1985 – 1906 коргари яке аз корхонаҳои шаҳри Қӯқанд буд. Соли 1921 ба



сафи муборизони пойдор намудани Ҳукумати Шӯравӣ пайваста, то соли 1923 ҳамчун намояндаи Кумитаи ҳӯроквории Ҷумҳурии Ҳалқии Шӯравии Бухоро оид ба таъмини артиши сурх бо ҳӯроқа дар Рашт ва Душанбе фаъолият намудааст. Солҳои 1921 – 1924 вазифаҳои бо ҳӯрокворӣ таъмин намудани аскарони сурх, раиси Кумитаи фавқулодаи диктатории Бухорои Шарқӣ, раиси Кумитаи Ичроияи Марказии Бухорои Шарқӣ ва баъди таъсиси Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон вазифаи раиси Кумитаи инқилобии ҷумҳуриро иҷро намудааст.

Якуми декабри соли 1926 анҷумани 1-уми умумитоҷикии муассисони шӯроҳои намояндагони коргарон, деҳқонон ва аскарони сурх мақоми олии давлатӣ – Кумитаи Ичроияи Марказии ҶМШС Тоҷикистонро таъсис дод, ки Нусратулло Махсум раиси он интиҳоб карда шуд. Соли 1929 баъди ташкил ёфтани ҶШС Тоҷикистон интиҳоб гардида, то соли 1933 дар ин вазифа кор кард. Соли 1933 барои таҳсил ба Академияи Ҷонни Қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд. Соли 1933 ба таъқибот гирифтор шуд.

Соли 2006 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ўувони олии Қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд.

### ШИРИНШОҲ ШОҲТЕМУР



Соли 1899 дар деҳаи Поршневи Бадаҳшон таваллуд шудааст. Миллаташ тоҷик. Солҳои 1914 – 1919 дар корхонаҳои шаҳри Тошканд кор кардааст. Соли 1920 ба Ҳӯҷанд омада, дар кори комиссияи тақсимоти ҳӯроқа иштиrok намудааст. Соли 1921 дар хайати Комиссияи ҳарбии сиёсӣ ба Бадаҳшон фиристода шуд. Солҳои 1921– 1922 раиси Кумитаи инқилобии Бадаҳшон,

солҳои 1922– 1923 раиси Комиссияи ҳарбии сиёсӣ, солҳои 1923– 1924 корманди дастгоҳи КМ ҲҚ (б) Тоҷикистон буд. Соли 1924 корманди Комиссариати ҳалқии нозироти коргару дехқон, соли 1927 сардори ҳайати намояндагии Тоҷикистон дар Самарқанд буд. Соли 1929 Донишгоҳи коммунистии меҳнаткашони Шарқро дар шаҳри Москва ҳатм намудааст.

Аз соли 1929 котиби масъул ва котиби дуюми КМ ҲҚ (б) Ӯзбекистон дар Тоҷикстон ва соли 1933 раиси Кумитаи Икроияи Марказии ҶШС Тоҷикистон интихоб гардид. Бо ордени Байрақи сурҳи меҳнат мукофотонида шудааст.

Соли 2006 бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ӯ унвони олии Қаҳрамони Тоҷикистон дода шуд.

### **Савол ва супориши:**

1. Қаҳрамонони Тоҷикистон киҳо мебошанд?
2. Садриддин Айнӣ қай, дар кучо таваллуд шудааст?
3. Қадом осори назмию насрини С. Айниро медонед?
4. Вай бо қадом унвону мукофотҳо сарфароз шудааст?
5. С. Айнӣ барои қадом хизматҳояши бо унвони олии Қаҳрамони Тоҷикистон (қай)мукофотонида шудааст?
6. Дар дафтаратон як ҷадвал қашида, насад ва номи Қаҳрамонҳои Тоҷикистон – Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Гафуров, Эмомалӣ Раҳмон, Мирзо Турсунзода, Нусратулло Маҳсум ва Шириниоҳ Шоҳтемурро навишта, аз рӯйи савол ва супоришиҳои рақамҳои 2,3,4 ва 5 хонапурӣ намоед.

**ҚАТЛИ ВОСЕЬ**  
**(Монолог)**

*Муъмин Қаноат*

*Қаср.*  
*Ишратгоҳи тобистони шоҳ.*  
*Ҷои қатли «ёгиёни» бегуноҳ,*  
*Мир бо асҳоб дар айвони арк.*  
*Бандагони мир дар майдони арк,*  
*Дар миёна дор,*  
*Восеъ пойдор,*  
*Ҳамчу кӯҳи Балҷувонаш устувор.*  
*Хокро бӯсид, сарро аз замин*  
*Кард боло, ҳӯрд бар ҷарҳи барин.*  
*Кӯҳ ин фурсат ба ў ҳамроҳ шуд,*  
*Дори шоҳон назди ў кӯтоҳ шуд...*  
*Дар газаб омад аз ин мири газаб,*  
*Гуфт аркон,*  
*Гуфт майдон: «Воаҷаб!»*  
*Аз сафи омода сарбози савор*  
*Ҳалқаро пайваст бо шоҳи чанор,*  
*Бандиро овард сӯи зинадор.*  
*Аз чинор омад яке бӯи диёр,*  
*Аз диёр омад садои Гулизор.*  
*Танг омад ҳалқа гирди гарданаш,*  
*Танг омад дар бадан пироҳанаши.*  
*Қунда аз зери ду пояни дур шуд.*  
*Шахчаноре бо чаноре ҷӯр шуд...*  
*Зад амири бехабар табли зафар,*  
*На, аморат мезанад бонги хатар!*  
*Баски бисёр аст ҳамдастони ў,*  
*Рӯди саршор аст кӯҳистони ў!*

**Лұғат:**

**МОНОЛОГ** - гуфтугӯи як нафар,  
**ЁҒӢ** - шахсони бо амир ҷангӣ, оштинопазир,

асхоб - ҳамсұхбатон,  
бандагон – ғуломон,  
арқ -қалъа,  
аморат - ҳокимиияти амирі.

**Савол ва супориши:**

1. Ҳисоб қунед. Шоури халқ Бобоюнус Худойдодзода соли 1878 дар деңгай Косатароши Балқувон таваллуд шудааст. Дар синни 16-солагиаш дар шұрииши Восеъ иштирек кардааст. Шұрииши Восеъ кай ба амал омадааст? Баъди сī соли шұрии ү «Достони Восеъ»-ро навишистааст. Бобоюнус ин достонро кай әчод кардааст?
2. Восеъ чаро исөн бардошт? Вай аз мири Балқувон чай меҳост?
3. Оё Восеъ ба ғалабаи ростىй, ҳақиқат ва озодىй бовари дошт?
4. Чаро М. Қаноат Восеъро ба чинор монанд кардааст?
5. Магар ёғихо қасди Восеъро гирифтанд?

## ИФТИХОРИ ТОЧИКИИ АҲМАДШОҲИ МАСЪУД



Соли 1992 авохири фасли дай бо танҳоии худ дар кӯчаҳои Taxor саргардонам, ҳамдиле меҳостам, ки барои ғурбат, бори ҳасрат ва танҳоиро аз дӯшам баргирад. Маро на як қаламкаш, на як шоир, на як ғарib бидонад ва ғурбатамро тасалло бидиҳад. Ҳамдиле меҳостам, ки маро мисли як инсон саршор аз муҳаббат ва меҳрубонӣ бипазирад. Дар ҳамин ҳолу ҳаво рӯзҳои ғурбатамро ҳудам ба некҷоҳо бадрақа мекардам. Шабе волии шаҳри Taxor чанде аз тоҷиконро ба меҳмонии хеш даъват бинмуд. Банда низ дар он ҷамъ ҳузур доштам, сухан аз шаш тараф буд, сиёsat, шариат, тариқат, ғурбатҳо ва ҳасратҳо, вале аз шеър набуд, дар ҳошияни суҳбат ин байтро аз Ҷавлонӣ бузург ҳондам:

*Бишнав аз най ҷун ҳикоят мекунад,  
Аз ҷудоиҳо шикоят мекунад.*

Волии Taxor дар посух ин байтро фармуд:

*Ба фигон на лаб қушудам, ки фигон асар надорад,  
Ғами дил нагуфта беҳтар, ҳама кас ҷигар надорад.*

Дигаронро ростӣ намедонам, вале ишорати ӯро аз рӯйи фаросат дарёфтам. Яъне меҳост бигӯяд, ки мо дар ин ҳама пайкор ба фигон лаб боз надорем. Бар ӯ нигоҳе кардаму андӯҳи дилро ба сояи лабханди мулоим пӯшидам ва суҳбат дигар то дили шаб аз шеър буду аз ҳунар. Дами субҳ ба волӣ гуфтам, ки меҳоҳам Аҳмадшоҳи Масъудро бубинам ва дар суҳбаташ биншинам. Вай номае навишт, ки дар ҷарҳбол ҳаққи нишастро дорам... Ҷарҳбол ба ҳаво ҳест барои парвоз ба самти Кобул. Баъд аз соате ҷанд ҷарҳбол дар майдони ҳавоии Багром фуруд омад. Аз Багром тариқи як ҳудгард ба ҳавои Кобул расидем. Ҳавои Кобул аз барфи борида сард буд, сафедии барф ҷашмро мебурд... Кобул дар қабои барф

нафас мекашид. Аз як нафар мақари Аҳмадшоҳи Масъудро суроға гирифтам. Он кас маро то мақари Аҳмадшоҳи Масъуд раҳнамоӣ кард. Омадам ва бинои дутабақа ва дарвозаи нимбоз, посбоне нишаста дар канори дарвоза. Посбонро салом гуфтам ва аз Аҳмадшоҳи Масъуд пурсидам. Хандид ва гуфт: Ба ў чӣ кор дорӣ? Гуфтам: Ҳеч. Боз ҳам хандиду гуфт: Агар ҳеч коре надорӣ, пас, чаро аз ў суроғ мекунӣ? Гуфтам: Аҳмадшоҳи Масъудро дар Тоҷикистон дӯст доранд ва ҳар кӣ меҳоҳад, ўро дида бошад, ман низ аз он ҷумла мебошам. Бо иҷозати посбон вориди бино шудам, рӯз ба шом расид ва шаб омад, касе ба суроғи ман наёмад. Посе аз шаб буд, ки сару садо баланд шуд. Овозе шунидам, ки мегуфт: «Омир Соҳиб (Аҳмадшоҳи Масъуд) меояд, бо ҳеш гуфтам: дар ин шаб дигар намешавад ўро дид, аммо иштибоҳ кардам. Баъд аз фурсате буд, ки нафаре омад ва маро ба табакаи дуюм бурд. Гуфт: Ин ҷо бошед. Ҳудуди 10-15 дақиқа интизор будам, дар ин фурсат ҷанд сатри парешонро дар зехн омода кардам. Билохира, дар боз шуд ва ман вориди ҳӯҷраи начандон бузург гардидам. 10-12 нафар буд, ки ба ман менигаристанд. Дар он ҷамъ Аҳмадшоҳи Масъуд ва доктор Абдуллоҳро зуд шинохтам. Ба Аҳмадшоҳи Масъуд нигоҳ кардам, ҳаққи салом ба ҷой овардам. Аҳмадшоҳи Масъуд бо ҷеҳраи боз ва гарм ба саломам посух гуфт. Дар ин лаҳазот бовар надоштам, ки рӯ дар рӯ бо Шери Панҷшер истодаам. Сукутро овози гарми Аҳмадшоҳи Масъуд шикаст: «Хуш омадӣ, бародари тоҷик, бифармоед, дар хидматам». Ҳамон байтеро, ки дар зехн доштам, хондам:

*Касе имрӯз агар дорад дили огоҳ,  
Ватанро дӯст дорад ҳамчу Аҳмадшоҳ.  
Ватанро ҳол вақти буду нобуд аст,  
Худо ҳам ёри Аҳмадшоҳи Масъуд аст.*

Худ ҳам ёдам аст, Аҳмадшоҳи Масъуд аз ҷой баланд шуд ва дар он замон буд, ки гуфт: «Бале, Ватан дӯстдоштаний аст. Ватан барои мо меҳру муҳабbat ва саодатро омӯҳт, ин ҳамаро аз Ватан бигрифтаем. Ватан ҳам аз мо муҳабbat,

мехрубонӣ ва садоқат меҳоҳад». Ин ҷо буд, ки Аҳмадшоҳи Масъуд номамро пурсид. Гуфтам: Номи ман Муҳаммадалии Аҷамӣ. Ширин хандид ва гуфт: «Магар ҳанӯз ҳам аз Аҷам мегӯянд» ва ин байтро бисёр ҷиддӣ бихонд:

*Басе ранҷ бурдам дар ин сол сӣ,  
Аҷам зинда кардам бад-ин порсӣ.*

Ба ин тарик, аввалин сухбат ва дидорам бо Аҳмадшоҳи Масъуди сипаҳсолору муқовимат сурат гирифт. Аҳмадшоҳи Масъуд аз Тоҷикистон, аз мардуми он, аз шеъру ҳунари мардум маро суол мекард, ҳарфамро намешикаст. Ачиб он буд, ки аз набарду пайкор ҳарфе набуд. Ҳудуди соатҳои дувоздаҳи шаб барои намоз баланд шудем. Баъд аз ҳатми намоз омода, бар он будам, ки Аҳмадшоҳи Масъуд ба истироҳат ҳоҳанд рафт ва сухбат боқист барои фардо, аммо ин тавр нашуд. Аҳмадшоҳи Масъуд бо ҳамон болидагӣ ва шодобӣ моро низ даъват бинмуд, ки биншинем, ҳама даври ҳам нишастем. Доктор Абдуллоҳ аз тарафи рост ва ман аз тарафи ҷап дар канори Аҳмадшоҳи Масъуд. Сухбат боз ҳам аз шеър буду аз шоири. Дар зехн ин андешаро доштам, ки ин мард ҷӣ дили саҳт ошнӣ дорад бо он, ки солҳо дар пайкор аст. Эҳсоси шеър, зарофати шеър, лутфи шеър, ҷавҳари сухандонӣ дар вуҷуди ӯ зинда аст. Барои ман ачибтар аз ҳар ҷизе он буд, ки Аҳмадшоҳи Масъуд метавонист дар як вақт ҷанд амалеро анҷом бидиҳад. Аҳмадшоҳи Масъуд дар як он ҳам гӯш мекард, посух медод, фармоиш медод, амалиёти ҷангиро аз тарикӣ мухобира идора мекард, бар саволи қаблий посух медод ва ҳам мантиқи сухбати ҷориро бо ҳозирин нигоҳ медошт. Дар дили шаб ҳам ҳоҷатмандон ҳузури ӯ меомаданд, то ҳоҷати хеш бароварда бисозанд. Касеро надидам, ки аз ҳузури ӯ гирифтау малол берун барояд. Он гуна, ки гуфтам, бо он ҳама гирифториҳо аз сухбати шеър даст барнамедошт.

Доктор Абдуллоҳ аз девони Ҳалилуллоҳ Ҳалилӣ як ғазал бихонд. Аҳмадшоҳи Масъуд бо диққати тамом ғазалро шунид ва аз Ҳалилуллоҳ Ҳалилӣ чун шоири бузург сифат кард. Ҳамчунин дар он шаб аз Бедил сухбат шуд. Ҳеч

интизор надоштам, Аҳмадшоҳи Масъуд ба Бедил то ин ҳад алоқа дорад. Ҳар байт, ки аз Бедил меҳонд, ба ҳолу ҳавои он шаб робита дошт. Дар он шаб Аҳмадшоҳи Масъуд аз ман пурсид, ки шеърҳоямро дар зеҳн дорам ё на. Гуфтам бархеро ҳифзам ва бархеро тика – тика ёд дорам. Гуфт: «Пас, аз шеърҳои худ барои мо бихон». Он вақт ҳанӯз дар шеър таҷрибаи зиёд надоштам ва аз нигоҳи имрӯз ба ростӣ ба он шеърҳоям раҳмам меояд, намедонистам барои Аҳмадшоҳи Масъуд чӣ бихонам. Ин ҷо буд, ки ёд аз миллат ва аз таъриҳи сироятам карду ин шеърро хондам:

*Гоҳ – гоҳе пурсам аз худ,  
Дар замини Тоҷикистон  
Ин қадар санг аз кучо пайдо шудаст?  
Дар дили фарзанди тоҷик  
Ин ҳама нанг аз кучо пайдо шудаст?  
Ман дижам бар худ ҷавоб:  
Ҳалқи тоҷикро басе  
Сангборон кардаанд,  
Ҳам парешон кардаанд,  
То накорад донаи худро дигар,  
То насозад хонаи худро дигар,  
То биҳушкад тухми тоҷик дар миёни сангҳо.  
Ҳалқи тоҷикро басе  
Сангборон кардаанд,  
Ҳам парешон кардаанд,  
Лек тоҷик бар адӯ гардан надод,  
Баҳри фардои Ватан сарро бидоду тан надод.  
Сангҳоро ҷида – ҷида  
Дар бари ҷар,  
Дар сари ҷар  
Хона аз санг кард,  
Хона аз нанг кард,  
Хона аз санги қӯҳистони худ,  
Хона аз нанги аҷдодони худ  
Дар миёни сангҳо ҳам зинда монд.*

Аз шеър берун омадаму чӣ дидам, ҳамаро дар як сукuti сангин ва Аҳмадшоҳи Масъудро ашк аз ҷашм мерехт. Ашк барои як миллат, барои як таърих, барои як сарнавишт. Фикр мекунам, шеъри ман танҳо як баҳона буд дар ин мавзӯъ. Ашки Аҳмадшоҳи Масъуд ашки як марди тавоно буд, ашки як марди бузург буд, ашки як сарлашкарэ буд, ки ба сипоҳиён таъсир мегузозшт. Доктор Абдуллоҳ нигоҳе сӯи ман афканд ва бо овози мулоим барои хониши шеър изҳори ташаккур кард. Шаб ба бедорӣ поён ёфт. Намози бомдодро низ ҷамоат ҳондем. Субҳ ҳостам, ба Аҳмадшоҳи Масъуд ҳудоҳофизӣ қунам, иҷозат надод. Гуфт: «Ҳоло ҳамин ҷо бимон». Субҳ зуд ҳуд бирафт ва ман боз он ҷо мондам. Он рӯз сухбат танҳо аз гиряи Аҳмадшоҳи Масъуд буд. Генерал Салим он вақт масъули майдони ҳавоии Багром аз ман он шеърро пурсид ва дар қофазе барои ҳуд бинвишт. Ин шеър миёни сарбозон даст ба даст рӯйнавис мешуд. Шаб Аҳмадшоҳи Масъуд боз омад ва сухбат боз аз шеър буду сухан. Аҳмадшоҳи Масъуд ҳамон шеъри дишабро ҳоҳиш карданд, ки бихонам ва ман ҳондам. Ҷашмони Аҳмадшоҳи Масъудро боз тар дидам. Рӯзи дигар буд, як тан аз муҳофизини Аҳмадшоҳи Масъуд бо номи Исломиддин омад ва гуфт: «Бародари тоҷик, ту бояд фардо аз ин ҷо биравӣ, агар ҳар бор ту ин гуна шеър бихонӣ ва Омир Соҳиби мо гиря биқунад, заиф ҳоҳад шуд. Дар тамоми набардҳо боре ҳам ашк нарехтааст, ашки ӯро мо наидидаем. Ҳоло ту омадӣ, ҳар шаб меҳонӣ ва ӯ ашк мерезад. Мо ҳоло ба ӯ ниёзмандем». Рӯз қасди рафтан гирифтам, vale бо амри Аҳмадшоҳи Масъуд маро дастгир карда, ба қароргоҳ баргардониданд. Мабодо бори дигар фарор накунам, ҳар субҳ Аҳмадшоҳи Масъуд маро бо ҳуд мебурд. Як нафар муҳофiz дар канори ронанда, ман ва Аҳмадшоҳи Масъуд дар ақиби мошин менишастем. Аҳмадшоҳи Масъуд ҳар рӯзе як қисмати шаҳрро бароям нишон медод, аз таърихи шаҳр бароям таъриф мекард. Як рӯз аз тамоми шоирони Кобул даъват намуд ва шаби шеър баргузор кард. Шаб шаби зебо буд, шаби шеър буд. Шоирони ағғон дар ҳузури Аҳмадшоҳи Масъуд бо фурӯтанӣ шеър меҳонданд ва ман низ дар ин шаб шеърҳо ҳондам. Ду ҳафтаро ҳамроҳи Аҳмадшоҳи Масъуд

сипарӣ намудам, бо Аҳмадшоҳи Масъуд будам. Ӯ ҳар рӯз аз ман хоҳиш мекард, ки ҳамон шеърро бихонам.

Ҳикояти ду ҳафта бо Аҳмадшоҳи Масъуд дар як дафтар намегунҷад. Ин ҷо ҳарчи овардам, ишораҳое буд кӯтоҳ. Ҳоло дар ин рӯзҳои баҳорӣ аз ӯ ёд мекунам. Марги ӯ баробар аст ба марги як миллат, марги ӯ барои ман боз марги як бародар аст, зеро ӯ дар ҳузури доктор Абдуллоҳ ва генерал Салим бо ман аҳди бародарӣ баста буд. Дар таърих мардони бузурги моро ҳамин гуна ноҷавонмардона куштаанд, vale мозӣ мебаранд, аммо ин миллат зинда аст, зеро мардони бузург дорад ва ҳоҳад дошт, мисли қаҳрамони миллии Афғонистон, шаҳид Аҳмадшоҳи Масъуд.

(Муҳаммадалии Аҷамӣ)

### **Лӯғат:**

**Аҷам-** мардуми ғайриараб, қавми форсу тоҷикзабон,

**Таҳор-** шаҳре дар Афғонистон,

**волӣ-** раиси вилоят,

**бадрақа-** раҳнамо, роҳбалад,

**қабо-** чома,

**мақар -** чой, қароргоҳ,

**Аҳмадшоҳи Масъуд-** сипаҳсолори Афғонистон, ки ба муқобили бегонагон ҷангид, 9. 09. 2001 бо дасти онҳо шаҳид мегардад,

**Багром-**майдони ҳавоӣ дар Кобул,

**Муҳаммадалии Аҷамӣ-** шоир, адабиётшинос ва нағисандай тоҷик,

**Панҷшер-** вилояте дар Афғонистон, зодгоҳи Аҳмадшоҳи Масъуд,

**Шери Панҷшер-** лақаби Аҳмадшоҳи Масъуд,

**пайкор-** мубориза, ҷанг,

**муҳобира-**хабар расонидан ба ҳамдигар ба воситаи телеграф ё телефон,

**Халилуллоҳ Халилӣ** - адабӣ ва мутафаккири бузурги Афғонистон,

**Худоҳофизӣ-** хайрбод,

**Омир Соҳиб-**кумандон, командир, сардор,  
**доктор Абдуллоҳ-** раиси иҷроияи Ҳукумати қунунии  
Афғонистон доктор Абдуллоҳи Абдуллоҳ.

### Савол ва супориш:

1. *Муҳаммадалии Аҷамӣ кист?*
2. *Чаро ўбо Аҳмадшоҳи Масъуд мuloқот орост?*
3. *Оё Аҳмадшоҳи Масъудро мешиносед? Ўқӣ буд?*
4. *Чаро ўро қуштанд?*
5. *Аҳмадшоҳи Масъуд чаро гирист?*
6. *Шеъри Муҳаммадалии Аҷамӣ “Гоҳ – гоҳе турсам аз худ”-ро азёд қунед ва ифоданок хонед.*
7. *Дар мавзӯи “Ифтихори тоҷикии Аҳмадшоҳи Масъуд”инио нависед.*

## ФАСЛИ 8. ИСМОИЛИ СОМОНИЙ — АСОСГУЗОРИ ДАВЛАТДОРИИ ТОЧИКОН

### ДАВЛАТИ СОМОНИЁН



Дар таърихи давлатдории точикон таърих гувоҳ аст, ки дар гузашта ҳеч давлате мисли давлати Сомониён ба ҳалқи худ ин қадар хизмати арзанда накардааст. Махсусан дар аҳди намояндаи барҷастаи сулолаи Сомониён— Исмоили Сомонӣ баъди истилои арабҳо давлати муқтадирӯ муттамарказ арзи вучуд намуд. Ин давлат дар муддати як асри мавҷудияти худ рисолати таърихии худро ичро намуд. Ин давлат кореро анҷом дод, ки пешгузаштагон аз уҳдааш набаромада буданд. Бо ифтихор эълон кардани Исмоили Сомонӣ, ки «То ман зинда бошам, бораи (девори) вилояти Бухоро ман бошам» аз иқтидори ин шоҳи мардумнавоз гувоҳӣ медиҳад.

Исмоили Сомонӣ тавонист, ки якум, Давлати Сомониёнро аз ҳуҷуми аҷнабиён девор шавад, дуюм, давлати ҳақиқатан миллӣ созад ва ба маънои томаш даврони тиллоии давлатдории точикон гардад.

Бузургии Исмоили Сомонӣ дар он буд, ки ў ба ҷангу ҷидолҳои доҳилӣ хотима дод, бо ҳалифаҳои араб мадоро намуд ва давлати миллӣ ва муттамаркази точиконро ташкил дод, кишварҳои бузурги Ҳуросону Варорӯдро зери ҳимояи худ гирифт ва ҳомии онҳо шуд, ваҳдат ва ягонагии ҳалқро ба вучуд оварда, ҳисси созандагӣ ва бунёдкориро эҳё намуд. Таъриҳ, анъана ва расму ойинҳои аҷдодиро зинда намуд, илм, фарҳанг, адабиёт ва ҳунарҳои мардумиро ривоҷ дод.

Соҳти давлату давлатдории Сомониён мактаберо мемонд, ки аз он даҳҳо шоҳону амирон, ки минбаъд сари қудрат меомаданд, меомӯҳтанд. Соҳтори ҳукумат, дастгоҳи давлату низоми давлатдорӣ, ки Исмоили Сомонӣ асос гузашта буд,

таърихнигорон, адибон ва сайёҳони хорициро мафтун мекард.

Аз оғози аспи 11 сар карда, қариб ҳазор сол ба ҳаҳт ба рӯйи тоҷикон наҳандид ва давлату давлатдории онҳоро бегонагон рабуданд. Ҳарчанд ки барои баргардонидани Давлати Сомониён баъзе комёбиҳои ҷузъӣ аз ҷониби Абӯибрӯҳими Исмоил ба даст оварда шуд, вале ин қӯшишҳо самар надоданд. Давлату давлатдорӣ ба дasti Ғазнавиён, Салҷуқиҳо, Қарахониҳо, Фуриён, Хоразмшоҳиён, муғулҳо, Темуриён, Шайбониён, Аштархониён, Мангитиён гузашт.

Хизмати бузурги Давлати Сомониён ва Оли Сомонро миллати фарҳангдӯсти тоҷик ҳеч гоҳ фаромӯш намекунад. Ҳаштуми августи соли 1999 Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон баҳшида ба 1100-солагии Давлати Сомониён бо камоли ифтихору сарфарозӣ ҳалқи кишвар ва тоҷикони тамоми ҷаҳонро табрик намуда гуфт:

«Хизмати бузурги таърихии Исмоили Сомонӣ ва ниёғони он буд, ки низоми ниҳоят мунаzzам, муассир ва фаъоли идораи марказӣ ва маҳаллиро бунёд гузоштанд. Ин низом унсурҳо ва арзишҳои муҳимтарини давлатдории ориёиро ҳё намуда, онҳоро бо арзишҳои тамаддуни гузаштаю мавҷудаи давр оmezish дод».

### **Лӯғат:**

**ниёғон**-гузаштагон,  
**мунаzzam**-бонизом, ботартиб,  
**муассир**-таъсирбахш,  
**тамаддун**-маданият, фарҳанг, пешрафт.

### **Савол ва супории:**

1. Чаро аз Давлати Сомониён бо ифтихор ёдовар мешавем?
2. Барои чӣ Исмоили Сомонӣ худро девори Бухоро меномид?
3. Кадом хизматҳои Исмоили Сомониро медонед?
4. Чаро тариқи давлатдории Сомониёнро ба мактабе монанд мекунанд?
5. Давлати Сомониён кай барҳам ҳӯрд?
6. 1100-солагии Давлати Сомониёнро дар Тоҷикистон кай ҷаин гирифтанд?
7. Суҳанони Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмонро оид ба хизматҳои Исмоили Сомонӣ азёд кунед.

### ДЕВОРИ БУХОРО

Замони дар сари ҳокимият буданаш Исмоили Сомониро ҳамчун шоҳи донишманд, соҳибхирад, маърифатпарвару далер ва зирак ҳамагон эътироф мекарданд ва дар бораи кордонӣ, дурандешӣ, хирадмандӣ ва ҳоксории ў нақлу ҳикоятҳо менамуданд.

Мегӯянд, дар Бухоро мавзеи хушманзарае будааст, ки он чоро Ҷӯйи Мӯлиён мегуфтаанд. Мӯлиён калимаи кӯтоҳшудаи арабии «Маволиён» аст, ки маъни «гуломи озодшуда»-ро дорад. Исмоил ҳамин мавзеъро харида, обод мекунад, баъд ба сарбозонаш мебахшад.

Исмоилро одате буд, ки рӯзҳои сард ва боронӣ чома ба бар мекард ва дар сахни қаср гаштан мегирифт. Боре дарбориён Исмоилро дар ҳамин ҳол дида, мегӯянд, ки шоҳон дар чунин рӯзҳо дар хонаҳои гарм мешинанд ва айшу нӯш мекунанд. Шумо чӣ кор мекунед? Исмоил ҷавоб медиҳад, ки на ман аз он шоҳонам ва на онҳо Исмоили Сомонианд. Дигар ин ки метарсам аз он ки мабодо дармондае ва ё корафтодае биёду маро надида, ноумед шуда баргардад.

Аз ин амал маълум мешавад, ки Исмоил ҳар чизи некро, ки аз ниёгон дар тарзи идораи давлатдорӣ мерос монда буд, мепазираид ва худ давом медиҳад. Тахминан 1600 сол пеш дар аҳди Сосониён Анӯшервони одил силсила занҷирҳо ороста, ки ситамдидагону корафтодагонро шахсан худаш қабул намояд ва аҳвол бипурсад. Ҳар ситамдида меомад ва силсиларо мечунбонид. Зангӯла занг мезад. Нӯшервон мебаромад, арзу додашон мешунид ва заифонро аз ҷабри қавиҳо ҳимоят мекард.

Бародари Исмоил Наср Аҳмади Сомонӣ шоҳ буду пойтаҳт- Самарқанд. Наср Исмоилро ҳокими Бухоро таъин карду гуфт, ки аз даромади ҳарсола 700 ҳазор динор ба ҳазинаи давлат супорад. Исмоил итоат накард ва гуфт, ки ин микдор динорро барои ободии вилоят сарф мекунам. Миёни бародарон игво андохтанд. Наср бо мақсади ҷанг сӯи Бухоро лашкар кашид. Исмоил гуфт, ки Бухороро худат

ба ман дода будӣ, агар хоҳӣ, бе ҷангу ҳунрезӣ онро пас гир. Ва ҳудаш шаҳрро тарк кард.

Ҳунрезӣ рӯй надод. Бори дуюм задухӯрд бо ғалабаи Исмоил анҷомид. Дар майдони ҷанг Наср бо қисми зиёди аскаронаш асир афтод. Насрро назди Исмоил оварданд. Фармуд, ки сару рӯяшро шуста, ба вай либоси тоза пӯшонанд. Исмоил бародарро ба оғӯш гирифт, бӯсид ва сар пеши пояш гузошт. Баъд либосу тухфаҳои зиёде дода, сӯйи Самарқанд равон кард. Наср аз ин рафтори бародар дар хичолат ва аз кардааш пушаймон шуд. Исмоил айнан ҳамин амалро ба Амр ибни Лайс, ки ҳукмрони Ҳуресон буду бо иғвои ҳалифаи араб қасди чони Исмоил карда, сӯйи Бухоро лашкар қашид, такрор намуд. Амр асир афтод. Исмоил аз пешонааш бӯсид, меҳмоннавозӣ кард, ҷавобаш дод. Лайси ҳайратзада пурсид, ки оё маро намекушӣ? Исмоил ҷавоб дод, ки мусулмон магар ҳуни мусулмон мерезад? Ту – тоҷик, ман - тоҷик, тоҷик магар ҳуни тоҷик мерезад? Ман бандай Ҳудоям, ту ҳам бандай Ҳудой. Чаро бандай Ҳудо ба бандай Ҳудо бадиро муносиб донад? Тазодро бубинед, ки Исмоили мусулмон ба Лайси мусулмон бадиро раво намебинад, вале ҳалифаи араби мусулмон, ки дар Бағдод менишастан, Амр ибни Лайсро ба ҳузураш даъват карда ҳоинона мекушад.

Мегӯянд, бародари қалонӣ Илёс ба қаср ба назди Исмоил меояд, ки подшоҳ буд. Исмоил бо шахсе сухбат мекард. Илёс гӯшае нишаста мушоҳида мекунад. Сухбат ба охир мерасад. Он шаҳс равон мешавад. Исмоил аз ҷой ҳеста, ҳафт қадам пеш мегузорад, то он меҳмонро гусел намояд. Илёс ҳайрон мешавад ва мегӯяд, ки аз рӯйи қоидai маъмул шоҳ набояд аз ҷой ҳезад ва ё қадаме пеш гузорад. Исмоил табассум мекунад ва мегӯяд:

-Шарофати илм бисёр аст.

### Лӯғат:

тазод-муқобилгузории ду қас ё ду ҷиз,  
шарофат-фоида, манфиат.

### Савол ва супории:

1. Барои чӣ Исмоили Сомониро ҳанӯз дар айёми дар сари қӯдрат буданаши ҳама эътироф мекарданد?
2. Дар хусуси мавзеи Ҷӯи Мӯлиён накл кунед. Маънои онро гӯед.
3. Оид ба муносибати Исмоили Сомонӣ бо корафтодагон чӣ медонед?
4. Ҳоҷатбарории Исмоили Сомонӣ бо усули давлатдории Анӯшервони одил чӣ муносибат дошт?
5. Чаро Исмоил аз андоузупорӣ саркаший кард? Барои чӣ шаҳрро тарк кард?
6. Исмоил дар ҳаққи бародари маглубаши Наср ва Амр ибни Лайси шикастхӯрда чӣ кард?
7. Барои чӣ амир Исмоил хилофи қоидаи шоҳон аз қафои шахсе ҳафт қадам пеш мегузорад?
8. Сухани Исмоил: «Шарофати илм бисёр аст» чӣ маъни дорад?

### ПАЙКАРАИ МЕҲР



Ҳамеша серодам аст майдони Ваҳдати миллӣ (Дӯстӣ). Коргарону дехқонони хокпош, олимону шоирон, арӯсону домодон, меҳмонону мизбонон, муаллимону талабагон, устодону донишҷӯён, сарварону роҳбарон - хулоса ҳазорон одамон ба ин майдон меоянд, ба пояи пайкараи Исмоили Сомонӣ гулдастаю гулчанбарҳо мегузоранд, лаҳзае хомӯш меистанд, сари таъзим фуруд меоранд, шеърҳо меҳонанд, ваъз мегӯянд.

Ҳамин тавр, солҳо мегузаранд, наслҳо меоянд, мисли мо пайкараи Исмоили Сомониро зиёрат мекунанд, гулдастаҳо мегузоранд. Савганди аҳду вафо меҳӯранд, ки содик мемонанд ба ҳамдигар, ба Ватан — ба Тоҷикистони азиз. Аз омӯзгорон мешунаванд, аз китобҳо меҳонанд, ки ин пайкара

бо ин ҳашамату бузургӣ ва бо ин покию зебоӣ кай, чӣ тарз ва дар аҳди кӣ бунёд гардидааст.

Аммо мо хушбахтем, ки соҳтмони онро ба ҷашми сардиDEM. Пайкара қомат афрохта, сар ба боло мекашад ва ба рӯйи хуршед менигарад. Нури ҳаловатбахши хуршед ҷуссай мисини пайкарасо ба оғӯш мегирад, аз руҳсора ва ҷабинаш мебӯсад. Гӯё гуфтанист: «Кучо будӣ, эй сояи Худованд дар рӯйи замин, кучо рафтӣ, эй шоҳи олам Исмоили Сомонӣ? Ҳазору сад сол туро кофтам, суроғ кардам аз моҳу ситорагон, аз обу насим пурсидам. Ин замину ин диёр бе ту бегона буд, сард буд, бе рангу бӯ буд. Эй шоҳи тоҷикон, аз баландӣ назар бикин ҷониби кӯҳу пушта, дашту даман. Чӣ мебинӣ? «Лолазорон мебинам ҳама ҷо». Бале, Исмоил. лолаҳое, ки мебинӣ, аз хуни авлоду наслҳои туст. Зиёда аз ҳазор сол бегонагон омаданд, сӯхтанд, куштанд, бурданд.

Ту обод кардӣ, онҳо ҳароб, ту бог бунёд кардӣ, онҳо — ҳору ҳас, ту илму дониш овардӣ, онҳо — ҷаҳл, ту соҳтӣ, онҳо сӯхтанд, ту шодию сурур овардӣ, онҳо — ғаму андӯҳ, ту будӣ рамзи озодӣ, онҳоянд рамзи бандагӣ, ту сулҳ овардӣ, онҳо — ҷанг.

Аммо авлоди ту, тоҷики сарсаҳти ту банда нашуд. Мубориза бурд бо илму фарҳангаш, бо ақлу заковаташ, бо забони тавонову гӯёаш. Дар ҷаҳон кам ҳалқе пайдо мешавад, ки муқобили шамшер китоб, муқобили найза гул, муқобили зоф қабӯтар, муқобили тӯфанг нон гузошта бошад. Ифтихор бикин, эй Исмоили Сомонӣ, ки гул, китоб, қабӯтар, нон рамзи авлоди ту — тоҷикон аст.

Нури ҳаловатбахшу форами офтоб, дилу дида ва меҳри гарми ҳазорон нафар одамон ба пайкара ҷон даровард, магар ки пайкараи доҳӣ ҷашм кушод, назар афканд, муроҷиат намуд:

— Мо тоҷикем ба ӣавази калимаи ориёй. Орием аз ҳар гуна гуноҳ, хучастаем, поку покизаем. Дорой, китоб, илму фарҳанг, адабиёти тароватбахш, забони равон, хирад, ақли муనаввар! Мо ҳоки муқаддас, замин ва Ватанамонро дӯст медорем. Ҷанд ҳатоие, ки насли мо содир кард, барои тоҷику тоҷикон басо гарон афтод. Бештар аз ҳазор сол давлату давлатдориро аз даст дод. Тоҷик дар Ватанаш

беватан буд. Шумо, эй ҳалқи пуршарафи ман, аз сабаки таърих ибрат бигиред, хатоҳои моро такрор накунед. Муваффақияти шумо дар иттиходу ваҳдат аст. Аз табиат омӯзед: Ҳама чиз дар робита, сабабу оқибат, ваҳдат вучуд дорад. Ҷамъият ҳам бояд ҳамин тавр бошад. Агар рӯҳи маро шод гардониданӣ бошед, Ваҳдати комили миллӣ ба даст оред, дар сулҳу сафо, оромию осоиштагӣ зиндагӣ ба сар баред.

Осуда бош, эй доҳии миллат! Ҳалқи тоҷик - авлоди пуршарафи ту ба қадри хизматҳои шумо ва насли шумо мерасад. Хизмати бузурги насли шумо дар таърих фаромӯшнашавандა аст.

### **Савол ва супориш:**

1. *Оё Шумо пайкараи Исмоили Сомониро дар шаҳри Душанбе аз наздик дидаде?*
2. *Боз дар қадом шаҳрҳо ҳайқали Исмоили Сомонӣ гузошта шудааст?*
3. *Чаро мӯ Исмоили Сомониро чун доҳӣ менарастем?*
4. *Барои чӣ дар дили Ватанамон-шаҳри Душанбе пайкараи Исмоили Сомонӣ соҳта шуд?*

### **ХОКИ ВАТАН**

*Лоик Шералӣ*

*Тоҷикистон - мазҳари ман,  
Сарзамини камзамин,  
Ту саросар кӯҳсорӣ,  
Ту саросар сангзорӣ,  
Чунки фарзандони ту дар тӯли таърихи дароз  
Ҳар кӯҷо рафтанд, мушиче хок бо худ бурдаанд.*

*Чунки фарзандони ту дар ҷустуҷӯи бахти худ  
Дар биёбонҳои тағсифон дур аз ту мурдаанд.*

*Ҳар кӯҷо рафтанд маҳҷуру гарib  
Аз фироқат ҷуфтни онҳо нолаю андуҳӯ шуд.  
Ҷумла дар кӯи гарibӣ хок гаштанд эй дарег,  
Орзуҳошон дар ин ҷо санг басту кӯҳ шуд.*

*Ҳар күчо рафтаанд онон  
 Ё ба Макка ё Мадина,  
 Ё ба гурбат, ё тичорат,  
 Ё гуреза аз ҳама тазвиру кина,  
 Мушти хокатро ба киса ёдгорӣ бурдаанд.  
 То агар рӯзе бимиранд аз қазо,  
 Дар гарибӣ бекасу беошно  
 Хоки ту бошад нишони охирин...*

*Тоҷикистон!-  
 Сарзамини камзамин,  
 Хоки ту ин сон парешон гаштааст.  
 Бо ҳама хоки ҷаҳон ингуна ҳамсон гаштааст.  
 Хоки ту  
 Бо сари пуршиӯри Девашитич то Багдод рафт,  
 Он сари аз тан ҷудо,  
 Аз ту ҷудо  
 Бо дод аз бедод рафт.  
 Хоки ту  
 Бо сари Рахшона то Юнон расид,  
 Бо ҳазорон нолаю афғон расид.  
 Монд дар Табрез бо наъши Камол,  
 Бо Замин омехт шуд то безавол...*

### Лугат:

**мазхар** - чойи зухур, зодгоҳ,  
**маҳҷур** - дур аз диёр,  
**тазвир** – ҳила, найранг,  
**афғон** - нола,  
**наъш** - турбат, чисм,  
**безавол**- бешикаст.

### Савол ва супориш:

1. Чаро аз диди шоир Тоҷикистон кӯҳсор аст?
2. Тоҷики овора аз диди Лоиқ ҷӣ гуна аст?
3. Охирин нишони тоҷики гариб ҷӣ буд?
4. Хоки Тоҷикистон бо қадом роҳ парешон гардиð?
5. Хоки Тоҷикистонро киҳо ба Багдоду Юнону Табрез бурданد?

## ФАСЛИ 9. НАВРҰЗ — ҚАШНИ МИЛЛИИ МО

### НАВРҰЗ ВА ПАЙДОИШИ ОН



Бачаҳои донову закӣ, Шумо бояд таърихи Наврӯзро, ки ҳамчун қашни миллии мо ҳар сол қайд мешавад, хуб донед. Оғаҳӣ дошта бошед, ки баргузории ин қашн қадом рӯз аст, чаро онро Наврӯз меноманд.

Қашни Наврӯз яке аз суннатҳои писандидаву интишорёфта ва неки тоҷикон аст, ки пайдоиш, густариш ва мақому манзалаташ дар фарҳанги ниёғон таърихи панҷхазорсола дорад.

Тавре ки мусаллам аст, дар тӯли чандин ҳазора мардумони ориёй ҳамеша кӯшиш ба ҳарҷ додаанд, ки Наврӯзро тибқи анъаноти ниёғон ба маросимҳои хосаш истиқбол бинамоянд. Пеш аз таҷлили он миёнаҳои моҳи хут «Аловпарат», «Чоршанбеи охирон», «Ҷашни хут», «Оташафрӯз», «Чоршанбеи сурӣ» барин маросимҳоро доир намуда, аз ҳар гуна ранҷурию ноҳушӣ ва бебарориҳо худро пок соҳта, Наврӯзро ба шодмонӣ, ништу тараб ва хони пурнозу неъмату дегҳои лаболаб аз таом истиқбол менамуданд. Ақидае роиҷ буд, ки ҳар хонадон, ҳар касе рӯзи аввалини сол Наврӯзро ба шодмониву фаровонии ғизо ва сарҷамъ ба аҳли хонавода истиқбол намояд, тамоми сол рӯзгораш осуда, хонааш обод монда, ноҳушиву дасткӯтоҳӣ ба хонадонаш роҳ намеёфтааст, тамоми сол хайру баракат ва фаровонӣ манзили ўро тарқ намегуфтааст. Инчунин мардум кӯшиш мекарданд, ки дар Наврӯз босаховат бошанд, дилозору бешафқат набошанд. Чунки тибқи ақидаи ниёғон - Наврӯз рамзи некӣ, покӣ, эҳёи олами хуфта, фано ёфтани зимистони сарду бераҳм будааст. Яъне Наврӯз маънии пирӯзии ҳаёт бар маргро дорад. Бехуда нест, ки ниёғони мо дар масири таърихи тӯлонии фарҳанги худ

Наврӯзро чун мардумаки дидагонашон эҳтиёт намуда, маҳфуз дошта, то ба рӯзгори мо расонидаанд.

Бачаҳои азиз! Инак, ба куҳандиёри мо фасли баҳори гулбасар омад. Дашту даман, талу теппа ҷомаи сабзи маҳмалин ба бар карда, гулпӯш гаштаанд. Наврӯзи нозанин дасти мову шуморо гирифта, ба домани дашти сабзу зебо ва озоду беканори табиат мебарад, ки гарму равшан аз офтоб, зебо аз хунармандии боду борон аст.

«Наврӯз барои миллати тоҷик китоби сарнавишт буда, ниёғони мо ҳатто дар давраҳои мушкилтарини таъриҳӣ ин ҷаши мӯқаддас ва ҳуҷастаи ҳудро ҳимоят мекарданд ва бо Наврӯз дубора зинда мешуданд,- таъқид шудааст дар гузориши Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати иди Наврӯз. - Наврӯз ҳамчун ҷавҳари тобнок ва нишонаи ҷовидонаи тамаддуни ҳалқи тоҷик ҳамеша нигаҳдорандай мардум, забон расму ойин, фарҳангу таъриҳ ва ниҳоят Ватан будааст».

Маҳз ҳамин вижагиҳои Наврӯз муҷиби он гардид, ки бо дастури Созмони Милали Муттаҳид дар нишasti 64-уми он аз 18 февраля соли 2010 бо дарназардошти тақлифҳои Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Туркия, Қирғизистон, Туркманистон, Озорбойҷон ва дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ ҷаши Наврӯз ҳамчун иди байналмилалии ҷаҳонӣ пазируфта шуд:

*Гулафішон гашт аз нав зиндагонӣ,  
Бишуд Наврӯзи фарруҳӣ ҷаҳонӣ.*

Донишмандон зухури Наврӯзро бо дарназардошти се ҷанба ё дидгоҳ пайгирий намудаанд:

*Авал, ҷанбаи асотирӣ*, ки тибқи он Наврӯз таърихи беш аз шашҳазорсола дорад. Мувофиқи ривояте дар Занд-Авесто Ахуро Маздо – нерӯи некӣ баъди се ҳазор соли подшоҳӣ аз тарафи мабдаи бадӣ – Ахриман тааррӯз мегардад. Барои мағлубияти ў Ахуро Маздо рушноиро пайдо намуда, ба ҷонибаш равона месозад ва рӯзи голибият бар нерӯи бадиро Наврӯз меноманд. Ҳамчунин бино бар ривояти дигаре Иблис файзу баракатро аз мардум мерабояд ва рӯзи бозгардонидани онро мардум Наврӯз номидаанд.

Дувум, ҹанбаи нуҷумӣ, ки ба воқеият наздик аст. Мувофиқи он офтоб баъди паймудани дувоздаҳ бурҷ ба хатти экватор баробар мешавад. Баъди ин шабу рӯз мусовӣ мешавад, ки онро офтобтарозӯ мегӯянд. Аз рӯи ҳисоби дехқонӣ офтоб ба бурчи ҳамал рост меояд, тибқи ҳисоби мусулмонӣ Наврӯз ба оғози фарвардинмоҳ ва мувофиқи солшумории мелодӣ вуруди Наврӯз ба 21-22 март мувофиқ меояд. Дар робита ба ҹанбаи нуҷумии Наврӯз ҳақ бар ҷониби Умарӣ Ҳайём- муаллифи «Наврӯзнома» аст, ки таъкид намудааст: «Ҷамshed чун бидонист, ки офтобро ду давр аст ва ин ду давр, ки ба охир расид, сол поён ёфта, фасли баҳор оғоз меёбад».

*Савум, ҹанбаи моддии Наврӯз, ки аз ҳама муҳим ва асос ҳамин аст, зоро ба қавли олими эронӣ доктор Алии Шариатӣ «Наврӯз достони зебоест, ки дар он табиат, инсон ва ҷомеа – ҳар се дастандаркоранд». Маҳз бо зуҳури Наврӯз ҳоки сияҳ аз нав гарм шудан мегирад ва як навъ гӯё ҷон мегирад, табиат зинда мешавад, аввалин гулҳои пайки наврӯзӣ – бойчечак ва сияҳгӯш мерӯянд, ҷонварон тадриҷан аз хоби зимистона бедор мешаванд.*

Ривояте ҳаст, ки гӯё Искандари Мақдунӣ ҳангоми истилои Сугд таҷлили ин ҷашни пуршукуҳро дар Истаравшан дида, дар ҳайрат мондааст ва фармудааст, ки Наврӯзо дар саросари қаламраваш ҷашн бигиранд. Баъд аз ин тантанаи иди мазкур дар тамоми Осиё паҳн гардид.

Дар даврони шӯравӣ бо сабабҳои гуногун Наврӯз ид карда намешуд. Танҳо соли 1978 бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашнгирии Наврӯз чун анъанаи ниёғон ба расмият даромад ва бо шарофати Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон акнун Наврӯз бо шукуҳу шаҳомат истиқбол гирифта мешавад.

Азизони дилу дида, бачаҳои хубрӯяку хушрӯяк!

Шумо бояд инро ҳам донед, ки баробари омад-омади Наврӯз одамон омодагӣ мегиранд. Аз пайи оростани дастархони наврӯзӣ мешаванд. Ончунон ки дар замони Сосониён тоҷикон ҳони Наврӯзиро аз рӯи анъана бо ҳафт ҷиз таҳия менамуданд, ки ҳарфи аввалини онҳо бо овози «Ш» шурӯъ мешуд: шамъ, ширини, шароб, шарбат, шакар,

шоя, (бо гулобу оина). Пас аз истилои араб «ҳафтшин» ба «ҳафтсин» мубаддал гардид. Яъне мардум хони наврӯзиро бо себ, сабза, (ки ин чо анвои сабзачот ва сабзай суманак низ бояд бошад), сир, сумоқ, санҷид, сипанд, самбӯса оро медоданд. Хушбахтона бо чунин тарз оро додани дастурхони солинавии ниёгонамон то ба имрӯз бокӣ мондааст.

Акнун якҷоя андеша намоем, ки Шумо ба ҷашни Наврӯзи имсола чӣ гуна тайёрӣ дида истодаед. Беҳтараш биёд, нақшай таҷлили Наврӯзи имсоларо якҷоя тарҳрезӣ намоем. Пеш аз ҳама аз ороиши синфҳона шурӯъ намоед. Бо ҳарфҳои зебову хоно бо матнҳои «Наврӯз муборак!», «Наврӯзи оламафрӯз омад», «Ҳар рӯзатон Наврӯз бод, Наврӯзатон фирӯз бод!» шиору овеза тайёр намоед. Порчаҳои шеърҳои Наврӯзии шоирони классик ва муосири тоҷикро бо ҳуруфи ҳозира ва арабиасоси тоҷикӣ дар қоғазҳои бузург ҳаттотӣ намуда оvezед. Дар синф ба муносибати фарорасии Наврӯз рӯznомаи деворӣ таҳия намоед. Озмунҳои ҳунарии гулдӯзӣ, таомпазӣ, сураткашӣ созмон дихед ва дар он фаъолона ширкат варзед. Дар гирду атрофи мактаб дар арафа ва рӯзҳои наврӯзӣ маърракаи қабудизоркунии муҳити зист, яъне ниҳолшинониро аз ёд набароред. Субҳи Наврӯз тибқи суннатҳои ниёгон табрик намудани волидон, устодон ва ҳамдарсонро бо суханони ширин, лаҳни гуворо ва дастагулҳои тару тоза фаромӯш накунед. Дар сурати иҷроиши ин маслиҳату тавсияҳо ҷашни Наврӯз барои Шумо хубу хотирмон ҳоҳад гузашт.

### Луғат:

**сумоқ** - меваи қарақотмонанд, ки ба таъом меандозанд,

**лаҳн** – овоз,

**таарруз** - дастдарозӣ, зӯрӣ, ҳамла.

### Савол ва супории:

1. Мардуми мо Наврӯзо кай ҷашн мегиранд?
2. Ҷаро ин ҷашнро Наврӯз номиданд?
3. Қадом ривоятҳоро оид ба пайдоииши ҷашни Наврӯз медонед?
4. Роҷеъ ба ҳафтмеваи наврӯзӣ чӣ медонед?

5. Дар Тоҷикистон Наврӯзро ҷаин гирифтан аз кай ба расмият даромад? Наврӯз кай мақоми ҷаҳонӣ гирифт?
6. Шумо ба ҷаини Наврӯз чӣ гуна омодагӣ мегиред?

## РУСУМИ НАВРӮЗӢ

### САБЗОНИДАНИ ФАЛЛАДОНА

Ҳанӯз дар аҳди Сосониён мардум бисту панҷ рӯз пеш аз Наврӯз гандум, ҷав, нахӯд барин навъҳои ғалладонаро сабзонида, аз рӯйи сабзиши онҳо оғози корҳои дехқонӣ ва авзои солро пешгӯй мекарданд. Агар майсаи сабзида рост нашъунамо мекард, сол серӣ меомад, вале агар сабза ба ҳар тараф паҳн мешуд, ба мардум хушдор медод, ки сол қаҳтӣ мешавад.

### ЧОРШАНБЕИ ОХИРИН

Дар Ҳисор, Рашт, Қӯлоб мардум бегоҳи чоршанбей охири сол дар майдончаҳо, чорраҳаҳо гулҳан даргиронида, аз болои он себорӣ мечҳиданд ва ин суханонро такрор мекарданд: «Ранҷурию зардии ман аз ту, сурхию хуррамии ту аз ман». Ҳамчунин барои хушбаҳтии оянда кӯзахои холӣ ва зарфҳои сафолиро ба оташ партофта мешикастанд. Ин маросимро дар Раҷту Маҷҷӯҳ «Чоршанбей охирон» ва дар байнни тоҷикони Ҳуҷанду вилояти Андиҷони Ҷумҳурии Ӯзбекистон «Сафаркӯҷӣ» мегуфтанд.

### БАХТКУШОЁН

Тоҷикони баъзе маҳалҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон маросиме доранд бо номи «Бахткушоён». Дар баландии сабзу зебо идгоҳ таъин намуда, бонувон ва ҷавонони мӯҷаррад ба он ҷо даъват карда мешаванд. Духтарон либосҳои науву тоза ба бар карда, ҳудро орову торо дода, ба идгоҳ мебароянд, бо ҷавонони баҳтҷӯ вомехӯранд ва баҳташонро мейбанд.

### ИДӢ

Аслан муждарасони соли нав бачагонанд. Агар гулгардонӣ пайки наврӯзӣ бошад, навиштани идӣ аз вуруди соли нав хабар медиҳад. Дар мактабҳои кӯҳна мактабдорон ҷанд рӯз пеш аз Наврӯз ба шарафи вуруди соли нав «Идӣ» ё «Ҳафтсалом» навишта, паҳн мекарданд ва ба ивазаш аз

волидон идона меҳостанд. Идиҳо дар когазҳои гуногун ва ҳатто дар рӯйи таҳтаса навишта мешуданд. Бештарини идиҳо аз ду ё чаҳор мисраъ иборат буда, онро ашҳоси босавод иншо мекарданд ва рӯзи Наврӯз бачаҳо ба падар, модар ва хешу табор гӯшзад карда, ба ивазаш идона (сарулибос, ҳӯрок ва васоити рӯзгор) меситониданд ва идиҳоро то соли оянда ба девори хонаашон часпонида мемонданд:

*Рӯзи Наврӯз асту ҳаркас идие дорад ҳавас,  
Иди мову идии мо дидани рӯйи ту бас.*

Бачаҳо пагоҳии иди Наврӯз барвақт аз хоб хеста, либосҳои наву тоза ба бар карда, аз қалонсолон идона меҳостанд:

*Наврӯзи нав баланд аст,  
Гулҳо мисоли қанд аст.  
Дада, ба мо ду танга те,  
Домлои мо лаванд аст.*

*Наврӯз шуду дилишодам,  
Аз банди гам озодам.  
Сад танга буте, бобо,  
Идонаи устодам.*

*Фасли Наврӯз аст, як ҷуфт қавши мебояд маро,  
Фӯтами кошонию пурнақши мебояд маро.  
Э, падар, хизмат бикун, аз баҳри устозам барам,  
Мӯзаи зичмех, асти Раҳши мебояд маро.*

### БОРОНИ ҲАМАЛ

Ба истиқболи Наврӯз мардум хонахоро рӯбучину сафед мекарданд, бонувон ҳудро оро медоданд, бачаҳову мардон либосҳои нав мепӯшиданд. Одамон зарфҳоро аз оби борон пур карда менӯшиданд, бо оби борон оббозӣ мекарданд, духтаракон дар таги борон сари луч суруд меҳонданд:

<i>Борони ҳамал,</i>	<i>ё ки:</i>	<i>Борон биё ба ёвон,</i>
<i>Ба мӯям амал.</i>		<i>Алаф шавад ба ғован.</i>
<i>Мӯям дароз кун,</i>		<i>Гованни мо шир диҳанд,</i>
<i>Дарози соз кун.</i>		<i>Шира ба кампир диҳанд.</i>

### ЧУФТБАРОРОН

Чуфтбаророн маросими қадимӣ мебошад. Вақти шудгори заминро Бобои дехқон муайян мекард. Рӯзи «Чуфтбаророн» мардум таомҳои бомазза мепухтанд. Пири кор фотеха медод: «Кушоиши кор, баракату барор, Бобои дехқон мададгор, якатон шавад ҳазор!» Барзгарон пеш аз оғози чуфт ба шохи барзаговҳо равғани зағир мемолиданд, онҳоро бо ҳазориспанд дуд медоданд ва ба барзаговҳо яктоӣ нон меҳӯрониданд.

### СУМАНАК

Суманакро дар ҷануби Тоҷикистон ва Афғонистон бо ҳамин ном, дар шимоли Тоҷикистон «сумалак» ва дар Эрон «саману» мегӯянд. Маросими занона буда, пухтани суманак ба уҳдаи зани зебо, покиза, ростгӯю ростқавл, серфарзанд ва бобаракат гузашта мешавад. Он барои ороиши дастурхони наврӯзӣ пухта мешавад.

Суманакпазӣ аз сари бегоҳ оғоз ёфта, то субҳ давом мекунад. Тамоми шаб занону духтарон дойра задаву суруд меҳонанд ва нақароти зеринро замзама мекунанд:

*Суманак дар ҷӯши мо кафча занем,  
Дигарон дар хоб мо дафча занем.*

Дар Эрону Афғонистон низ маросими суманакпазӣ роиҷ аст. Суруди «Нанаҷун» дар байни бачагони эронӣ хеле машҳур аст:

*Нанаҷун, ман саману меҳоҳам,  
Бути шириндаҳану меҳоҳам.  
Нанаҷун, номаи иршод бидеҳ,  
Самануро ту ба ман ёд бидеҳ.  
Саману беҳтар аз ҷони ман аст,  
Саману шираи дандони ман аст.*

### ОШИ БОРОН

Дар охири баҳор вақте ки хушксолӣ меомад ва галладона хушк шудан мегирифт, занон дар лаби дарё ҷамъ шуда, ҳӯрок мепухтанд, ки ҳалила ном дошт. Занero то гирия карданаш ба об тар мекарданд, то ин ки раҳми Худованд биёяду борон фиристад ва суруд меҳонданд:

*Ашаглон, ашаглон,  
Ашаглони ростина,  
Оста бичумбон остина.  
Галлаи савзум қоқ шудаст,  
Як бор бирезон борона.*

Ин маросимро дар ҷануби Тоҷикистон «Ашаглон» ва дар шимоли Тоҷикистон «Сусҳотун» мегуфтанд.

### **ГУЛГАРДОНӢ**

Гулгардонӣ маросими бачагона мебошад. Бачаҳо охири зимистон ба кӯҳҳо баромада, аз таги қурпаи барф гулҳои сияҳгӯшу бойчечакро чида меоварданд ва аз омадани баҳор мужда мерасониданд. Ҳона ба хона гашта, суруд меҳонданд:

*Баҳор омад, баҳор омад,  
Гули ҳафтранг қатор омад.  
Ба дехқон вақти кор омад,  
Баҳори нав муборак бод!*

*Баҳор омад ба нимрӯзӣ,  
Бичин гулҳои наврӯзӣ.  
Бимон тоқии гулдӯзӣ,  
Баҳори нав муборак бод!*

*Гули сияҳгӯши ҳафтранг аст,  
Миёни хоку ҳам санг аст.  
Ҳамеша дар сараши ҷанг аст,  
Баҳори нав муборак бод!*

Мардум гули сияҳгӯшро аз дасти бачаҳо гирифта, ба дидохояшон молида, ба Ҳудо шукр мекарданд, ки ба баҳори нав сиҳату саломат расиданд ва ба онҳо ҳар гуна инъомҳо-ғалладона ва пул медоданд.

**Савол ва супории:**

1. *Мардум аз кай дар арафаи Наврӯз галладона месабзониданд?*
2. *Бо сабзонидани галладона чиро пешгӯй мекарданд?*
3. *Чоршанбеи охирон чист?*
4. *Оид ба маросими «Бахткушиоён» чӣ медонед?*
5. *Мақсади «Идӣ» («Ҳафтсалом») аз чӣ иборат аст?*
6. *Дар бораи борони баҳорӣ шеъре гӯед.*
7. *Ҷуфтбаророн чӣ гуна маросим аст?*
8. *Оид ба маросими суманакпазӣ дар Тоҷикистон, Афғонистон ва Эрон нақл кунед. Суруди бачагони Эрон-«Нанаҷун»-ро азёд гӯед.*
9. *Дар хусуси маросиме нақл кунед, ки он ҳангоми хушксолӣ ичро карда мешавад.*
10. *Гулгардонӣ чӣ гуна маросим аст? Оё Шумо дар арафаи Наврӯз барои гулчинӣ ба кӯҳ мебароед?*

**БАҲОРӢЯ****АЁ ҚИШЛО҆КАКИ МАҲТОБИИ МАН...**

Бозор Собир

*Аз сабзии сабза сабз дар сабз баҳор,  
 Аз долу дараҳт фасли сарсабз баҳор  
 Ту суръати набзи худ ба ангушт бигир,  
 Сар мешавад аз ҳаракати набз баҳор.*

*Дигар аз шиддати сармо макун бим,  
 Ки рӯзу шаб баробар гашт тақсим.  
 Ба санге пешпой мехӯрӣ хӯр,  
 Ба гулҳо мекунӣ ин лаҳза таъзим.*

*Ҳисоби сол сар шуд аз сари ҳат,  
 Ҳутумти сабзаю себарга сарҳат.  
 Лаби дарё нур аз кафку ҳубоб аст  
 Ба рӯзи ҷомашии табиат.*

*Туро то дар багал гирам ба як бор,  
 Туро дар бар қашам девор-девор,  
 Аё қишилоқаки маҳтобии ман,  
 Ба ман дасти дараҳтони ту даркор.*

*Хазону машириңи фасли зимистан,  
Баҳору машириңи фасли хиёбон.  
Тулўи офтоби синаро бин,  
Пагоҳӣ аз уфуқҳои гиребон.*

*Замину осмон, обу ҳаво тар,  
Нафасҳо тар, назарҳо тар, адo тар.  
Чарогак мезанад чашме зи ҳар сӯ,  
Ба ҳар кӯе садои кафиши по тар.*

### ЧОНО, БАҲОР ШУД!

Фарзона

*Эй осмон, кушои ҷабини фишиурдаро,  
Табрик кун таҷаддуди ҳуршеди мурдаро,  
Мо бозпас гирифтем ҷони супурдаро,  
Ҳоло, ки ҷони мурдаи мо ишқзор шуд.  
Ҷоно баҳор шуд.*

*Оғӯш во кунед, эй бекаронаҳо,  
Пур мекунам димоги шуморо зи атри ёс,  
Пур мекунам зи атри сатеди таронаҳо.  
Дар зеҳни ман занед таҷалло, ҷавонаҳо,  
Ҳоло, ки хуни беҳиси ман беқарор шуд,  
Ҷоно, баҳор шуд.*

*Эй қалби кӯҳна, ошиқи будан шавем боз,  
Эй ҷашми ҳаста, барқ зан, оғоқро навоз.  
Бо ёди ўвузӯ бикун, эй рӯҳи ғенамоз,  
Дар ҷони ман сабоҳати ту интишиор шуд,  
Ҷоно, баҳор шуд!*

### Лугат:

хутут- ҷамъи ҳат,  
тulӯ-баромадани офтоб,  
таҷаддуд-ҷадид, нав шудан,  
таҷалло-чило додан,

офон-олам, дунё,  
сабоҳат-огози субҳ.

### **Савол ва супорини:**

1. *Оё мушоҳида кардаед, ки дар баҳор шиддати набз тагийир меёбад?*
2. *Дар қадом банди шеъри Бозор Собир сухан аз баробарии рӯзу шаб ва аз нав оғоз ёфтани ҳисоби сол меравад?*
3. *Дар қадом чаҳорпораҳои шоир тасвири табиат зикр шудааст?*
4. *Баҳорро аз диди Фарзона бозгӯ кунед.*

### **ИДҲОИ РАМАЗОН ВА ҚУРБОН**

**Рамазон** аз «рамз» пайдо шуда, маънояш гарм, гармии тоқатфарсо аст. Моҳи нуҳуми солшумории ҳичрии қамарӣ аст, ки онро моҳи рӯза ё ки моҳи сиём низ гӯянд.

Рамазон аз сӣ рӯз иборат буда, дар ин моҳ мусулмонон рӯза мегиранд. Дар интиҳои Рамазон се рӯз иди фитр давом мекунад. Рамазон аз рӯйи солшумории мелодӣ ҳар сол 10 рӯз пеш меояд. Соли 1984 Рамазон ба 31 май - 29 июн рост омада буд.

**Қурбонӣ** аз калимаи арабии «қурб» гирифта шуда, маънии наздикӣ, қаробатро дорад. Маросимест дар дини ислом, ки аз садақа дар роҳи Худо иборат буда, рӯзи 10-уми моҳи 12 (зулҳичҷаи солшумории ҳичрӣ) баъди 70 рӯзи рамазон қайд карда мешавад. Қурбонӣ дар давраҳои аввали пайдоиши ислом асосан барои хоҷиёне фарз буд, ки ба тавофи Каъба меомаданд. Ҳоло мусулмононе, ки ба тавофи Каъба мераванд, рӯзи 10-уми ҳаҷ гӯсфанд ё шутур қурбонӣ мекунанд. Таърихан маросими Қурбонӣ дар динҳои тоисломии арабҳо ва яхудиён вучуд дошт. Мувофики ривояти Таврот Иброҳими пайғамбар барои нишон додани садоқати худ ба Худо писараш Исмоилро қурбонӣ карданӣ шудааст. Вале Худо гӯсфанде фиристода, Иброҳимро аз ин кор боздоштааст. Қурбониро минбаъд шариати ислом ба расмият даровардааст.

Иди Қурбонро мардуми арабизабон иди шарифи «Азҳо» мегӯянд, ки маъни руҷӯъ ба бозгашт, ба сӯйи адолату ҳақталошӣ, ба сӯйи инсофу диёнат, иттиҳоду ҳамбастагӣ ва муҳаббату бародарӣ мебошад.

Бачаҳо дар рӯзи иди Қурбон бо шодию нишот идгардак мекунанд, аз устодони худ ёд мекунанд, ба онҳо ҳадяҳо мефиристанд, зоро онҳо дари илму маърифатро ба рӯяшон боз кардаанд.

*Иди Қурбон омаду қурбон кунем,  
Ҷон фидои ҳазрати Раҳмон кунем,  
Ҳочиён андар тавофи Каъбаанд,  
Мо ба устодони худ эҳсон кунем.*

Дар рӯзҳои идҳои Қурбон ва Рамазон мардуми мусулмон мувофиқи таомули аҷдодии худ дастурхони меҳру муҳаббат кушода, ёди мурдагон мекунанд, рӯҳи онҳоро хушнуд мегардонанд. Оромгоҳи гузаштагонро зиёрат карда, бо дуои хайр рӯҳашонро шод мегардонанд.

Азбаски ислом худ инсоф, адолат, сабр ва хайру эҳсон аст, дар рӯзҳои ид дили озурдаero шод гардонидан, ба ниёзманде дасти ёрӣ дароз кардан ва сари ятимеро сила намудан барои ҳар як мусулмон ҳатмист.

Дар рӯзҳои ид роҳбарони корхонаю муассисаҳо, мардони саҳоватманд, тоҷирону соҳибкорон, ходимони дин ба ятимону барчомондагон, маъюбону бепарасторон, тарбиятгирандагони сағирхонаҳо вобаста ба имкониятҳои худ мадад мерасонанд.

Имрӯз мо бояд шукрони қунем, ки аз баракати Истиқлолияти давлатӣ ва сиёсати хирадмандонаи роҳбарияти давлати Тоҷикистон идҳо ва маросимҳои миллию суннатиамонро озодона ва дар фазои сулҳу яқдигарфаҳмии комил ҷашн мегирем. Аз ин рӯ, қарзи инсонии ҳар яки мову Шумо пеш аз ҳама расидан ба қадри оромии қишвар, обу хоки Ватан ва эҳтироми муқаддасоти давлати Тоҷикистон аст.

**Лӯғат:**

**ҳочӣ-**шахсе, ки тавофи хонаи Каъба кардааст,  
**Каъба-**хонаи Худо, қиблаи мусулмонон воқеъ дар давлати  
 Арабистони Саудӣ,  
**Таврот-**китоби муқаддаси яхудиён,  
**Иброҳим-**пайгамбари яхудиён,  
**Исмоил-**писари Иброҳими пайгамбар,  
**эҳсон-** хайр, саховат,  
**тавоф-** зиёрат,  
**Раҳмон-** бахшоянда, раҳмкунанда, як сифати Худованд.

**Савол ва сунорниш:**

1. Рамазон чӣ маънӣ дорад? Моҳияти он аз чӣ иборат аст?
2. Иди фитр иди Рамазон аст ё Курбон?
3. Курбонӣ аз қадом қалима пайдо шудааст ва чӣ маъно дорад? Он кай иҷро карда мешавад?
4. Курбонӣ дар аввал барои қиҷо фарз буд? Ҳоло чӣ?
5. Курбонӣ кардан оё дар динҳои тоисломӣ вучӯд доишт?
6. Арабҳо қадом идро иди Азҳо меноманд?
7. Ту дар рӯзҳои идҳои динӣ ба чӣ кор машгул мешавӣ? Падарат чӣ?

## ФАСЛИ 10. СУЛХ – АРЗИШИ МИЛЛИИ МО

### ФАРҲАНГИ СУЛХ — АРЗИШИ БУЗУРГИ МИЛЛИИ МО

*На донии бошад он касро, на фарҳанг,  
Ки вакъти оштӣ пеш оварад ҷанг.*

*(Саъдии Шерозӣ).*

Сулҳу оштӣ дар табиату хислат, дар хуну фаросат ва дар имону дини мардуми тоҷик ҳамчун арзиш нуҳуфтааст. Дини мубини ислом пайваста ҷангҳои бемаъни ва ҳаробиоварро маҳкум, сулҳу оштиро талқин менамояд. Сулҳ дар дину мазҳаби тоҷикон воситаи муҳими расидан ба саодат аст.

Тоҷик умре домони сулҳу оштиро маҳкам дошта, аз замину ҳунараш зиндагии сарбаландонаи худ ва фарзандонашро таъмин кардааст ва маҳз аз фарҳангу ҳикматаш боигарии маънавиаш боло рафтааст. Вакте ки як ҳалқро замини ҳосилхез, обҳои мусаффои фаровон, сарватҳои моддию маънавии бепоён насиб гардидааст, ба лашкаркашию горат намудани қишварҳои дигар ҳочат нест.

Таърих гувоҳ аст, ки тоҷикон умре бо замин, бо боғу роғ, ҳунару ҳунармандӣ, фарҳангу маърифат сарукор доранд. Вай на ба шамшеру тирӯ туғанги худ, балки адабиёту ҳикматаш дар Шарқу Farb ном баровардааст, ки инро оламиён эътироф кардаанд. Баръакс, аҷнабиён мудом ба ин сарзамин ҷашм ало кардаанд, қуштаанду бурдаанд, аз қалла манораҳо сохтаанд ва аз хуни ин мардум дашту даманҳо лолагун гаштааст. Дар ин мавриҷҳо тоҷикон ба дифои хоки муқаддаси худ барҳостаанд, вале ҳамеша қӯшиш кардаанд ва тадбир ҷустаанд, ки кор ба ҷанг наанҷомад.

Сулҳҳои сулҳпазирӣ омехта бо ширӣ модару хуни поки миллати тоҷик ҳастии ҳар як фарди моро фаро мегирад ва то охири умр ҳамроҳӣ мекунад. Тоҷик дар ҳассостарин лаҳзаҳои ҳаёт аввалин сухане, ки мегӯяд, сулҳу вахдат аст.

### СУЛҲНОМАИ ҚИШВАР

Маҳмадалишоҳ Ҳайдаршоҳ

*Сулҳномаи қишивар ҳуҷҷати замон бошад,  
Маънияти барои мо сулҳи ҷовидон бошад.*

*Он дурахши нури ақл-ақлы точикон бошад,  
Ёдгори беҳамтто дар хама ҷаҳон бошад,  
Зеби мадҳу таҳсини шеъру достон бошад...*

*Сулҳномаи кишивар маънии ҳаёти мост,  
Роҳи ҷабҳаи қашфу роҳи мӯъцизоти мост.  
Он гиреҳкушо андар банди мушкилоти мост,  
В-он бувад ҳимоятгар ҳарчи дар бисоти мост.  
Бурдбории точик ҳар кучо аз он бошад.*

*Сулҳномаи кишивар рӯ ба сӯйи ободист,  
Шоҳроҳи Истиқлол, шаҳчароги озодист.  
Манбаъҳои илҳому манишаъҳои эҷодист,  
Он ба маънии дигар, кори ҳайру бунёдист,  
Роҳи мо аз он испед ҳамчун Каҳкашон бошад.*

### Савол ва супории:

1. Чаро сулҳро арзииши бузурги мардуми мо донистаанд?
2. Чаро точикон сулҳдӯстанд?
3. Маънии сулҳ аз нигоҳи Шумо?
4. Шеъри «Сулҳномаи кишивар»-ро азёд кунед.

### СУЛҲИ ДЕРИНТИЗОРИ МО ОМАД

Чомеаи Тоҷикистон, ки имрӯз роҳи сулҳро интихоб кардааст ва манфиати миллӣ аз манфиатҳои шаҳсию гурӯҳӣ боло гирифтааст, боварии комил ҳосил намудан лозим аст, ки ба ҷомеаи фарҳангӣ ва давлати он ба давлати ҳуқуқбунёд табдил меёбад. Баъд аз соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сиёсати байналхалқии он давраи нав оғоз ёфт. Тоҷикистони соҳибистиқлол чун аъзои комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид ҷангҳои маҳаллиро маҳкамум намуда, баҳри пойдории сулҳ дар тамоми ҷаҳон баромад намуд ва чун аъзои Форуми Шанҳай баҳри таъмини сулҳ дар Осиё саҳми босазои худро гузошт.

Дар қонунгузории кишиварамон, баҳусус Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 11) омадааст: «Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро ба амал татбиқ намуда, соҳибиҳтиёри ва истиқлолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро

эҳтиром менамояд ва муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои байналмилалӣ муайян мекунад».

Имрӯз аз фарҳанги сулҳ ва рисолати сулҳларварӣ на танҳо ояндаи кишвари мо, балки тақдири ояндаи ҷомеаи башарӣ вобаста аст. Аз ин лиҳоз мо, тоҷикон, ки таъриҳан миллати фарҳангиву сулҳпарвар ҳастем, ҳаёти осоишта, зиндагии озоду ором ва меҳнати созандою бунёдкоронаро мақсаду мароми доимии худ қарор дода, ба сӯйи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва тарзи зиндагии дунявӣ пеш меравем.

Фарҳанги сулҳ беҳтарин незмат ва волотарин дастоварди миллати тоҷик мебошад, ки рисолати инсондӯстию фарҳангпарвариро дар тӯли асрҳо пуштибонӣ намудааст.

Фарҳанги сулҳи тоҷикон ва сулҳу суботи имрӯзai Тоҷикистон ифодагари орзуву ормон ва нияту мақсадҳои начиби мардуми шарифи кишварамон буда, он чун дастоварди Истиқлолияти мо дар арсаи ҷаҳонӣ шуҳрат ёфтааст.

Дар роҳи амалӣ намудани сулҳу Ваҳдат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалий Раҳмон бениҳоят калон аст. Аз рӯзҳои аввали давлатдории худ Эмомалий Раҳмон зӯровариро ҳамчун василаи ба эътидол овардани ҷомеаи маҳкум намуда, ба хулоса омад, ки ба Ваҳдати миллӣ ва бунёди ҷомеаи демократӣ маҳз дар заминаи сулҳу осоиш ва ба фазои мувофиқи сиёсӣ расидан метавон. Қӯшишҳои пайгиранаи ӯ роҳи дароз, пурмашақҷат ва басо мушкини ҳалли ихтилофоти миёни тоҷиконро хотима бахшида, фазои мувофиқро барои бозгардонидани тамоми фирориёни иҷборӣ аз хоки Афғонистон фароҳам овард.

Таҷрибаи сулҳофарии тоҷиконро тамоми созмонҳои байналмилалӣ ҳамчун падидай нодири ҳаёт эътироф карда, дар кишварҳои гирифтори муқовимати шаҳрвандӣ дар ҷаҳон мавриди омӯзишу истифода қарор медиҳанд.

Аз касе пӯшида нест, ки дар ибтидои солҳои навадуми асри гузашта хатари нобуд шудани миллати тоҷик ва давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон, хатари тақсим шудани сарзамини муқаддас ва марзҳои ягонаи кишвар пеш омада буд. Маҳз эҳсоси гарми ватанхоҳӣ, андешаи тақдири

ояндаи миллат, нигоҳ доштани марзу буми аҷдодӣ ва боло гирифтани ифтихору нангӯ номуси миллӣ фарзандони асили ҳалқро ба музокироту гуфтушунид ва ҳалли осоиштаи муноқишаҳо водор соҳт. Онҳо барқасди нақшаҳои душманони миллати тоҷик аз мухолифати мусаллаҳона даст кашида, аз тариқи музокироти осоишта ва гуфтушунидҳои сиёсӣ роҳи расидан ба сулҳу осоиш, ризоияти тарафайн ва вахдати миллиро пеш гирифтанд.

Сулҳу субот ва вахдати миллӣ пеш аз ҳама дар натиҷаи сиёсати роҳбарияти давлатро дастгирӣ намудани тамоми ҳалқи Тоҷикистон, сабру таҳаммули тарафҳои мухолиф ва кӯмаки давлатҳои кафил ва созмонҳои байналмилалӣ фароҳам омад. Таъриҳ гувоҳ аст, ки дар сиришти мардуми мо хиради азалий, сабру таҳаммул, бурдборӣ ва Вахдату ифтихори миллӣ ҳамеша мақоми баланд дорад.

Маҳз дар натиҷаи музокирот ва бо роҳи осоишта ҳал намудани ихтилофот фазои пуршиддати сиёсии Тоҷикистон тадриҷан мӯътадил гардида, оташи ҷангӣ бародаркуш ҳомӯш шуд ва миллати мо аз вартаи ҳалокатбори пароқандагӣ раҳо ёфт. Ба сулҳу субот, ҳамдигарфаҳмию ризоят ва вахдати миллӣ расидани ҳалқи мо шаҳодати пирӯзии ақли солим буд. Маҳсусан дар он рӯзҳои вазнин ба эътидол овардани вазъияти сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва ба Ватан баргардонидани гурезаҳо фазои эътиmodу бовариро афзуда, сулҳи деринтизори тоҷикон оқибат 27 июни соли 1997 фаро расид, ки онро мардуми тоҷик ҳар сол чун рӯзи Вахдати миллӣ ҷашн мегиранд.

Роҳи сулҳ барои мо роҳи начоти миллат ва давлати соҳибиستикполи тоҷикон буд. Мо ба останаи сулҳ бо ранҷу азобҳо, заҳмату машаққатҳо, табодули афкори тарафайн, музокироти тӯлонӣ ва баҳсҳои дурудароз расида, оқибат осоишу амнияти қишварро таъмин намудем. Мардуми мо оқибатҳои ҷангӣ ҳаробиоварро саривақт дарк намуда, бо эътиmodи қавӣ барои нигоҳ доштани давлати соҳибистиклол, тамомияти арзӣ, Вахдати миллӣ ва мустаҳкам шудани руқнҳои давлатдорӣ роҳи сулҳ ва сулҳофариро пазируфтанд. Ба азму иродai сулҳпарваронаи

халқ ва нерӯҳои солимфикри чомеа такя намуда, оқибат ба мақсад расидем.

Сулху осоиш ва Ваҳдати миллӣ барои мо қутбнамое гардид, ки дар заминай он мо ба марҳилаи нави зиндагӣ — барқарорсозӣ ва ободонии Ватани азизамон рӯ оварем.

Имрӯз тарғибу талқини гояҳои сулху амният, тинцию осудагӣ, ватандӯстию ватанпарастӣ, худогоҳию худшиносӣ, ҳисси ифтихори миллӣ ва омӯҳтани таъриху фарҳанги миллат вазифаи ҷонии ҳар фарди чомеа мебошад.

Дар таъмини сулху оштӣ дар Тоҷикистон саҳми Президенти мамлакат, Ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон хеле бузург аст. Маҳз бо қӯшишҳои пайгиранаи ин фарзанди фарзонаи миллат созишномаи оштии миллӣ ба имзо расид ва марҳилаи душворе паси сар шуд. Эмомалӣ Раҳмон рисолати худро ҳамчун бунёдгузори давлатдории сифатан нав, ки дар пояти сиёсати Ваҳдати миллӣ ва арзишҳои демокративу дунявӣ қарор мегирад, бо сарбаландӣ анҷом дод ва собит намуд, ки қодир аст, дар мураккабтарин ва печидатарин вазъияти сиёсиву иҷтимоӣ ва ҳарбӣ аз байни тадбирҳои гуногун маҳз тадбири барои шароити муайян муносибро интихоб намояд ва истифода барад.

Президент Эмомалӣ Раҳмон тавонист, ки:

- миллати тоҷикро сарҷамъ намояд;
- хувият ва Ваҳдати миллӣ, сулҳҳоҳӣ ва сулҳпазирии тоҷиконро эҳё намояд;
- миллатро як бори дигар ба худи миллат ва оламиён шиносонад;
- ифтихори миллиро дар рӯҳи фарзандони миллат бипарварад;
- моро ба созандагӣ ва оғарандагӣ ҳидоят намояд;
- торҳои дӯстию рафоқатро миёни тамоми сокинони Тоҷикистон новобаста аз мансубияти миллию нажодӣ пайваст кунад.

Ҳақ бар ҷониби Президент Эмомалӣ Раҳмон аст, ки мегӯяд: «Бигузор асри XXI чун замони Сомониёни бузург барои миллати мо асри тиллӣ гарداد!»

**Савол ва супорин:**

1. Тоҷикистон аз кай ба таргиби сулҳ пардоҳт?
2. Дар Конститутияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 11 дар чӣ хусус сухан меравад?
3. Фарҳанги сулҳ чист?
4. Чаро тамоми дунё ба таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон мароқ зоҳир карданд?
- б. 27 июн чӣ гуна рӯзест?
6. Саҳми Президенти Тоҷикистон дар таъмини сулҳу оштӣ дар чист?
7. Президенти кишивар қадом корҳоро анҷом дод?
8. Президент Эмомалӣ Раҳмон дар асри 21 Тоҷикистонро чӣ гуна дидан меҳоҳад?

## ВАҲДАТ – ПОЯИ ХУШБАХТӢ ВА РУШДИ МИЛЛАТ

Парокандагии миллӣ, ҷудоӣ ба маҳалу гурӯҳҳои байни тоҷикон, ки акнун Истиқлолият насибашон гаштааст, воқеан, даҳшат ва хатари азиме буд. Тақдир ва сарнавишти миллати тоҷик дар солҳои 1992-1994 чун “ашки сари миҷгон” дар вазъи ҳассосе қарор дошт. Ваҳшонияти ин рӯйдоди нобасомон, ки доеғе ба қалби ҳар пиру ҷавон ҷо намуда, ба ҳар хонадоне осори ғаму андӯҳ ниҳода буд, дар шеъри Муъмин Қаноат чунин тасвир шудааст:

*Чунин разми беназмро қас надид,  
Ва тасвири онро набояд қашид.  
Зи тифлони гаҳвора то тири кор,  
Бишуд сайди ин ҷангу тири шикор.*

Чун тулӯи офтобе, ки баъди ҷандӯзи боронҳои пай дар пай синаи абрҳоро шикофта, берун мешавад, моҳи ноябри соли 1994 роҳбарии давлати тоҷикон ба ӯхдаи шахсе voguzor гардид, ки нахустин суханаш “Ман кори худро аз сулҳ сар мекунам” буд.

Дарвоҷеъ, ин шаҳси ватандӯсту матинирода тавонист орзуву омоли деринтизори тоҷиконро ҷомаи амал пӯшонад. Ӯ ин миллати парокандаву парешон ва ноогоҳ аз мақсадҳои нопоки ҷанд мансабҳоҳ дар қасди ҷони бародари худ камон ба даст гирифтаро ба ваҳдату сарҷамъӣ даъват намуда, сулҳро дар кишвари тоҷикон танинандоз намуд. Маҳз ба шарофати саъю талош ва фидокорио қаҳрамониҳои беназири Сарвари давлати тоҷикон Эмомалӣ Раҳмон яъсу ноумедӣ аз ояндаи торики ҳалқу Ватан барҳам ҳӯрд.

Устод Лоик Шералий яке аз аввалинҳо шуда, ин санаи муборакро барои ҳаммиллатон муборакбод гуфт:

*Имоми ду тарафро мекунам табрик,  
Ки тоҷик мешавад наздик бо тоҷик.  
Кунун оғози сулҳ асту риғоҳи ҳалқ,  
Бувад ояндаи пурнурамон наздик!*

Шоири Гулружсар аз тулӯи ҳаёти нави мардуми кишвар ва эҳёи зиндагии пурбаҳои миллати бунёдкори тоҷик ба ваҷд омада мегӯяд:

*Боз точик, -  
 Миллати мурги самандар,  
 Аз шуоди оташи худсӯзии худ,  
 Марзи имонро биафрӯзад.  
 Тоҷикистон сӯҳт, гар аз ҷаҳли точик,  
 Фазли точик  
 Тоҷикистонро биафрӯзад.*

Дарвоҷеъ, ҳиммати баланди баҳшандагӣ ва заковату дурандешии фозилонаи Сарвари давлатамон Эмомалий Раҳмон ва сарвари собиқ муҳолифин Сайид Абдуллоҳи Нури буд, ки оқибат ба дарки маънни идомаи ҷанг – идомаи тоҷиккушист ва идомаи тоҷиккушӣ фанои миллат аст, расида, дасти яқдигарро баҳри сулҳ ва ризоияти миллӣ фишурданд ва 27 июни соли 1997 дар Москав ба Созишномаи сулҳ имзо гузоштанд, сазовори ситоиш аст. Ин амали ҷавонмардона ва хирадмандона, ки зиндагии хушу гуворо ва оромию осоиштагии имрӯзаро ба бор овард, дар таърихи ҳалқи тоҷик бо ҳарфҳои заррин сабт گашта, ояндагон онро чун як амали ибратбаҳш бо ифтихору сарбаландӣ ба худ қабул ҳоҳанд кард.

### ВАТАН

Ҳабибулло Файзулло

*Ватан дар синаам бо ин бузургӣ,  
 Ба монанди диле маъво гирифтаст,  
 Ки гӯё чунраги хун дар дили ман  
 Ба саҳро роҳи нав дарё гирифтаст.  
 Сафи амвоч ҳамаҷун сатри шеърам  
 Шавад инишо ба рӯи дафтари дил.  
 Ситода рост гӯё кӯҳсораи  
 Ба мисли посбоне бар дари дил.  
 Даруни синаи ман хуфта гӯё  
 Ҳама сарбозҳои ҷонсупурда.  
 Агарчи хуфта онҳо дар дили хок,  
 Валекин ёдашон дар дил намурда.  
 Даруни синаи ман бешазорест,  
 Даруни синаи ман кӯҳу саҳрост.  
 Даруни синаи ман кӯҳсорест,  
 Даруни синаи ман ними дунёст.*

*Ватан дар синаам бо ин бузургӣ  
Ба монанди диле маъво гирифтаст,  
Ки гӯё чун раги хун аз дили ман  
Ба саҳро роҳи нав дарё гирифтаст.*

### НОМАИ ХУРШЕДМУҲР

Фарзона

*Сарзамини атласиву оҳаријам,  
Абҷади ишқам, дуруди ховаријам,  
Медиҳӣ дарси мақомоти дариям.*

*Покбуми сабзхатти гулсириштам,  
Номаи хуршедмуҳри сарнавиштам.*

*Дардҳоро чора кун бо кимиёйӣ,  
Дуздҳоро зарба зан бо рӯшиноӣ,  
Душманиро чира шав бо ошнӣ.*

*Покбуми сабзхатти гулсириштам,  
Номаи хуршедмуҳри сарнавиштам.*

*Ҳамқадам бо пешгомони ҷаҳон шав,  
Бефасона қӯҳи симургошиён шав,  
Ишқро дар шаши карона тарҷумон шав.*

*Покбуми сабзхатти гулсириштам,  
Номаи хуршедмуҳри сарнавиштам.*

*Марши ҳуррият саро имрӯзу фардо,  
Яшти ҳувият саро имрӯзу фардо,  
Нагмаи нусрат саро имрӯзу фардо.*

*Покбуми сабзхатти гулсириштам,  
Номаи хуршедмуҳри сарнавиштам.*

*Рӯзи моро фарраи хуршедии туст,  
Рӯҳи моро шавкати ҷамишедии туст,  
Дар дили мо фасли идоидии туст.*

*Покбуми сабзхатти гулсирииштам,  
Номаи хуршиедмуҳри сарнавииштам.*

### Луғат:

**разм-** чанг,  
**назм-** тартиб, низом,  
**имом-** пешво,  
**рифоҳ-** осудагӣ.

### Савол ва супории:

1. “Разми беназм” гуфта, Муъмин Қаноат чиро дар назар дорад?
2. Мазмуни табрикоти Лоиқ ва Гулрухсорро ба шарафи имзои Созишномаи сулҳ шарҳ дигҳед ва азёд кунед.
3. Оид ба ҳимматбаландӣ ва баҳишандагӣ барин хислатҳои одамон нақл кунед.
4. Ватан дар тасаввuri Ҳабибулло Файзулло чӣ гуна таҷаллӣ дорад?
5. Дар тасвири Ҳабибулло Файзулло дар даруни синааши чӣ түгёнҳост?
6. Фарзона Тоҷикистонро чӣ гуна дидан меҳоҳад, қадом орзуҳоро дар дил мепарварад?

## МУНДАРИЧА

### ФАСЛИ 1. ТОЧИКИСТОН – ВАТАНИ МО

Ватанам-ифтихорам.....	3-4
Ватан-модар. Сайдалӣ Маъмур “Ватан” .....	5-6
Муҳофизони фардои Ватан. Гулназар	
“Мо ношикастем” .....	7-8
Шеърҳо дар васфи Тоҷикистон. Гулназар	
“Суруди анҷумани тоҷикон”, Назри Яздон	
«Тоҷикистон», Низом Қосим “Умеди эҳё” .....	9-12

### ФАСЛИ 2. КОНСТИТУТСИЯ (САРҶОНУН) ВА ПРЕЗИДЕНТИ МАМЛАКАТИ МО

Сарҷонун-хуччати сарнавиштсоз.....	13-14
Ҳуқуқ ва вазифаҳои ман дар Конститутсия.	
Муҳаммад Фоиб “Васфи диёр” .....	15-17
Наҷотбахши миллат. Мехмон Баҳтий “Чакомаи Ваҳдат” .....	18-21
Президент ва бачаҳо. Бозор Собир “Тоҷикистон” .....	22-23

### ФАСЛИ 3. МУҚАДДАСОТИ ДАВЛАТИЮ МИЛЛИИ МО

Муқаддасоти давлат.....	24-25
Рамзҳои давлатӣ.....	26-27
Суруди миллӣ.....	28-29
Асьори миллии мо.....	30-31
Точ ва тоҷик.....	31-32
Аз дирафши пешдодии Ковиён то парчами давлатии	
Тоҷикистон, Давлат Сафар “Парчами баланд” .....	33-39
Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	40-41
Рамзҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	42-45

### ФАСЛИ 4. ЗАБОН - ҲАСТИИ МИЛЛАТ

Забони мо-чаҳони мо.....	46-48
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар	
ситоиши забон. Камол Насрулло “Хуччати бунёди мо” .....	49-52
Дастур барои соҳибзабонон.....	53-54

### ФАСЛИ 5. ҶАШНИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН. ПОЙТАХТ ВА ШАҲРҲОИ АЗИМИ ТОҶИКИСТОН

Ҷашни Истиқлолият. Давлат Сафар “Истиқлолият” .....	55-58
Тоҷикистон. Меҳринисо “Тоҷикистон” .....	59-60
Душанбе-пойтахти Ватани мо.....	61-62
Чароги зиндагӣ.....	63-65
Шаҳрҳои азими Ватани мо. Қӯргонтеппа, Қӯлоб, Норак,	
Ҳӯҷанд, Ҳоруг, Ҳисор, Истаравшан.....	66-76
Муълизай Исфара.....	76-77

### **ФАСЛИ 6. ВАТАНИ НИЁГОНИ МО**

Нажоди Ориё.....	78-80
Аз таърихи «Авесто».....	81-82
Ноҳид (Аноҳита).....	83-84

### **ФАСЛИ 7. МУБОРИЗАИ ХАЛҚИ ТОЧИК БАРОИ ҲИМОЯИ ВАТАН**

Таърих сиёҳнавис надорад.....	85-86
Рӯҳи бешикаст.....	87-88
Садди Ҳатлон.....	89-92
Спитамен.....	92-93
Куруши Кабир.....	94-95
Қаҳрамонҳои Тоҷикистон.....	96-100
Муъмин Қаноат. "Қатли Восеъ".....	101-102
Ифтихори тоҷикии Аҳмадшоҳи Маъсӯд.....	103-109

### **ФАСЛИ 8. ИСМОИЛИ СОМОНИЙ-АСОСГУЗОРИ ДАВЛАТИ ТОЧИКОН**

Давлати Сомониён.....	110-111
Девори Бухоро.....	112-114
Пайкараи меҳр.....	114-116
Лоиқ. "Хоки Ватан".....	116-117

### **ФАСЛИ 9. НАВРӯЗ-ҶАШНИ МИЛЛИИ МО**

Наврӯз ва пайдоиши он.....	118-122
Русуми Наврӯзӣ.....	122-126
Баҳория. Бозор Собир “Аё қишлоқаки маҳтобии ман”, Фарзона “Чоно, баҳор шуд!”.....	126-128
Идҳои Рамазон ва Қурбон.....	128-130

### **ФАСЛИ 10. СУЛҲ-АРЗИШИ МИЛЛИИ МО**

Фарҳангси сулҳ-арзиши миллии мо. Маҳмадалишоҳ	
Ҳайдаршоҳ “Сулҳномаи кишвар”.....	131-132
Сулҳи деринтизори мо омад.....	132-136
Ваҳдат – хушбахтӣ ва рушди миллат. Ҳабибулло	
Файзулло “Ватан”, Фарзона “Номаи хуршедмуҳр”.....	137-140